

РАҚИБ АБУЛҲАЕВ

**ИНКИШОФИ ОБЁРӢ ВА
АЗХУДКУНИИ ЗАМИНҲОИ
БЕКОРХОБИДА
ДАР ТОЧИКИСТОН
(СОПҲОИ 1929-1941)**



Академияи миллии илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон
Институти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносии
ба номи А. Дониш

РАҚИБ АБУЛҲАЕВ

ИНКИШОФИ ОБЁРӢ ВА
АЗХУДКУНИИ ЗАМИНҲОИ
БЕКОРХОБИДА ДАР
ТОҶИКИСТОН
(СОЛҲОИ 1929-1941).

Душанбе
2024

ББК 63.4(точик) 7-+8

А-83

**Ба хотираи абадзиндаи бародарони азизу меҳрубон
Қаюми Абулҳай ва Шарофи Абулҳай баҳшида мешавад.**

Муаллиф

Муҳаррири масъул: Фозил Абдурашитов, д.и.т, профессор

Муқарризон:

Намоз Хотамов, д.и.т, профессор,
АбдуллоFaфуров, н.и.т, дотсент.

**А-83 Рақиб Аблҳаев. Инкишофи обёй ва азхудкуни
заминҳои бекорхобида дар Тоҷикистон (солҳои
1929-1941). - Душанбе: - 2024. 176 саҳ.**

Китоби доктори илмҳои таъриҳ, профессор, Арбоби илм ва техникаи Ҷумҳурии Тоҷикистон Рақиб Абулҳаев ба яке аз масоили инкишофи таърихи соҳаи мубрами хоҷагии кишоварзӣ, яъне обёй, мелиоратсия, азхуднамудани заминҳои асрҳои аср бекорхобида ва нақорам, муҳочирати доҳилӣ, бо техника ва кадрҳои механизаторӣ таъмин кардан, дигаргун гаштани шароитҳои маданий-маишии фотеҳони заминҳои нав баҳс менамояд. Ин масъала дар таъриҳнигории ҷумҳурӣ дар ин муддат ба забони русӣ як дараҷа ҳалу фасл гардида бошад ҳам, аммо то ин дам кам асаре дидা мешавад, ки ба забони тоҷикӣ таҳлилу таҳқиқ шуда аст.

САРСУХАН

Сиёсати аграрӣ дар ҳама давру замонҳо дар ҳаёти инсоният сиёсати ниҳоят зарур буд ва то имрӯз низ идома дорад. Ин сиёсат дар солҳои вуҷудияти Ҳокимияти Шуравӣ дар қаламрави Тоҷикистон аз аввал то дами барҳам хурдани ин соҳти ҷамъиятӣ, ки он аслан аграрӣ ба ҳисоб мерафт аз ҷониби роҳбарони давлат ва ташкилотҳои агарарӣ аҳмияти лозимӣ дода мешуд. Яке аз масоили асосӣ ва ҳалқунандай ҷабҳаи аграрии ҷамҳурий масъалаи инкишофи обёрий, мелиоратсияи замин, азхудкуни мавзеъҳои нав ва вобаста ба он ҷараёни ташкил кардани муҳочирати дохилӣ маҳсуб аст.

Дар шароити соҳибистиқлолии Ҷумҳурии Тоҷикистон масъалаи инкишофи минбаъдаи ҷараёни системаҳои ирригатсионӣ, азхудкуни заминҳои нав, мелиоратсияи замин ва сиёсати муҳочирати дохилӣ, омили муҳим ва шарту шароити амалӣ намудани ҳадафҳои иқтисодии мамлакат мебошад. Аз ин рӯ масъалаи мунтазам ва босифат қашкил кардани корҳои иншоотҳои ирригатсионӣ ва мелиоратсияи замин, азхудкуни заминҳои нав дар Осиёи Миёна ва аз ҷумла Тоҷикистон дар шароити соҳтмони сотсиалистӣ яке аз самтҳои муҳим ва муайянкунандай ҳаллӣ масъалаи аграрӣ дониста мешуд. Дар натиҷаи ба ҳаёт тадбиқ кардани чунин вазифаҳои дар пеш гузошта таҷрибаи бойи истеҳсолии ҳоҷагии кишоварзӣ ба амал омад. Масъалаи дар Тоҷикистон амалӣ намудани инкишофи ирригатсия, мелиоратсия ва азхудкардани заминҳои нав ва вобаста ба ин ташкили дурусти муҳочирати дохилӣ дар солҳои пеш аз ҷангӣ нисбат ба дигар мавзеъҳои Осиёи Миёна хусуиятҳои маҳсуси худро дошт. Аз ин ҷо ҳамаҷониба ва ҷуқур таҳқиқ ва ҷамъbast намудани

давраҳои алоҳидай соҳтмонҳои ирригатсионӣ, мелиоратсияи замин, азхуднамудани заминҳои нав ва тадбиқи сиёсати муҳочирати дохилӣ, бегфтугу аз аҳмияти илмӣ ва амалӣ орӣ нест.

Ҳамаҷониба омӯхтани чунин масъала ба он шаҳодат медиҳад, ки дар як муддати нисбатан қӯтоҳи таъриҳӣ меҳнаткашони тоҷик бо ёриву мадади намояндагони халқу миллатҳои собиқ Иттиҳоди Шуравӣ дар соҳаи ҳоҷагии кишоварзӣ азнавсозӣ карда, онро ба яке аз соҳаҳои меҳаниконидаи ҳоҷагии халқи Ҷумҳурии Тоҷикистон табдил дода шуд.

Дар таърихнигории Тоҷикистон то имрӯз дар мавзуи: "Инкишофи обёй ва азхудкуни заминҳои бекорхобида дар Тоҷикистон (солҳои 1929-1941)" ягон кори илмӣ ба забони тоҷикӣ навишта нашудаст.

Маълум, ки меҳнаткашони Осиёи Миёна дар шароити соҳтмони сотсиалистӣ тавре ки дар боло гуфта шуд, дар соҳаи азхудкуни заминҳои наву бекорхобида, умуман соҳтмонҳои ирригатсионию мелиоративӣ ва муҳочирати дохилӣ таҷрибаи қалон ба даст дароварданд, ки чӣ дар мамлакати шуроҳо ва чӣ берун аз он бегуфтугу аҳмияти илмӣ-сиёсӣ ва амалиро дорост. Ин таҷриба бечунучаро дар асарҳои бисёри муаррихон, иқтисодчиён, ҳуқуқшиносон, мутахассисони соҳаи ҳоҷагии обёрикунӣ ва намояндагони соҳаҳои дигари илмҳои ҷамъиятӣ таҳлилу таҳқиқ шудааст.¹

¹ Пустыни СССР и их освоение. М.-Л., 1950; Костяков А. Н. Развитие орошения в СССР. М., 1951; Аминова Р.Х. Великое народное движение в ирригационном строительстве в Узбекистане. Ташкент, 1953; ее же. Аграрные преобразования в Узбекистане. Ташкент, 1955; Дорошенко П.Е. Сельское хозяйство СССР в 1959 --1965 гг. М., 1969; Волков А.И. Павлов И.В. Правовое регулирование сельскохозяйственного переселения в СССР. М., 1959; Шерстобитов В.П. Народное движение за освоение Голодной степени. Фрунзе, 1967; Игамбердиев Р.

То солҳои 70-уми асри XX доир ба масъалаҳои номбурда таҳқиқотҳои маҳсус дар таърихнигории Тоҷикистон гузаронида нашуда, танҳо дар асарҳои бунёдӣ, монографӣ, мақолаҳои алоҳида, ки ба мавзузъҳои дигар навишта шуда буданд, ба таври умумӣ зикр карда шудаанд. Ин асару мақолаҳо ҳам қариб, ки танҳо ба забони русӣ навишта ва дарҷ карда шуда буданд. Дигар ин ки диққати асосии муарриҳон ба масъалаҳои муҳими соҳтмони сотсиалистӣ, яъне индустрекунонӣ, коллектвонӣ ва инқилоби маданий равона карда шуда буд. Вақте ки ин масъалаҳои асосии соҳтмони сотсиалистӣ дар таърихнигории Тоҷикистон таҳқиқу таҳлил карда шуданд, сипас дар назди олимон-муарриҳон вазифаҳои нави мушаххаси то ҳол ҳалли пурраи худро наёфтаанд, ба онҳо аз ҷумла масъалаҳои соҳтмонҳои ирригатсионӣ, мелиоратсияю азхудкунии заминҳои наву бекорхобида ва муҳоҷирати дохилӣ меистанд.

Дар ин давра масъалаи инкишофи ирригатсия ва обшор кардани заминҳои асрҳои аср ташналаб хоб карда, муҳоҷирати дохилӣ нисбатан дар таърихнигории таърихи ҳизби коммунистии Тоҷикистон омӯхта шудааст.

Фаъолияти ташкилоти ҳизбии Тоҷикистон дар инкишофи ирригатсия, мелиоратсияи замин, азхудкунии заминҳои нав ва қисман муҳоҷирати дохилӣ дар монографияи профессор М. Ҳамроев (ба забони русӣ) таҳлилу таҳқиқи худро ёфтааст.² Бояд изҳор намуд, ки дар солҳои 70-уми асри XX дар

Осуществление ленинских идей об орошении и освоении Голодной степи. Ташкент, Фан, 1969; Халиков И. Борьба республик Средней Азии за орошение крупных массивов. Ташкент Фан, 1982 ва – файра.

2.Ҳамроев М. Деятельность Коммунистической партии по развитию ирригации в Таджикистане (1924-1938 гг.) , Душанбе: Дониш, 1972, С. 328.

таърихнигории Тоҷикистон ин таҳқиқоти илмӣ ягона монографияе ҳисоб меёфт, ки дар он ба таври нисбатан васеъ саҳм ва фаъолияти бисёрпаҳлуи ҳизби Коммунистии Тоҷикистон оиди барқарор ва инкишофи минбаъдаи системаҳои обёрикунанд, азхуднамудани заминҳои бекорхобида таҳқиқи худро ёфтааст. Пас аз диди илмӣ чуқур ва ҳамаҷониба омӯхтани ин асари профессер М.Ҳамроев ба хулосае омадан ҷоиз аст, ки барои навиштани аввалин таҳқиқоте, ки ба инкишофи ирригарсия ва азхудкардани заминҳои науву бекорхобида баҳшида заҳмати зиёде карда, аз хазинаи бойгониҳои ҳизбию давлатӣ сарчашмаҳои ниҳоят зиёдеро ба гардиши илмӣ ворид кардааст.

Бовуҷуди ин бояд изҳор кард, ки ба олим дар он солҳо наҳама вақт мұяссар шудааст, аз байни факту рақамҳои зиёд бештар маводҳои муҳим ва мұайянкунандаро интихоб намуда, дар таҳқиқоти илмӣ аз истифода бурдани факту рақамҳои ҷузъӣ, дуюмдарача ва дилгиркунанд, худдорӣ намуда, шарҳу эзоҳи масъалаҳои дар наздаш гузоштаро пурқувват мекард. Зеро дар вақти дар асари илмӣ факту рақами аз андоза зиёди аҳмияти дуюминдарача доштаро истифода бурдани муаллиф, ба такрори воқеаҳо ва ба вуҷуд омадани баҳсу мубоҳисаҳои аз моҳияти илмӣ дурроҳ додан аст. Масалан, дар як маврид муаллиф дар китоб ҷумлаи ба назари мо баҳсноке меоварад, ки гүё аз ноҳияҳои камзамин ба ноҳияҳои серзамину қувваи корӣ надошта муҳочир карда овардани дехқонон, амали ба худ хоси ҳалу фасли масъалаи ислоҳоти замину об дар Тоҷикистон бошад.³ Аммо, муаллиф нуқтаи назари хешро илман исбот накардааст, ки читавр ба заминҳои навкораму бекорхобида, ки ҳоло моликияти ҳеч кас нест, ба он ҷо кӯчонда овардани

³ Ҳамроев М. асари номбурда, С.9.

дехқонони дигар мавзъю ҳалли ислоҳотит замину об шуда метавонад

Маълум,ки дар охири солҳои 50 ва ибтидои солҳои 60-уми асри XX баъзе муаррихон ва ҳуқуқшиносон кӯшиш карданд, ки гӯё муҳочирати дохилӣ як шакл ва роҳи ҳалли ислоҳоти аграрӣ дар ноҳияҳои Марказӣ ва Ҷанубии Тоҷикистон мебошад.⁴ Аммо, дере нагузашта нуқтаи назари муаллифони дар боло номбаршуда, аз ҷониби як зумра муаррихон ва иқтисодчиёни ҷумҳурӣ рад карда мешавад.⁵ Мутахасисони соҳаи аграрии ҷумҳурӣ X. Саидмуров, Р. Масов, Б. Антоненко, Г. Наврузов дар асарҳои хеш исбот карданд, ки муҳочирати дохилӣ ҷорабинии маҳсусе, ки барои ҳалли якчанд масъалаҳои муҳими иҷтимоӣ- иқтисодӣ равона карда шуда, ҳеч гоҳ шакли ба ҳуд ҳоси ҳалли ислоҳоти замину об шуда наметавонад.

Таърихнигори варзида, академик Р. Масов дар ин ҳусус як ҷанд нуқтаи назари олимонро таҳлил карда, ба ақидаи мо ҷоҳияти иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва сиёсии муҳочиркуниро дуруст муайян намуда, фарқи онро аз

⁴ Гимпелевич Р. С. К вопросу о содержании земельно -водной реформы в Таджикистане. Уч. Зап. ТГУ им В.И. Ленина. Труды юрфака, т. 20,вып. 9.-Сталинабад, 1958, С. 70-71, Мизарбаев А. Я. Таджикский народ в борьбе за восстановление и реконструкцию народного хозяйства (1924-1937гг.). Душанбе, 1962, С. 56.

⁵ Саидмуровов Х. Построение фундамента соцсиалистической экономики в сельском хозяйстве Таджикистана. Душанбе, 1965, С.47; Масов Р. Историография соцсиалистического сельского хозяйства в Таджикистане. Душанбе Дониш, 1974, С.23-36. Он же, Историография Советского Таджикистана. Душанбе Дониш 1978 С. 94-102; Антоненко Б.Аграрнче преобразования в Таджикской АССР. В кн.: Торжество ленинской политики в Таджикистане. Душанбе Дониш, 1984, С. 140-144; Наврузов Г. Еще раз к вопросу о земельно- водной реформе в Таджикистане (1924-1928 г.г.) Изв. АН

ислоҳоти замину об чунин нишон дода аст: "Сиёсати муҳоҷиркунии Ҳокимияти Шуравӣ на бо мақсади барҳам додани асосҳои заминдории феодалӣ ва аз дasti заминдорони калон гирифтани воситаҳои истеҳсолот гузаронида шуд. Ин сиёsat ба он хотир гузаронида шуд, то ки аз ҳисоби заминҳои наву бекорхобида, ба дехқонони безамину камзамини ноҳияҳои кӯҳӣ замини ҳеч кас коркарда нашуда дода шавад ва онҳоро бо техникаи хоҷаги кишоварзӣ таъмин кардан зарур буд. Чунин амалро масъалаи инкишофи пахтакорӣ дар ҷумҳурӣ ҳидоят мекард."⁶

Олими дигари мутахасиси соҳаи таърихи аграрӣ Б. Антоненко дар асарҳояш, аз нуқтаи назари илмӣ масъалаи моҳияти муҳоҷирати дохилиро нисбати ҳалли ислоҳоти замину об аниқу равшан муайян намуд. Дар ҳақиқат ба ҳулосаи олим дар ҳусуси он ки муҳоҷирати дохилӣ ба асосҳои соҳти иҷтимоӣ дехот даҳл надорад ва аз ин ҷо вазифаи ислоҳоти замину обро дар ҷумҳурӣ иҷро карда наметавонад.⁷

Нуқтаи назари олим М. Ҳамроев ва дигар таҳқиқотчиён дар бораи он ки муҳоҷирати дохилӣ яке аз омилҳои муҳими ҳалли масъалаи ислоҳоти замину об дар ноҳияҳои Марказӣ ва Ҷанубии Тоҷикистон маҳсуб аст на он қадар ба ҳақиқат дуруст меояд, ба он хотир, ки муҳоҷират инчунин дар он мавзеъҳое, ки ислоҳоти замину об гузаронида шуда буд низ амалий гардид. Ин чорабинии иҷтимоӣ яке аз шакли ҷо ба ҷо кардан ва мутаносиб тақсим кардани захираҳои меҳнатии хоҷагии кишоварзии Тоҷикистон буда, дар давраҳои минбаъда ва агар лозим шавад имрӯз ҳам тадбиқ кардан мумкин аст.

⁶ Масав Р. Историография Советского Таджикистана. С. 99.

⁷ Антоненко Б. Асари нобар шуда, С.144.

Таърихи соҳтмонҳои обёрикунанда, азхудкардани заминҳои наву бекорхобида, муҳочирати дохили ҷумҳурӣ махсусан дар солҳои баъд аз ҷанғӣ дар асарҳои бунёдӣ, як дараҷа таҳқиқи худро ёфтаанд.⁸ Ин

⁸ История таджикского народа. Т.3 кн. 1и2-. (1917-1963 гг.).М.: Наука, 1964-1965; Очерки истории Коммунистической партии Таджикистана. 2-е изд. Душанбе: Ирфон, 1968; Очерк истории колхозного строительства в Таджикистане (1917- 1965 гг.), Душанбе : Дониш, 1968: История культурного строительства в Таджикистане т.1-2 (1917-1977 гг.) Дониш: 1983; История таджикского народа, Том V Новейшая история (1917-1941 гг.), Душанбе, 2004 ва ғайра.

9. Развитие сельского хозяйства Таджикской ССР за годы Советской власти. Сталинабад, 1957; Ли В. Г.Развитие экономики укрупненных колхозов Таджикской ССР (1950-1958) Сталинабад, 1959; Гулямов С.Г. Партийная организация Таджикистана и вопросы хлопководства. Сталинабад, 1959; Парпиев С.М. Орошение Голодной Степи. Душанбе 1961;Скоробогатов И.М. Компартии Таджикистана в послевоенный период (1945-1953); Каримов Т.Р. Победа Великой Октябрьской социалистической революции и решение аграрного вопроса в Таджикистане. Ч.1 Душанбе 1968; Очерк истории Коммунистической партии Таджикистана, Душанбе, 1968; Миронов М. Хамроев М. Осуществление ленинской идеи об орошение в Таджикистане.(на тадж. Языке) Душанбе Ирфон, 1970; Хайдаров Г.Х. Очерки истории соцсоалистического строительства в Северном Таджикистане (1917-1937 г.г). Душанбе Ирфон, 1974; Масов Р.М. Историография соцсоалистического сельского хозяйства в Таджикистане(17-67гг),, Душанбе, «Дониш» 1974; Его же Историография советского Таджикистана (1917- 1975 гг.) Душанбе Дониш 1978; Его же История исторической науки и историография соцсоалистического строительства в Таджикистане, Душанбе Дониш, 1988; Касимов А. Хамраев М. Развитие орошения земель советского Таджикистана. Душанбе Ирфон , 1985; Нальский Я.В. В Долине Вахш. Очерк. Сталинабад, 1951;Мирошниченко С.З. Развитие ирригации в Таджикской ССР, Сталинабад 1953; Ахмедов А. Ирригация в Таджикистане, Сталинабад 1957; Дриккер Х.Н. К истории колективизации сельского хозяйства Таджикистана в годы первой и второй пятилетки, Сталинабад 1959; Дриккер Х.Н. К истории

коллективизации сельского хозяйства Таджикистана в годы первой и второй пятилеток . Сталинабад, 1959; Шинджикашвили Д.И. Правовое регулирование сельскохозяйственного переселение в Таджикистане в период строительства соцсиализма. Душанбе 1965; Турсунов А., Хайдаров Г. Огни Ильича на Сыр-Дарье, Душанбе 1967; Джураев С. Машинное орошение в Таджикистане, Душанбе 1967; Хамраев М. Деятельность коммунистической партии по развитию ирригации в Советском Таджикистане (1924-1938гг.); Душанбе,1972 ; Антоненко Б. А. В.И. Ленин и решение аграрно-крестьяского вопроса в Таджикистане, Душанбе 1981; Вишневский А. Я. Создатель рукотворных рек. Очерк о жизни и деятельности Н.Д. Свириденко. Душанбе, 1987; Абулхаев Р. Развитие ирригации и освоение новых земель в Таджикистане. Душанбе 1988; Масов Р.М. История исторической науки и историография социалистического строительства в Таджикистане. Душанбе 1988; Абулхаев Р. Исторический опыт ирригационного строительства и освоение новых земель в Таджикистане (1961-1985 гг.) Душанбе 1991. Его же Вклад трудящихся советских республик в водохозяйственное строительство и освоение новых земель в Таджикистане (30-е-первая половина 80-х годов XX века) Душанбе 2001 ; Ҳамроев М. Таърихи обёрии водии Вахш (солҳои 1930-1990), Душанбе, 1903; Гафуров А.М. Ревкомы Таджикистана (1917-1923), Душанбе 2008.История таджикского народа. Т.5. Душанбе, 2011; История таджикского народа. Т.6 Душанбе, 2011; Абулҳаев Р. Таърихи муҳочират дар Тоҷикистон. Душанбе 2012; Хотамов Н.Б. История банков и предпринимательства в Средней Азии. (60-е годы XIX –1917 г.) Душанбе 2006; Абдурашитов Ф.М.Исторический опыт переселенческой политики в Таджикистане (1924- 1990 гг.) Душанбе 2015; Его же Таърихи ислоҳоти аграрӣ дар Тоҷикистон дар охири асри XX-оғози асри XXI.Душанбе 2020; Н.Ҳотамов ва дигарон. Таърихи халқи тоҷик (Китоби дарсӣ барои мактабҳои олий), Душанбе 2018. Абдурашитов. Ф.М. Тенденции миграционных процессов в Таджикистане в конце XX-начале XXI ВВ. Душанбе 2022;

масъала инчунин як дарача дар асарҳои монографии олимон ҳаллӣ худро ёфтааст.⁹

Инчунин баъзе лаҳзаҳои ҷараёни азхудкуни заминҳои нав, обёрии онҳо ва муҳоҷирати доҳилӣ дар маҷмуаи мақолаҳо, брошюраҳо ва мақолаҳои алоҳида дарҷ гардиданд, ки дар ин китоб мавриди истифода қарор гирифтаанд.¹⁰

¹⁰ Крочкин И. Вахшстрой (очеркҳо ва қайдҳои сафар) Тошкант-Самарқанд, 1934; Саидов М. Трудящиеся Таджикистана в борьбе за освоение Вахшской долины и создание в ней базы тонковолокнистого хлопка, Сталинабад 1956; Трапезников С.П. Исторический опыт КПСС в социалистическом преобразовании сельского хозяйства. М., Мысл, 1959; Саидмуродов Х. М. Построение фундамента социалистической экономики в сельском хозяйстве Таджикистана, Душанбе 1965; Шарипоя Я. Из истории построения фундамента социализма в Таджикистане (1929-1932 гг.), Сталинабад, 1960; Богуманова З.З. Помощь братских республик Таджикистану в ирригационном строительстве в период постепенного перехода к коммунизму (1959-1970 гг) // Таджикистан в братской семье народов СССР. Душанбе. 1974; С. 172-183. Социалистические преобразования орошаемого земледелия в Узбекистане Ташкент. Фан 1981;

Земельно – водная реформа в Средней Азии. Доклад Средазбюро ЦК КП (б) Центральному Комитету ВКП (б) Ташкент 1926. С.1-2.Иrrигационное строительство в кн: Таджикская ССР за 20 лет Сталинабад 1949; Козачковский В.А. Таджикская ССР в годы послевоенной пятилетки (1946-1950 гг.) в кн.:Материалы к истории таджикского народа. Сталинабад, 1954; Хамидов С. Народное скоростное строительство в Таджикистане в 1939- 1949 гг. Изв. А.Н. Тадж. ССР, отд. Общ.наук., 1962, №4 (31) Мухаммедов Т. Орошение пересоздает край. В кн.:Славное сороколетие .-Душанбе : Ирфон, 1964; Парпиев С.М. Осуществление ленинской идеи орошения Голодной степи; Его же. Руководство компартии Таджикистана в проведении солхозмелиорации и освоении новых орошаемых земель.- В кн.: Сборник научных работ аспирантов.-Вып. V Душанбе: Ирфон,1967; Марсаков К.П. Ленинский кооперативный план и его осуществление в Таджикистане .- В кн.: Торжество ленинских идей.- Душанбе,1969.Джуманқулов Х.Д.Новая концепция дальнейшего развития орошаемого

Дар ин ва баъзе асарҳо ва мақолаҳои илмие, ки ба масоили инкишофи ирригатсия ва азхудкуни заминҳои нав аз давраи ташкил ёфтани Ҷумҳурии Иттифоқии Тоҷикистон то дами оғози ҷанги Бузурги Ватанӣ (солҳои 1929-1941) баҳс мекунанд дар ҷумҳурӣ ва берун аз он рӯи чопро дида, мазмуну мундариҷаи онҳо ба аҳли илму фан дастрас буда, аз ҷониби олимон баҳои сазовор дода шудааст. Маълум, ки дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон ба роҳ мондани инкишофи минбаъдаи системаҳои обёрикунанда ва азхудкардани заминҳои бекорхобида ва вобаста ба ин ташкил кардани муҳоҷирати доҳилӣ яке аз омилҳои муҳими пешравии соҳаҳои муҳталифи ҳоҷагии кишоварзӣ маҳсуб аст.

Дар ин китоб таҳқиқотчӣ ба ҳуҷҷатҳои гуногуни бойгониҳои ҳизбию давлатии ҷумҳуриҳои Тоҷикистон ва Ӯзбекистон, адабиёти мавҷуда ва маводҳои васоити аҳбори умум такя намуда, кӯшиш ба ҳарҷ додаст, ки давраҳои асосии ин равандро бо ҳусусиятҳои маҳсусаш ба риштаи сухан қашад. Муаллиф, инчунин мақсад гузоштааст, ки ба баъзе лаҳзаҳои баҳсталаби дар ин асарҳо роҳ дода бо далелу маводҳои боэътиномод рӯшанӣ андозад.

ӽ дар назди хеш ҳалли илмии чунин масъалаҳоро ба миён гузоштааст:

- нишон додани роҳу воситаҳои дар шароити онвақтаи Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳқиқу таҳлил намудани ҷараёни соҳтмони иншоотҳои ирригационӣ;

- азхудкардани заминҳои наву бекорхобида ва пурӯзвват намудани корҳои мелиоративӣ дар системаи ҳоҷагии кишоварзӣ;

земледелия в Таджикистане. Жур: Экономика Таджикистана: стратегия и развития. 1998,-№2. С. 80-87;

- бо роҳи аз кӯҳсор ба водиҳо кӯҷонида овардани муҳочирон ва ҳалли қувваи корӣ дар самти хоҷагии кишоварзӣ;
- дар заминҳои навкорам ҷойгир кардани турезагон.
- таъмини хоҷагии кишоварзӣ бо кадрҳои инженер-техникӣ ва механизаторӣ;
- ёрии намояндагони ҷумҳуриятҳои собиқ Иттиҳоди Шуравӣ ба ҳалқи тоҷик;
- тайёр кардани кадрҳои инженер – техникӣ;
- баланд гардидани дараҷаи некуаҳволии фотеҳони заминҳои нав.
- Дигаршавии ашроити маданий-маишии дехқонон

I

Рушди обёрӣ ва мелиоратсияи замин.

Дар шароити Осиёи Миёна ва аз ҷумла Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳалли масъалаи истеҳсоли хоҷагии кишоварзӣ мақеи ҳалқунанда ва омили асосиро оиди самаранок ва балад бардоштани ҳосилнокии замин ба инкишофи ҳамаҷонибаи ирригатсия ва мелиоратсия вобастагии зич дорад. Таҷрибаи таърихӣ аниқу равшан нишон дод, ки дар шароити соҳтмони нави ҷамъияти масъалаҳои рушди ирригатсия, азхудкунии заминҳои нав ва таҳту ҳанвор кардани онҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар охири солҳои 20 ва 30 асри XX ба ҷараёни колективонӣ алоқаи мустаҳкам дорад. Дар ин муддат соҳтмони хоҷагиҳои дастаҷамъӣ ва азхуднамудани заминҳои бекорхобида ва аз ноҳияҳои кӯҳию баладкӯҳ ба ин ҷойҳо муҳочир кадани дехқонон қариб баробар мерафт. Зоро ҳалли ин масъалаҳои муҳими иқтисодӣ- иҷтимоӣ ба якдигар ниҳоят зич алоқаманд буданд. Маълум, ки ҳалли якҷояи ин масъалаҳо дар шароити номуттаносиби он солҳо,

душвориҳои молявӣ, техникию кадрҳои ихтисоснок ва ҳатто психологӣ ба пеш меомаданд.

Бояд зикр намуд, ки инкишофи хоҷагии кишоварзӣ ба соҳтмони иншоотҳои ирригатсионӣ ва мелиоратсияи замин вобастагии ногусастани дорад. Ҷанги шаҳрвандӣ ва ё мубориза ба муқобили дастаҳои горатгаронаи босмачиён дар аввали солҳои 20-уми асри XX ба тамоми имрӯза Ҷумҳурии Тоҷикистон ва маҳсусан дар водии Ваҳш, ки минбаъд ба макони истеҳсоли зироати техникӣ- пахта табдил ёфта буд, ниҳоят заари куллӣ расонд. Дар ин солҳои кашмакаши қувваҳои ба ҳам зид натанҳо ба тамоми соҳаҳои хоҷагии кишоварзӣ ҳисороти калон расонда шуд, системаҳои ирригатсионӣ ва мелиоратсияи замин ба ҳолати ногувор табдил ёфтанд, инчунин ба вазъияти демографии аҳолӣ низ заари диданашуда овард. Ин вазъияти ногувор ҳусусан дар ноҳияҳои ҷанубию марказии Тоҷикистон ва маҳсусан водии Ваҳш ба назар мерасид. Бисёр дехаҳою ноҳияҳо ниҳоят ҳаробу аброр ва камаҳолӣ гардианд. Масалан, агар пеш аз инқилоби пролетарӣ дар тумани Қўргонтеппа мувофиқи маълумотҳои бойгонӣ 31 деха вучуд дошта бошад, соли 1925, яъне дар охири барҳам додани дастаҳои босмачигарӣ ҳамагӣ 5 деха боқи монда буду ҳалос ва дар он танҳо 2500 нафар истиқоматкунанда ҳаёт ба сар мебурд. Баробари мустаҳкам намудани Ҳокимияти Шуравӣ ҷараёни аз хориҷа ва қабл аз ҳама аз Афғонистони ҳамсоя ба Ватан баргаштани дехқонони дар солҳои ҷанги шаҳрвандӣ фирорӣ шуда тез мешавад.¹¹ Ҕараёни ба мамлакат бозгаштани фирориён барои минбаъд инкишофт додани рафти барқарор кардани системаи ирригатсионӣ ва ҳолати

¹¹ Бойгонии давлатии таърихи навини Ҷумҳурии Тоҷикистон ф1, р. 1.Д.4 в.33. (Минбад БДТНҔТ)

мелиоративии замин ва азхудкунии заминҳои наву бекорхобида шароити мусоид барпо менамуд.

Дар солҳои ҷанги шаҳрвандӣ иқтисдиёти ҷумҳурии Тоҷикистон ба дараҷаи ниҳоят паст қарор дошт. Ҷандин ҳоҷагиҳои дехқонон ҳаробу ағбор ва фалаҷ гашта буданд, ҷунин ҳолат дар баъзе вилоятҳо то ба 80% мерасид, майдони киши заминҳои обёришаванд қариб ду маротиба коста гардианд, зеро системаҳои ирригатсионӣ аз кор баромада буданд. Босмачиёни горатгару лаънаткардагони ҳалқ, қисми асосии боғу обҷакориҳоро дидаву дониста вайрону валангор карда, қисми зиёди чӣ ҷорвои қалони шоҳдор ва чӣ майдаро талаву тороч ва қисман ба Афғонистон мегузарониданд.¹² Дар ҷумҳурӣ қувваи коргарӣ ниҳоят кам шуда буд, зеро зиёда аз 27% аҳолӣ дар солҳои ҷанги шаҳрвандӣ ба мамолики ҳорҷа ва қабл аз ҳама ба Афғонистон фирорӣ шуда буданд. Ин воқеаҳо хусусан дар ноҳияҳои марказӣ ва ҷанубии Тоҷикистон рӯҳ дода буд, ки онҳо бо мамлакати ҳамсоя ҳамсарҳад буданд. Дигар сабаби кам шудани қувваи корӣ аз он иборат буд, ки дар задухурдҳои солҳои ҷанги дохилӣ шумораи зиёди одамон ҷон бохтанд ва дар асари норасони иқтисодӣ ва гуруснагӣ ба бисёр қасалиҳои сирояткунанда дучор шуда аз ҳаёт маҳрум гаштанд.

Дар шароити иқлими ҳушки Осиёи Миёна ва аз ҷумла Тоҷикистон омили асосии баланд бардоштани ҳосилнокии ҳоҷагии қишоварзӣ ва аз ҳама заруртарини соҳаи он паҳтакорӣ соҳтмонҳои самараноки системаҳои ирригатсионӣ маҳсуб аст. Дар маҷлиси дуюми Садороти кумитаи инқилобӣ ҳоло ниммаи дуюми моҳи декабри соли 1924 масъалаи барқарор ва минбаъд инкишоф додани системаҳои ирригатсионӣ мавриди муҳокима қарор дода шуд. Бо мақсади ба роҳ

¹² Бойгонии марказии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ф. 9 р.1, д. 48, в. 65. (Минбаъд БМДҖТ).

мондани корҳои обёрикунӣ дар Тоҷикистон Кумитаи инқилобӣ идораи маҳсуси ирригатсионӣ таъсис дод, шуъбаи Осиёмиёнагии Шурои Мехнат ва Мудофиаи СССР бошад қарор намуд, ки беҳтарин муттаҳасисони соҳои ирригатсияро ба ин ҷо сафарбар кунад. Дар ҳамин маҷлис кумитаи асосӣ оиди паҳтакорӣ таъсис дода шуд.¹³

Вақте ки ҷараёни колективии саросар дар Тоҷикистон оғоз меёфт, дар қисми марказии мамлакат қариб, ки давраи аввали ин ҷорабинии дар он вақт ниҳоят барои мамлакати сотсиалистӣ зарур амл мекард. Ба он хотир, ки колективонии саросари ҳочагии кишоварзӣ дар Тоҷикистон хусусияти маҳсуси ҳудро дошт. Қабл аз ҳама ин хусусияти хоси колективонӣ дар Тоҷикистон ба дараҷаи вазъияти молиявӣ ва ҷуғрофии он алоқаманд буд, зеро ки ин кишвар нисбат ба дигар мавзеъҳои онвақтаи СССР аз ҳама ҷиҳат дар дараҷаи нисбатан ақиб меистод. Дар Тоҷикистон ин қафомонии иқтисодӣ- иҷтимоӣ аз замонҳои феодалӣ ба мардум мерос монда буд. Дигар ин ки шумораи асосии аҳолӣ дар дехотҳои кӯҳӣ ва баландкӯҳ ҷой гирифта, ҳоло моҳияти ҳочагиҳои дастаҷамъиро надониста, ба соҳти заминдории кӯҳна беихтиёر одат ва боварӣ доштанд. Бағайр аз чунин вазъият барои ба ҳочагиҳои дастаҷамъӣ гузаштани дехқонон маҳсусан дар ноҳияҳои кӯҳӣ ва баландкӯҳ заминҳои корам нокифоя буданд, ҳалли чунин масъала бевосита ба инкишифӣ ирригатсия ва азхуднамудани заминҳои нав алоқаи бевосита дошт, ки оиди ин масъалаҳо баъдтар таваққуф ҳоҳем кард. Истеҳсоли ҳочагии кишоварзӣ ниҳоят оддӣ буда, заминҳои беҳтарини корамшаванд дар дasti бойхову заминдорони калон ва намояндагони дину мазҳаб ҷой дошт.

¹³ БМДҶТ ф. 9 р.1, д.1, в.3.

Агар мо ба далелҳои муҳим ва аниқу равшани таърихӣ муроҷиат намоем, дар он маврид шоҳиди он мешавем, ки аҳволи майшӣ-маданий меҳнаткашон ниҳоят вазнин буд, чунки дар замони гузашта онҳо амалан аз воситаҳои истеҳсолӣ қариб, ки маҳрум буданд. Ҳоло аз руи маълумоти соли 1925 танҳо дар се вилояти ҷумҳурӣ, яъне Қӯлоб, Ҳисор ва Қурғонтеппа ҳочагии бойҳо аз 5 то 10 % ва ҳочагиҳои камбағалон то 55 %-ро ташкил мекарданд. Факту рақамҳо шаҳодат медоданд, ки ҳатто аксариати ҳочагиҳои дехқонон ҳам замин ва ҳам чорво, маҳсусан чорвои калони шоҳдори корӣ надоштанд. Масалан, дар вилояти Қӯлоб 12 % ҳочагиҳо безамин ва қариб 20 % ҳочагиҳо аз чорво орӣ буданд. Дар вилояти Қурғонтеппа бошад зиёда аз 22% ҳочагиҳо безамин ва тақрибан 55 % ҳочагиҳо инчунин бе чорво буданд¹⁴. Бояд зикр намуд, ки дар ҳамон вақт ҷунин вазъият дар дигар мавзеъҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон низ дида мешуд.

Ба аввалин чорабиниҳои Ҳокимияти Шуравӣ оиди инкишофи заминҳои обёришаванди нигоҳ накарда, ба ин ҷабҳа танҳо қадамҳои нахустин гузашта шуда буду ҳалос. Охири соли 1924 дар Тоҷикистон ҳамагӣ 113 ҳазор гектар замин обёрий карда мешуд, ки ин ҷавобгуи ҳаёти бошандагони мамлакат шуда наметавонист. Агар ин ҳаҷми заминҳоро ба округҳои обшоришавандай ҷумҳурӣ тақсим карда шавад ҷунин миқдор замин дуруст меояд: ба округи обшоришавандай Ваҳш -6,7 ҳазор, Кофарниҳон-30 ҳазор, Қизилсу-6,6 ҳазор, Истарафшон-30 ҳазор, Сурхоб-27,3 ҳазор, Бадаҳшони Қӯҳӣ -3,6 ҳазор гектар замин дуруст меомад.¹⁵

Шароитҳои иқтисодӣ - сиёсии ҷумҳурӣ дар охири солҳои 20-уми асри XX баҳри азnavsозии ҳочагии

¹⁴ Очерки истории колхозного строительства в Таджикистане (1917-1965 гг.) »Дониш», Душанбе, 1968, С. 24.

¹⁵ БМДҖТ ф. 26, р.1,д.815, в.1

кишоварзӣ душвориҳои зиёд ба бор оварда бошанд ҳам, аммо ин камбудиҳо пеши роҳи чунин ҷараёнро гирифта натавонист. Дар натиҷаи ҷорабиниҳои ҳизбу давлат оиди барҳам додани ақибмонии иқтисодӣ ва маданий нисбат ба ноҳияҳои пешрафта давлати Шуравӣ баҳри амалий кардани кӯшишу гайрати оммавии дехқонони камбағалу миёнаҳоли Тоҷикистон бо мақсади барпо кардани ҳочагиҳои колективӣ заминаҳои лозимиро муҳайё намуд. Ҳукумати Иттифоқ дар ҳамин давра ба воситаи маблағчудокунӣ ба ҳочагии ҳалқ ва аз ҷумла ҳочагии кишоварзии Тоҷикистон ёриву мадади зиёд расонд. Масалан, ҳаҷми дотатсияҳои ҳар сола дода шуда аз 60 % то 90 %-и тамоми бюджети ҷумхуриро ташкил мекард. Бояд изҳор намуд, ки зиёда аз нисфи маблағгузории асосӣ ба пешравии ҳочагии кишоварӣ ҳусусан ба обёрий, соҳтмонҳои колхозҳо, совхозҳо ва МТС -ҳо сарф карда мешуд. Дотацияи ҳукумати иттифоқ ба ин мақсадҳо умуман 97 %, дар маблағи бюджети обёрий бошад 97,8 %-ро ташкил медод.¹⁶

Ёрии дигари давлат ба ҳочагиҳои дехот дар ҳамон шароит мувофиқи имконият сари вақт расонидани техникаи ҳочагии кишоварзист, ки дар инкишофи соҳаҳои ҳочагӣ ниҳоят зарур буд, зеро то он давра кору кирдор дар замин ва тозаву обгузар кардани ҷуйю ҷуйборҳо аслан бо қувваи дасту бозу иҷро карда мешуд. Ҳалли ин масъала аҳмияти ҳам иҷтимоӣ ва ҳам дар он вақт аҳмияти сиёсӣ дошт, ки бо ин роҳ дехқонони камбағал ва миёнаҳол ба ҳочагиҳои ҷамъбастӣ, яъне колхозҳо ҷалб карда мешуданд. Дехқонон дар асоси қарзи молявии давлатӣ имконияти ба даст даровардани олотҳои истеҳсолии ҳочагии кишоварзӣ ва онро босамар кор фармудан

¹⁶ Тадбиқи идеяҳои ленинӣ. Нашриёти «Ирфон», Душанбе, 1969, С. 100-191.

истехсолоти чамъиятиро афзун менамуданд. Дар солҳои 30-ми асри XX СМТ-рӣ (стансияҳои машину тракторӣ) маркази бо техниқи хоҷагии кишоварзӣ мусаллаҳ кардани тамоми мамлакати шурӯҳо ва минҷумла ҷумҳурии сотсиалистии Тоҷикистон табдил ёфтанд.

Соли 1930 аллакай дар ҷумҳурий 4 СМТ сохта ба кори хоҷагӣ сафарбар шуд, ки шумораи онҳо сол то сол рушт меёфт. Масалан, дар охири панҷсолаи аввал шумораашон ба 19 расид, ки ба ин восита шумораи кадрҳои механизаторӣ сол то сол аз ҳисоби деқонони маҳаллӣ меафзуд. Шумораи трактор ва техниқи дигари хоҷагии кишоварзӣ ба 1085 расида буд¹⁷, ки дар он вақт дар шароити Тоҷикистон ин дастоварди қалони техникӣ маҳсуб буд.

Омили дигари соҳтмони колхозӣ дар Тоҷикистон ин контрактацияи маҳсулити хоҷагии кишоварзӣ ва маҳсусан пахта ба ҳисоб мерафт. Котрактация маънои онро дошт, ки ҳуқуқи монополияи давлат ба ҳариди маҳсулоти асосии хоҷагии кишоварзӣ пахта ба ҳарду тараф фоидаовар буда, аз рӯи нақша ба рушди тарақиёти хоҷагии кишоварзӣ ёрирасон маҳсуб мешуд. Факту рақамҳо шаҳодат медиҳанд, ки дар Тоҷикистон кооперация ва маҳсусан кооперацияи пахта ниҳоят тез инкишоф ёфт. Масалан, то охири моҳи феврали соли 1929 дар Ҷумҳурии Ҳудмухтори Тоҷикистон зиёда аз 66 % хоҷагиҳои дехқонон ва дар округи Ҳучанд 70 % ин хоҷагиҳо аллакай бо тамоми навъҳои кооперация фаро гирифта шуда буданд, ки ин дар миқёси ҷумҳурий наздики 95,5 ҳазор хоҷагиҳои дехқононро фаро гирифта буд. Дар арафаи ташкил ёфтани Ҷумҳурии Тоҷикистон зиёда аз 57 % тамоми маҳсулоти хоҷагии кишоварзӣ, минҷумла пахта 100 % шартномабандӣ

¹⁷ .Таърихи ҳалқи тоҷик, ҷилди 111, китоби 1, М., 1964, С. 262.

карда шуда буд. Аз чониби дигар дар ихтиёри давлат будани системаи обёрӣ, барои азnavsозии хоҷагии кишоварзӣ ҳамчун омили асосӣ таъсир накарда наметаволнист. Дар ҷараёни соҳтмони колхозӣ дар маҳалҳо шумораи камбағалону батракҳо зиёд ба назар менамуд, ки онҳо роҳи аз ҷабру зулми бойхову кулакҳо озод шуданро дар соҳтмони колхозӣ дид, аввалин ташкилкунандагони чунин хоҷагиҳои дастаҷамъӣ ба ҳисоб мерафтанд. Дар он замон ташкилотчии асосии дехқонони камбағал иттифоқи «Ҷуфтгарон», ки пас аз ба атрофии худ муттаҳид намудани оммаи меҳнаткаши дехот соли 1929 ба «Иттифоқи камбағалон» табдид ёфта, ба омили ба атрофи хоҷагиҳои навташкӣ ёфтаи дастаҷамъӣ ҷалб намудани оммаи меҳнаткаш гардид.

Чорабиниҳои иқтисодӣ, маданию майшӣ ва сиёсие, ки аз чониби ҳукumat ва давлат андешида шуда буданд, аллакай соли 1929 дар соли таъсиси ҷумҳурии иттифоқии Тоҷикистон дар ҷараёни соҳти колхозӣ як дигаргунии куллие ба амал омад. Дар охири соли 1929 ва соли 1930 чунин ҷараён идома ёфта, дар ин муддат коллективонии саросар қадами қатъиро ба пеш ниҳод. То охири панҷсолаи якӯм коллективонӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи ҳавлиҳо ба 41 % ва аз рӯи майдонҳои кишт ба 65,3% расида буд. Ин рақамҳо шаҳодат медиҳанд, ки аллакай дар ин давра қисми асосии дехқонони камбағал ва миёнаҳол ба ҳайати колхозҳо дохил гашта буданд. Дар рафти соҳтмони колхозӣ дар ҷумҳурий боз як хусусияти таъсис ёфтани хоҷагиҳои дастаҷамъӣ дид, мешуд, яъне шакли бештараи ба ҳама маълуми ин хоҷагиҳо ТОЗ-ҳо (коркарди рафиқонаи замин) ба ҳисоб мерафтанд.

Ноҳияҳои пахтакор, ки баҳри баланд бардоштани вазъи иқтисодиёти ҷумҳурий аҳмияти аввалиндарача мебозиданд, суръати коллективонӣ аз ибтидо саркарда ба дараҷаи умумииттифоқ наздик мешуд, яъне на дар

хочагиҳои ТОЗ-ҳо балки дар артелҳои хочагии кишоварзӣ истеҳсолоти он бартарӣ дошт. Соли 1932 ноҳияҳои паҳтакор наздики 78 % хочагиҳои дехқонӣ, ки 84,2 % майдонҳои киштбобро кор карда мебаромаданд, коллективонӣ карда шуданд. Кулли ин ва дигар дигаргуниҳои ҷашмраси дар он вақт дар ҳаёти иҷтимоӣ-иктисодӣ ва маданий мардуми дехот ба вуқӯъ пайваста, маҳз тибқи ёрии молявӣ ва техникум кадрии ҳизбу давлат ба ҳисоб меравад.

Дар рафти гузаронидани коллективонии хочагии дастаҷамъӣ, инкишофи обёриву мелиоратсияи замин ва азҳудкардани заминҳои бекорхобидаву нав ба ҷумҳурии Тоҷикистон қадрҳои ихтисосманд нокифоя буданд, ки дар ҳалли ин масъалаи ниҳоят зарур ҳизби коммунистӣ ва ҳукумати умумииитифоқ сари вақт дасти ёриву мадад дароз намуданд. Яъне аз шаҳрҳои марказиву саноатии мамлакат ба Тоҷикистон ва дигар ҷумҳуриятҳои Осиёи Миёна аз ҳисоби ихтиёриён бригадаҳои коргарӣ, ки қисми пешбарандаи онҳо коммунистону комсомолон буда, намояндаи миллату ҳалқиятҳои гуногунро ташкил мекарданд бригадаҳои коргарӣ таъсис дода шуда, ба ин ҷо фиристониданд, ки дар таъриҳ бо номи биступаҷазорнафариён машҳур аст. Сонитар рӯзномаи «Коммунисти Тоҷикистон» ба кору кирдор ва фаъолияти самараноки ин бригадаҳо баҳои муносиб дода аз ҷумла чунин навишта буд:»Дар симои бригадаҳои коргарии Москва, Ивано-Вознесенск мо ифодаи нави шакли иттифоқи истеҳсолиро мебинем. Беягон шубҳа гуфтан мумкин аст, ки бисёр муваффақиятҳои мо дар соҳаи соҳтмони колхозӣ маҳз бо роҳбарӣ ва иштироки бевоситаи коргарони пешқадам – пролетарҳо ба даст оварда шудааст.»¹⁸

¹⁸ Очерки истории колхозного строительства в Таджикистане...
С.52.

Ҳамин тавр, колективонии хоҷагии кишоварзӣ бо суръат пеш рафта, дар охири панҷсолаи аввали тарақиёти хоҷагии ҳалқ ба анҷом расид ва соли 1937 колҳозҳо дар ҷумҳурӣ қариб 90 % хоҷагиҳои дехқононро муттаҳид карда, наздики 100 % тамоми заминҳои киштбоби онҳо коркард карда шуд.

Акнун дар назди ҳукумати ҷумҳурӣ ва ташкилотҳои ҳизбиву ҷамъиятӣ вазифаи сари вақт сафарбар кардани коргарону дехқонон ва муҳандисон оиди ривоҷ додани соҳтмонҳои ирригатсионӣ дар ҷумҳурӣ меистод, зеро бе ҳалли ин масъала вазифаҳои минбаъдаи пешрафти соҳаҳои инкишофи хоҷагии кишоварзӣ дар шароити иқлими гарми Тоҷикистон аз имкон берун буд. Таҷрибаи таърихӣ нишон дод, ки инкишофи ирригатсия, азхудкуни заминҳои нав, рушди тамоми соҳаҳои хоҷагии кишоварзӣ ва инчунин муҳочирати доҳилӣ ба якдигар зич алоқаманд буда, қариб дар як вақту соат иҷро карда мешуд.

Масъалаи соҳтмони ирригатсионӣ дар шароити ниҳоят гарму ҳушки Осиёи Миёна, аз он ҷумла Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамеша омили муҳим ва ҳалқунандаи рушту нумуи минбаъдаи тамоми ҷабҳаҳои хоҷагии кишоварзӣ маҳсуб аст. Ҳар як давраи мубориза барои ба ҳаёт тадбик кардани обёрии заминҳо ва маҳсусан заминҳои наву бекорхобида, мувофиқи шароити ҷуғрофӣ, ба ҳуд ҳусусиятҳои маҳсус ва душвориҳои муайянро дорост. Ба қалам додани таҷрибаи бойи ғунгаштаи соҳтмонҳои ирригатсионӣ дар Тоҷикистон бечуну ҷаро аҳмияти илмӣ ва амалий дошта, чунин таҷриба ба мамолики табиаташ гарм ва ҳушки дунё дар кори инкишофи хоҷагии кишоварзӣ аз аҳмият орӣ нест.

Агар мо ба гузаштаи барои таърих наонқадар дури ҷумҳурии Тоҷикистон бо диққат назар афканем, огоҳ мешавем, ки дар ин ҷо ягон системай типи

муҳандисии инкишофи обёй вучуд надошт. Мехнаткашон барои шодоб намудани заминҳои корам аз усулҳои кӯҳнаи бобоӣ, ки меҳнати сангиро талаб карда, фоидай нозизро ба бор мовард истифода мебурданд. Яке аз усулҳои кӯҳнаи обёрикунии замин аз он ибораат буд, ки обро аз нахру дарёҳо ба воситаи чарҳ бароварда, барои кишту кори зироат истифода мебурданд. Мавридаш меомад, ки чарҳро ҳатто ба воситаи аспу барзагов ва аксаран батракҳо мегардониданд.

Барои минбаъд баланд бардоштани истеҳсолоти хоҷагии кишоварзӣ, ки дар шароити онвақтаи Осиёи Миёна ва аз ҷумла Тоҷикистон масъалаи муҳими иҷтимоӣ-иқтисодӣ ба ҳисоб мерафт ҳалли самараноки замину об маҳсуб буд. Мубрамияти ҳалли саривактии ҷунин масъаларо ҳоло соли 1921 В.И. Ленин эҳсос карда ҷунин ақидаронӣ қада буд: »Дарҳол баҳри беҳтар намудани аҳволи вазнини дехқонон кӯшиш кунед ва дар роҳи электриконидан ва обёрии заминҳо корҳои ҷиддӣ оғоз намоед. Обёй аз ҳама ҷизҳо зиёдтар лозим аст ва кишварро аз ҳама зиёдтар дигаргун соҳта, обод мекунад, ба осори гузашта хотима медиҳад.»¹⁹

Дар шароити вучудияти ҳукумати подшоҳии рус ирригатсия ва мелиоратсияи замин дар дасти табақаҳои истисморгар ҳамчун воситаи истибоди меҳнаткаш хизмат мекард. Аз ин лиҳоз дар шароити пеш аз инқилобӣ имконияти васеъ истифода бурданӣ обёриву мелиоратсияи замин умуман дар Русия ва аз ҷумла дар ҷунин кишварҳои аз лиҳози иҷтимоӣ-иқтисодӣ оқибмонадаи мамлакат - Осиёи Миёна дида намешуд. Танҳо ғалабаи инқилоби пролетарӣ дар Русия, ки тамоми ҳалқҳо ва аз ҷумла меҳнаткашони Осиёи Миёнаро аз зулму таҳдиҳо иҷтимоию миллӣ озод намуда, замину обро дастраси умум гардонд, заминаи

¹⁹ .Ленин В.И.Асарҳо, ҷилди 32, С.357.

васеъи инкишофи заминҳои обёришавандаро ба амал овард.

Пўшида нест, ки сарвари аввали мамлакати шуроҳо В. И. Ленин бори нахуст дар шароити нави таъриҳӣ масъалаи моҳияти ирригатсия ва самаранок истифода бурдани заминҳои обёришавандаро барои азnavsозии сотсиалистии миллионҳо хочагиҳои майдай дехқонӣ, ки дар ноҳияҳои ниҳоят гарму хушки Осиёи Миёна мавқеъ доштанд анику равшан муайян намуд. Бо чунин мақсад моҳи феврали соли 1918 Комиссариати Ҳалқии Федератсияи Русия комиссияи маҳсус таъсис дод ва дар наздаш вазифа гузашта буд, ки имконияту шароитҳои Туркистонро ба эътибор гирифта, доир ба ин масъала тақлифу дарҳостҳои хешро пешкаш намояд. Комиссариати Ҳалқии Федератсияи Русия бо сарвари В.И. Ленин ба кору кирдори ин комиссия назорат карда, бо диққат ҳарита ва нақшай ноҳияҳои обёришавандаро азҳуд мекард.²⁰ Моҳияти муҳими ирригатсияро дар инкишофи хочагии ҳалқ ва қабл аз ҳама паҳтакорӣ ба эътибор гирифта, 17 майи соли 1918 ў ба декрети таъриҳӣ « Оиди ба Туркистон барои пеш бурдани корҳои ирригационӣ ва ташкил кардани чунин корҳо чудо кардани 50 милион сум” имзо гузашт.

Дар шароити вазнини ҳарбӣ- сиёсӣ, ки ҷанги шаҳрвандӣ дар мамлакат аланга дошт, муборизаҳои тезу тунди синғӣ, ҳаробии хочагӣ, гуруснагӣ дар байнӣ оммаи меҳнаткаш доман паҳн карда буд, барои пешрафти ирригатсия ва мелиоратсияи замин чудо кардани чунин як ҳаҷми калони маблағ, аз ҷониби ҳукумати Федератсияи Русия ин ғамхории калон нисбати ҳалқҳои Осиёи Миёнаи дар гузашта оқибмонда ба ҳисоб мерафт. Дар ин ҳучҷат тамоми шароитҳои

²⁰ Антоненко Б. А. Асари номбурп С. 6.

иқтисодӣ- иҷтимоӣ ва ҷуғрофии кишварро ба эътибор гирифта, соҳтмони калони ирригатсионӣ ва мелиоративиро дар Осиёи Миёна дар мадди аввал гузашта шуд. Баъди ба имзо расидани декрет фавран дар шаҳри Москав барои Туркистон З «эшлони ирригационӣ» бо мошинаю таҷхизот, асбобу анҷом барои гузаронидани разведкаю қашиданӣ лоиҳаи корҳои обёрикунанда созмон дода шуд.²¹ Баҳри ба ҳаёт тадбик кардани стратегияи обёрии заминҳои Осиёи Миёна, аз ҷумла Тоҷикистон Управленини корҳои ирригационӣ (УКИ) таъсис дода шуд.

Аз ҷониби Ҳукумати Иттифоқу ҳизби коммунист дикқати ҷиддиро барои инкишофи пахтакорӣ дар мамлакат аҳмияти аввалиндарача дода шуд. Зоро ҳалли ин масъала мамлакатро аз вобастагии мамолики хориҷӣ озод карда, мустақилияти истеҳсоли пахтаро таъмин мекард. Чунин вазифаро дар як давраи нисбатан кӯтоҳ ба анҷом расонидан кори саҳлу осон набуда, ҳароҷоти маблағҳои калон ва меҳнати фидокорона талаб мекард, зоро дар солҳои ҷонги шаҳрвандӣ ва интервенсияи ҳарбӣ - хориҷӣ қисми зиёди системаҳои ирригатсионӣ ва мелиоративӣ дар мамлакат, аз ҷумла дар Тоҷикистон аз кор баромада, таъмирталаб шуда буданд. Каналҳои шоҳроҳӣ (магистралӣ) вайрону валангур гашта, системаи хурди ирригатсиониро қамишзор зер карда, корношоям гашта буданд. Шабакаҳои ирригационии амалкунанда танҳо қудрати 52 ҳазор гектар заминҳоро обшор мекарданду ҳалос.²²

Ҳукумати Ҷумҳурии Шуравии Федератсияи Русия ба масъалаи барқарорсозӣ ва инкишофи минбаъдаи

²¹ Очерк истории Коммунистической партии Таджикистана т.1 (1903-1937 гг.) Душанбе, «Ирфон», 1980, с.46-47)

²² Ахмедов А.Иrrигация в Таджикистане. Сталинабад, «Ирфон», 1957, С. 6.

корҳои обёрӣ дар Осиёи Миёна аҳамияти қалон медод. Чунки ба даст овардани ашёи хоми соҳаи кишоварзӣ ва қабл аз ҳама пахта, ки саноати боғандагии Русия ба он эҳтиёчи қалон дошт, бе барпо намудани системаҳои обёрии ҳозиразамон ва пурӯздрат аз имкон берун буд. Аз ин рӯ Чумхурии Русия баҳри инкишофи ирригатсия дар Осиёи Миёна ёриву мадади молявиро дареф намедошт. Масалан, соли 1920-ум мувофиқи буҷаи давлатии Русия барои инкишофи ирригатсияи Осиёи Миёна 400 ҳазор сумм ҷудо карда шуда буд. Инчунин Шуруи Мехнат ва Мудофия барои инкишофи корҳои ирригатсионӣ ва мелиоративӣ ба маблағи 750 ҳазор сӯм фонди маҳсус қушод. Дар ин давра соҳтмони обтақсимкунаки Дарғом дар дарёи Зарафшон яке аз иншоотҳои азими ирригатсионӣ ба ҳисоб мерафт. Дар дарёҳои Исфара, Сух ва Гайра системаҳои ирригатсионӣ ба таври ҷиддӣ таъмир карда шуда буданд.²³

Соли 1921 –ум тамоми ҳароҷоти корҳои ирригатсионӣ 4722 ҳазор сӯмро ташкил кард ва ин маблағ сол то сол аз ҳисоби буҷаи маҳаллӣ зиёд мегардид. Масалан, соли 1922-ум агар он 4849 ҳазор сӯмро ташкил карда бошад, пас соли 1923 ин маблағ ба 5544 ҳазор сӯм расид.²⁴ Чумхурии Русия аҳамияти ирригатсия ва мелиоратсияро барои инкишофи ҳочагии ҳалқи Осиёи Миёна ҷиддан дарк намуда, ба ин масъала сол аз сол диққати бештар медод. Моҳи феврали соли 1923-ум Шуруи Комиссарони Ҳалқии Русия «Оиди барқарор намудани системаҳои ирригатсионии Чумхурии Туркистон» декрет дарҷ намуд. Мувофиқи талабу вазифаҳои ба пеш гузоштаи ин декрет дар қаламрави Тоҷикистон, маҳсусан дар ноҳияҳои шимолии он оиди барқарорсозии системаҳои обёрӣ,

²³ Ҳамраев М.Асари номбурда С.103.

²⁴ Дар ҳамон ҷо.

қисман азнавсозии иншоотҳои кӯҳнаи ирригатсионӣ ва азхуднамудани заминҳои нав корҳои зиёде ба сомон расонида шудаанд.

Баъди асосан барҳам додани дастаҳои горатгаронаи босмачиён барқарор кардан ва минбаъд инкишоф додани системаҳои обёрий дар ноҳияҳои Ҷанубу Марказии Тоҷикистон ба таври ҷиддӣ оғоз меёбад. Ногуфта намонад, ки барқарорсозии ҳочагии ҳалқ дар ин қисми Тоҷикистон ҳусусиятҳои хоси хешро дорост. Яке аз ин ҳусусиятҳо аз он иборат аст, ки дар ин ҷо барқароркуни ҳочагии ҳалқ аз барқарорсозии системаҳои ирригатсионӣ оғоз меёбад зеро ки аз сабаби набудани саноат, асоси ҳочагии ҳалқро ҳочагии қишоварзӣ ташкил мекард. Дар навбати худ омили асосии инкишофи ин ҷабҳаи ҳочагии ҳалқ дуруст ба роҳ мондани системаҳои ирригатсионӣ ба ҳисоб мерафт.

Моҳи декабри соли 1922 аз ҷониби Бюрои сиёсии Осиёи Миёнагии ҳизби коммунистии умуиросяи гӣ қарори маҳсус бароварда шуд, ки дар он масъалаи барқарор намудани обёрии заминҳои қишвар, чун масъалаи муҳими умумидавлатӣ ба миён гузашта шуд. Барои барқарор кардани шабакаҳои ирригатсионӣ маблағи калон чудо карда шуд ва он имконият фаро расонд, ки аллакай соли 1923 майдони заминҳои обёришаванда нисбат ба соли гузашта 1000 гектар зиёд шуд. Моҳи феврали ҳамин сол бошад декрет «Оиди барқароркуни системаҳои ирригатсионӣ дар ҷумҳурии Туркистон» бароварда шуд. Мувофиқи декрети зикр шуда, дар ҳудуди Тоҷикистон корҳои зиёди барқароркунӣ ва қисман таъмину таҷдид намудани системаҳои кӯҳнаи ирригатсионӣ ва азхудкардани заминҳои обёришаванда бурда мешуд.²⁵

²⁵ Максумов А.Н. По пути неуклонного подъёма. Дар кит: 50 лет борьбы за народное счастье., Душанбе, «Ирфон», 1967 с 154.

Барқарорсозии системаҳои обёрӣ дар ҳаёти иқтисодии ҷумҳурӣ яке аз вазифаҳои муҳим ва дар навбати худ ниҳяд душвор буда, маблағу қувваҳои зиёдери талаб мекард. Аз ин рӯ ҳукумати марказӣ ва ҷумҳурӣ ба он аҳмияти хеле ҷиддӣ медоданд. Ин дар мисоли чудо намудани маблағи ҳарсола баръало дида мешуд. Масалан, агар барои барқарорсозии системаҳои ирригатсионӣ солҳои 1924- 1925-ум 22130 сӯм чудо карда шуда бошад, пас солҳои 1925- 1926-ум ҳаҷми ин маблағ ба 504000 сӯм расид, ки он нисбат ба соли аввала 716% зиёдтар буд.²⁶

Масъали барқарор намудан ва минбаъд тараққӣ додани ирригатсия ва мелиоратсияи замин дар тули солҳои 20-уми асри XX яке аз масъалаҳои муҳими барқарорсозии ҳочагии ҳалқ ҳисоб мешуд. Бинобар ҳамин ҳам ҳукумати ҷумҳурӣ ба он диққати маҳсус медод. Бо мақсади ба низом даровардан ва ба нақша гирифтани роҳбарии рафти барқарор соҳтан ва минбаъд инкишоф додани системаҳои обёрӣ моҳи июли соли 1925-ум дар назди Комиссариати ҳалқии заминдорӣ раёсати ҳочагии оби Ҷумҳурии Ҳудмухтори Тоҷикистон таъсис дода шуд. Дар ноҳияҳо бошад округҳои обёрикунии маҳаллӣ ташкил ёфтанд.²⁷ Шуъбаи Осиёимиёнагии Шуруи Мехнат ва Мудофиаи ИҶШС қарор карда буд, ки ба Тоҷикистон мутахассисони беҳтарини соҳаи ирригатсия фиристонида шаванд.

Маркази Осиёимиёнагии ҳочагии об тобистони соли 1925-ум як гурӯҳ муҳандисони баландиҳтисосро ба Тоҷикистон барои бурдани корҳои ҷустуҷӯйӣ мефиристанад. Моҳи сентябрин ҳамон сол Кумитаи инқилобӣ нақшай корҳои ин гурӯҳро, ки ба омӯҳтани иншоотҳои ирригатсионӣ ва пешниҳоди таклифҳои

²⁶ Фанъян Д. К истории советского строительства в Таджикистане (1920-1929 гг). Сборник документов, часть 1., Сталинабад, 1940, С. 22.

²⁷ БМДЧТ, ф. 9, д.229, в. 153.

мушаххас оиди барқарор ва азнасозии онҳо нигаронида шуда буданд, муҳокима намуд ва маҳқул шуморид. Ба корҳои чустуҷӯйӣ фиристонидани мутахассисони соҳаи корҳои ирригатсионӣ ва мелиоративӣ ба барқарор намудани хоҷагии ҳалқи Тоҷикистон кумаки қалон мерасонд. Дар ин давра ба Тоҷикистон ва ҳусусан ба ноҳияҳои ҷанубу марказии он, ки барқарор намудани системаҳои обёрий яке аз масъалаҳои муҳими ҳаёт буд, фиристодани чунин мутахассисон аҳамияти бағоят қалон дошт. Зоро ки дар ин қисми Тоҷикистон мутахассисони маълумотнок ва баландиҳтиносӣ ин соҳа тамоман набуданд.

Дар кори барқарор кардан ва минбаъд инкишоф додани системаҳои обёрий моҳи июни соли 1926-ум таъсис ёфтани маркази асосии хоҷагии оби Ҷумҳурии Ҳудмухтори Тоҷикистон аҳамияти қалон дошт. Чунки аз ҳамин вақт сар карда, тамоми масъалаҳое, ки ба системаи обёрий алока доштанд, ба нақшаи муайян дароварда, аз як марказ назорат ва идора карда мешуд. Дар шароити дар маҳалҳо, ҳатто дар маркази ноҳияву вилоятҳо набудани мутахассисони маълумотнок ва варзида ин тарзи идоракуни мутахассисони обёрий даҳштадан мешуд. Дар шароити дар маҳалҳо, ҳатто дар маркази ноҳияву вилоятҳо набудани мутахассисони маълумотнок ва варзида ин тарзи идоракуни мутахассисони обёрий даҳштадан мешуд.

Маркази хоҷагии обии ҷумҳурӣ ба ёрии ҳамаҷонибаи молиявии Ҳокимияти Шуравӣ такя намуда, фаъолияти асосии ҳешро ба азnavsозии системаҳои обёрии кӯҳна ҳарчи беҳтару васеъ кардани онҳо равона мекард. Ин марказ қоидаву қонуни аз ҷиҳати техникӣ дуруст истифода бурдани каналҳои асосӣ ва ҳурду обтақсимкунакро ҳаматарафа таҳлилу тадқиқ намуда, барои пеши роҳи ҳаргуна фалокатҳоро гирифтан дар назди коркунони хоҷагии об, дехқонон тартиботи соҳти самаранок истифода бурдани обро гузошт.

Дар солҳои минбаъда баробари барқарор кардани системаҳои кӯҳна, инчунин иншоотҳои нави обёришаванда бунёд карда мешуд. Маслан, аз моҳи

июли соли 1925 то моҳи октябри соли 1929 барои дар ҳамон шароити ниҳоят вазнини иқтисодӣ ва молявӣ бо ташаббуси ҳукукмати марказӣ ба корҳои обёришаванда, қариб 5 миллин сум сарф карда шуд. Чунин маблағгузорӣ имконият фароҳам овард, ки дар солҳои 1926-1929 заминҳои корамшавандаро ба 88 ҳазор гектар расонда шуд.²⁸

Дар қарори пленуми якуми васеъи бюрои ташкилии ҲҚ (б) Ӯзбекистон дар Ҷуҳурии Ҳудмухтори Тоҷикистон аз 13 моҳи ноябрри соли 1925 қайд карда шуда буд, ки мақсади асосӣ баланд бардоштани қувваҳои истеҳсолии хочагии кишоварзӣ ва афзун кардани капитали асосии он, яъне фонди замину об мебошад.²⁹ Қарори зерин талаб мекард, ки системаи ирригационӣ дар ҷумҳурӣ барқарор ва минбаъд бемайлон инкишоф дода шавад. Баробари ин форуми ҳизбӣ вазифа гузошт, ки дар ҷумҳурӣ иншоотҳои нави гидротехникий соҳта шавад. Инчунин пленум дастур дод, ки ботезӣ системаҳои кӯҳнаи ирригасионӣ бояд барқарор када шавад.

Дар маҷлиси бюрои ташкилии кумитаи вилоятии Тоҷикистон қарори маҳсус: »Дар бораи ҷараёни соҳтмонҳои ирригатсионӣ« қабул карда шуд, ки дар он ҳолати ногувори рафти кор мавриди танқид қарор гирифта, вазифаҳои таъмин намудани хочагиҳои обёридиҳанда ба қувваю воситаҳои зарурӣ мушахҳас муаян карда шуд.³⁰

Дар натиҷаи амалӣ кардани ин қарорҳо аллакай охирӣ соли 1928 дар якчанд иншоотҳои обёрикунанда дигаргунуҳои ҷашмрас ба назар мерасиданд. Масалан, дар мавзеи обёришавандай водии Ваҳш корҳои асосии

²⁸ Очерки истории колхозного строительства в Таджикистане ...С. 25.

²⁹ БДТНҔТ,Ф 1,р.2, д.10, 31.

³⁰ Дар ҳамон ҷо, д.223, в. 14.

қисми аввали канали Арал ва Ҷуйбор ба анҷом расид. Дар мавзеи обёришавандай Кофарниҳон корҳои соҳтмонии каналҳои Ширкат ва Қаратоғ байтмом ёфт. Масъалаи ҷалби оммаи дехқонон дар барқарокунии системаи ирригатсионӣ, маҳсусан дар ноҳияҳои пахтакор дар сессияи сеюми КИМ Шуроҳои Ҷумҳурии Ҳудмухтори Шуравии Сотсиалистии Тоҷикистон аз 2-7 моҳи апрели соли 1928 дида баромада шуд. Нақшай амалигардонидани обёрикунӣ дар қарори қабул кардаи сессия қайд карда шуд,-ҳатман ба истифода-барандагони об фахмондан шарт аст, ки дар маҳалҳо бо якчоягии ташкилотҳои шуравӣ кор баранд. Баҳри арzon кардани арзиши аслии кори ирригатсионӣ меҳнати ҷамъиятии дехқонон "ҳашар" васеъ истифода бурда шавад.³¹ Бояд хотирнишон кард, ки дар ҳудуди ҷумҳурии онвақтаи Тоҷикистон баробари соҳтмонҳои ирригатсионӣ, инчунин шароити истеҳсолии ҳочагии кишоварзӣ талаб мекард, ки ҷараёни муҳоҷирати доҳилӣ гузаронида шавад, маҳсусан дар он ноҳияҳое, ки қувваи корӣ нокифоя аст.

Дар солҳои 1927-1928 инкишофи ирригатсионӣ дар округи обёришавандай Ваҳш аз ҷониби се участкаи соҳтмонӣ иҷро карда мешуд. Аммо, аз сабаби ҳаҷми корҳои соҳтмонӣ аз андоза зиёд будан участкаҳо кори ҳудро дар вакташ ба анҷом намерасониданд. Танҳо ҷараёни тозакунии каналҳо 836 КМ-ро дарбар мегирифт.

Таҳлили вазъияти системаҳои обёришавандай ду округи обии Ваҳш, яъне Қурғонтеппаю Арал, нишон медод, ки қатъи назар аз корҳои барқароркунии системаҳои ирригатсионӣ ба тарзи ибтидой ва ё соддалавҳона амал мекарданд. Барои дар асоси талаботи замон ва маълумоти илмии гидротехникӣ

³¹ БДТНЧТ. Ф.1, р. Д.17,в.10.

доштан рафти барқароркуй ва азнавсозӣ вақти зиёду, қуваю имконияти молявӣ талаб мекард.³²

Дар вилояти Кӯлоб заминҳои ҳанвори водӣ ҷойҳои зиёдеро ишғол накарда буданд. Дар солҳои 20 асри XX дар ин ҷо танҳо 20 ҳазор гектар заминро кишт карадан имконият дошт. Дар натиҷаи нодуруст истифода бурдани каналҳо, вилояти Кӯлоб бо мурури гузашти вақт қисми заминҳо ба ботлоқҳо табдил ёфта, нисбатан қисми онҳоро камиш ва дигар навъҳои алафҳои бегона зер кардаанд.

Ҳолати системаи ирригационии округи обии Қизилсуй (вилояти Кӯлоб)-ро аз вазъияти ду навъи қитъаи об - Фарҳору Чубек муайян карда мешуд. Дар округи обии Фарҳор вазъи шабакаҳои ирригационӣ ба талабот ҷавогу набуданд. Қисми иншооти асосӣ ва сарбанди канал ба таври содда намудор буд. Каналҳои нимвайрон ҳатто иншоотҳои идоракунанда надоштанд. Ба низом даровардани ин ҳочагӣ маблағи зиёд ва қувваи зарурии кориро талаб мекард. Махсусан канали аз ҳама пуркӯват Зулум, ки дарозиаш 35 км-ро ташкил мекард дар вазъияти ногувор қарор дошт. Ин канал мебоист 20 ҳазор гектар заминро обшор мекард, аммо он танҳо барои обшор кардани 600 гектар замин қудрат дошту ҳалос. Дар мавзеи Фарҳор соли 1927 майдони обёришаванда ҳамагӣ 5, 4 ҳазор гектарро ташкил мекард, аз он танҳо зиёда аз се як қисмаш кишт карда мешуд.³³

Барои обшор кардани вилояти Кӯлоб аз ҷониби ҳочагии оби ҷумхурӣ начандон ахмият дода мешуд. Бахри беҳтар кардани вазъияти системаҳои ирригационӣ ба Управленияи Ҳочагии оби Тоҷикистон таклиф гузашта шуд, ки ба таври таъчилий

³² Қасимов А. Ҳамраев М. Развитие орошения земель советского Таджикистана. Душанбе, издательства «Ирфон», 1965, С.19.

³³ Қосимов А., Ҳамроев М. асари нобурда С. 20-21.

муассисаҳои таъмини оби вилояти Кӯлобро мустаҳкам намояд. Натиҷаи беҳтар гардидан кори муассисаҳои вилоят соли 1928 заминҳои обёришаванда васеъ шуда, кишти пахта то ба 8 ҳазор гектар расид.

Баҳри ҳаллӣ чунин масъалаи муҳим роҳбари хоҷагии оби ҷумҳурӣ корҳои васеъи ирригатсионӣ-барқароркуниро дар вилояти Кӯлоб ба роҳ монд, дар натиҷа мунтазам заминҳои обёришаванда зиёд мегардид.

Чунин корҳои ирригатсионӣ-барқароркуний инчунин дар дигар вилояту мавзеъҳои Тоҷикистон мунтазам гузаронида мешуд. Масалан, дар округи обёрии (водний округ) Истаравшон, гурӯҳи ноҳияҳои Ӯротеппа, Панҷакент, Ҳуҷанду Исфара ва ноҳияҳои Марказию Ҷанубии Тоҷикистон ва Вилояти Ҳудмухтори Қӯҳистони Бадаҳшон дар охири солҳои 20-уми асри XX корҳои соҳтмонҳои гидротехникий, таъмири каналҳо ва дигар корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ мунтазам ба роҳ мнда шуда буд.

Баробари моҳи июни соли 1926 таъсис ёфтани идораи Асосии хоҷагии оби Ҷумҳурии Ҳудмухтори Шуравии Сотсиалистии Тоҷикистон (Водхоз) кулли масоиле, ки ба масъалаи инкишофи ирригатсия даҳл дошт, ба зиммаи ин ташкилот voguzor шуда буд. Дар соли хоҷагии 1925-1926 ҳукумати ҷумҳурӣ дар ҳамон шароити ниҳоят барои мамлакат душвор баҳри барқарор ва минбаъд ривоҷи системаҳои ирригатсионӣ 504 ҳазор сум чудо намуд, ки он нисбати солҳои пешина 7 маротиба зиёд буд. Баробари ҳамин Кумитаи инқилобии ҷумҳурӣ 19 моҳи марта соли 1926 дар бораи ҷалби меҳнаткашон ба корҳои барқароркунии системаҳои ирригатсионӣ қарор ирсол намуд.³⁴

Баъди асосан барҳам додани дастаҳои босмачиён барқарор кардан ва минбаъд инкишоф додани системаҳои обёрий дар ноҳияҳои ҷанубӣ ва марказии

³⁴ Каширина Т.В. начало пути. Душанбе-1987, С.60.

Тоҷикистон ба таври ҷиддӣ оғоз меёбад. Яке аз ҳусусиятҳои барқароркуни хоҷагии ҳалқ дар ин қисми Тоҷикистон аз он иборат аст, ки аз барқарор намудани системаи обёрикунӣ манша мегирад. Ҷунки аз сабаби набудани саноат, асоси хоҷагии ҳалқро хоҷагии қишоварзӣ ташкил мекард. Дар навбати ҳуд омили асосӣ ва муайянкунандай ин ҷабҳаи хоҷагии ҳалқ дуруст бакормондани системаҳои ирригатсионӣ ба ҳисоб мерафт.

Дар Пленуми Бюрои Осиёимиёнагии КМ ҲҚ (6) аз 4 июля соли 1925 таъқид шуда буд :» Заминҳои обёришаванда зиёд карда, аз ҷониби миёнхолону камбағалон истифода бурдани об ба низом дароварда шавад». Пленум ташкилотҳои салоҳиятдорро оиди инкишофи минбаъдаи ирригатсияю мелиоратсия даъват намуд.

Тирамоҳи соли 1924 дар арафаи таъсиси Чумхурии Ҳудмуҳтори Тоҷикистон дар қаламрави он 113,4 ҳазор гектар замин, аз ҷумла дар округи обёришавандаи Ваҳш 6715, Кофарниҳон-30 ҳазор, Қизилсу-6,6 ҳазор, Истарафшан -30 ҳазор, Сурхоб-27,3 ҳазор, Қӯҳистони Бадаҳшон-3,6 ҳазор гектар замин обёрий карда шуд. Сабаби асосии камии заминҳои обёришаванда дар солҳои задухурдҳои дастаҳои босмачиён вайрон ва аз истеҳсолот баромадани 80% системаҳои ирригатсионӣ дар ноҳияҳои ҷанубии Тоҷикистон ба ҳисоб мерафт.³⁵

Барқарорсозии системаҳои обёрий дар ҳаёти иқтисодии ҷумҳурӣ яке аз масъалаҳои муҳим ва дар набати ҳеш, ниҳоят душвор буда, маблагу техника ва қувваи зиёди кориро талаб мекард. Аз ин рӯ аз ҷониби ҳукумати марказӣ ва ҷумҳурӣ ба он аҳамияти ниҳоят ҷиддӣ дода мешуд. Ҷунин дикқат дар мисоли чудо намудани маблағи ҳарсола анику равшан ба ҷашм мерасид. Масалан, агар барои барқароркуни

³⁵ Ҳамроев М. асари номбурда, С.113.

системҳои ирригатсионӣ солҳои 1924-1925-ум 22130 сӯм ҷудо қарда шуда бошад, пас солҳои 1925-1926-ум ҳаҷми ин маблағ ба 594000 сӯм расид, ки он нисбат ба соли аввали 716% зиёдтар буд.³⁶

Масъалаи барқарор кардан ва минбаъд инкишоф додани ирригатсия ва мелиоратсияи замин дар тӯли солҳои 20-уми асри XX яке аз масъалаҳои муҳими барқарорсозии ҳочагии ҳалқи ҷумҳурӣ ҳисобида мешуд. Бинобар ҳамин ҳукумати ҷумҳурӣ ба ин масъала диққати маҳсус медод. Бо мақсади ба низом даровардан ва ба нақша гирифтани роҳбарии рафти барқарор соҳтан ва минбаъд инкишоф додани системаҳои обёйи моҳи июли соли 1925-ум дар назди Комиссариати ҳалқии заминдорӣ раёсати ҳочагии оби Ҷумҳурии Ҳудмухтори Тоҷикистон таъсис дода шуд. Дар ноҳияҳо бошад округҳои обёрикуни маҳаллӣ ташкил дода шуданд.³⁷ Шуъбаи Осиёимиёнагии Шурои Мехнат ва Мудофиаи ИҶШС қарор карда буд, ки ба Тоҷикистон мутахассисони беҳтарини соҳаи ирригатсия фиристода шаванд.

Маркази Осиёимиёнагии ҳочагии об тобистони соли 1925-ум як гурӯҳи муҳандисони баландихтисосро ба Тоҷикистон барои бурдани корҳои ҷустуҷӯйӣ мефиристанад. Моҳи сентябри ҳамин сол Кумитаи инқилобӣ нақшай корҳои ин гурӯҳро, ки ба омӯхтани иншоотҳои ирригатсионӣ ва пешниҳоди таклифҳои мушахҳас оиди барқарор ва азnavsозии онҳо нигаронида шуда буданд, муҳокима кард ва маҳқул донист. Ба корҳои ҷустуҷӯйӣ фиристодани мутахассисони соҳаи корҳои ирригатсионӣ ва мелиоративӣ ба барқарор намудани ҳочагии ҳалқи Тоҷикистон кумаки қалон мерасонд. Дар ин давра ба

³⁶ ФанъянД. Қис тории советского строительства в Таджикистане (1920-1929 гг). Сборник документов, часть 1., Сталинабад, 1940. С. 22.

³⁷ БМДҖТ, ф.9, р.1, д.229, в.153.

Тоҷикистон ва маҳсусан ба ноҳияҳои ҷанубу марказии он, ки барқарор намудани системаҳои обёрий яке аз маъсаляҳои муҳими ҳаёт маҳсуб буд, фиристодани чунин мутахассисон аҳамияти бағоят қалон дошт. Ҷунки дар ин қисми Тоҷикистон мутахассисони маълумотнок ва баландиҳтисоси ин соҳа қуллан набуданд.

Дар мавриди барқарор намудан ва минбаъд инкишоф додани системаҳои обёрий моҳи июни соли 1926-ум таъсис ёфтани маркази асосии ҳоҷагии оби Ҷумҳурии Ҳудмухтори Тоҷикистон беандоза аҳамият дошт. Зоро аз ҳамин вақт саркарда тамоми маъсаляҳое, ки ба системаи обёрий алоқа доштанд, ба нақшай муайян дароварда, аз як марказ назорат ва идора карда мешуд. Дар шароити дар маҳалҳо, ҳатто дар маркази ноҳияву вилоятҳо набудани мутахассисони маълумотнок ва варзида ин роҳи идоракунии корҳои ирригатсионӣ дар ҷумҳурӣ тарзи аз ҳама беҳтарин ва қулавӣ ба ҳисоб мерафт.

Маркази ҳоҷагии оби ҷумҳурӣ ба ёриву мадади ҳамаҷонибаи молиявии Ҳокимияти Шуравӣ такия намуда, фаъолияти асосии хешро ба азнавсозии системаҳои обёрии кӯҳна ҳарчи беҳтару васеъ кардани онҳо равона мекард. Ин маркази қоидаву қонуни аз лиҳози техникӣ дуруст истифода бурдани каналҳои асосӣ ва хурду обтақсимкунакҳоро ҳамаҷониба таҳлилу таҳқиқ намуда, барои пеши роҳи ҳаргуна фалокатҳоро гирифтан дар назди коркунони ҳоҷагии об, дехқонон тартиботи сахти самаранок истифода бурдани обро гузошт.

Бояд зикр намуд, ки мақомоти даҳлдори ҷумҳурӣ ҳамаҷонибаи ирригатсиаву мелиоратсијро ба деҳқонон күшоду равшан фаҳмонида, онҳоро ба кори барқарорсозии системаҳои обёрий васеъ ҷалб мекард. Ҳуди оммаи меҳнаткашон низ дар ин кор ихтиёран

саҳми калон мегузоштанд. Масалан, онҳо соли 1926 дар ин соҳа 800 ҳазор рӯзи корӣ сарф намуданд³⁸.

Кумитаи инқилобӣ ба масъалаи барқарор намудани системаи обёрӣ ва инкишофи минбаъдаи ирригатсия, аҳамияти доимӣ зоҳир мекард. Моҳи марта соли 1926 Кумитаи инқилобӣ оиди бехтар намудани шароити зисту зиндагонии дехқонон ва мутахассисоне, ки дар бақарор кардани шабакаҳои ирригатсионӣ иштирок доштанд, қарори маҳсус баровард. Аз ҷумла, барои соҳтани хонаҳои истикоматӣ 40 ҳазор сӯм ва барои ҳӯроқи коргарони соҳаи мазкур 83200 сӯм ҷудо карда шуда буд.³⁹

Анҷумани якуми муассисони Шуроҳои Ҷумҳурии Ҳудмухтори Тоҷикистон (декабри соли 1926) вазъияти иқтисодиро ҷамъбаст кард. Дар баробари дигар масъалаҳо дар анҷуман оиди баъзе пешравиҳои ҳочагӣ сухан рафт. Дар қарордоди он изҳор шуда буд, ки Кумитаи инқилобӣ бо якҷоягии оммаи васеъи дехқонон дар рушту нумӯи ҳочагӣ ба васеъ кардани майдонҳои кишт, зиёд намудани қувваҳои истеҳсолкунанда, афзун гардонидани маҳсулоти молии соҳаи ҳочагии кишоварзӣ ноил гаштанд. Дар қарордод инчунин зикр карда шуда буд, ки дехқонон бо асбобҳои ҳочагии кишоварзӣ, молҳои саноатӣ як дараҷа таъмин гаштанд. Дар давраи фаъолияти Кумитаи инқилобӣ ҷорабинҳои арzon кардани нарҳҳо, барқарор намудани шабакаҳои обёрӣ, соҳтани роҳҳо, озод намудани дехқонон аз андозҳои соҳаи кишоварзӣ ва ғайра андешида шуданд. Аммо, тавре ки аз қарордод бармеояд, ҳанӯз сатҳи ҳочагии ҷумҳурий аз дараҷаи пеш аз ҷангӣ ақиб мемонд.

Бо назардошти вазъият дар қарордоди анҷуман чунин қайд гардида буд: »дар соҳаи кишоварзӣ зиёд

³⁸ Каширина Т.В. китоби номбурада, С.60.

³⁹ Каширина Т.В. китоби номбурада, С.60.

кардани заминҳои обёришаванда ва барқарор намудани системаҳои ирригатсионӣ зарур аст». ⁴⁰ Баробари ин дар қарордоди анҷуман ба масъалаи азхуднамудани заминҳои нав ва зиёд кардани парвариши зироатҳои даромаднок (пахта, растаниҳои равғандор, юнучқа ва гайра) диққати калон дода мешуд. Бояд изҳор кард, ки дар ҳуҷҷатҳои анҷуман, аз ҷумла қарордоди он оиди рушти иқтисодӣ гуфта шуда буд, ки «ба инкишофи ҳаматарафаи пахта диққати хеле зиёд дода шавад». ⁴¹ Маълм, ки инкишофи васеъ ва ҳамаҷонибаи ин зироати техникӣ қабл аз ҳама ба инкишофи системаҳои ирригатсионӣ ва мелиоративӣ зич алоқаманди дорад, яъне пеш аз киши пахта заминро бо ин система таъмин бояд кард.

КИМ Ҷумҳурии Ҳудмуҳтори Тоҷикистон супориш дод, ки тамоми қувва ва воситаҳоро дар марказ ва маҳалҳо баҳри барқарор намудани системаҳои обёрикуни сафарбар карда, иштироки васеи дехқононро дар ин кор таъмин намояд.

Ин анҷуман ба ҳайси нахустин мақомоти олии ҷумҳурӣ бори аввал аз лиҳози ҳуқуқӣ ба гояи монокултурӣ, яъне инкишофи яктарафаи соҳаи пахтакорӣ дар Тоҷикистон асос гузошт. Ин форуми давлатӣ ба мақомот ва ташкилотҳои даҳлдор супориш дод, ки корҳои обёрикуниро қабл аз ҳама дар ноҳияҳое, ки преспективаи инкишофи пахтакорӣ доранд, ба роҳ монад. Аз ин рӯ дар солҳои барқарорсозии ҳочагии ҳалқи ҷумҳурӣ қувваи корӣ, маблағ ва техникаи зарурӣ, пеш аз ҳама барои инкишофи системаҳои обёрии водиҳои пахтакор сафарбар карда мешуданд. Яке аз ҳусусиятҳои маҳсуси ба роҳ мондани корҳои ирригатсионӣ дар ин давра дар Тоҷикистон аз он

⁴⁰ БМДҖТ, ф.12,,р.1, д.2, в.416-17.

⁴¹ БМДҖТ, ф.12,,р.1, д.2, в.421.

иборат буд, ки соҳаи муҳими кишоварзӣ ба таври ҷиддӣ дар водиҳо инкишоф дода мешуд.

Тибқи қарордоди анҷумани номбурда, дар нақшай раёсати ҳочагии оби ҷумҳурӣ дар зарфи солҳои 1926-1927-ум дикқати асоси ба масъалаи барқарорсозии системаи ирригатсионии маҳаллӣ газаронидани ҷорабиниҳои техникий ва беҳтар кардани онҳо нигаронида шуда буд.

Дар ин давра ба гайр аз барқарор ва азnavsозии системаҳои ирригатсионӣ, инчунин баъзе корҳои ҷустуҷӯйи илмӣ - таҳқиқотӣ низ ба сомон расиданд. Ҷунин корҳои таҳқиқотӣ дар водиҳои Қурғонтеппа, Қӯлоб, Бешкент ва ноҳияҳои Куктошу Арал гузаронида шуданд.

Бояд маҳсус зикр намуд, ки дар солҳои 20-уми асри XX дар ҷараёни барқарорсозии системаи обёрий ба водии Ваҳш дикқати ҷидди дода шуд, ки инро далелу бурхонҳои мушаҳҳас событ менамоянд. Масалан, солҳои 1926-1927-ум маблағи барои вилояти Қурғонтеппа ҷудокарда 28,7% маблағи умумии ҷумҳуриро ташкил мекард.⁴² Аммо, ин ҳаргиз маънои онро надошт, ки корҳои барқароркунӣ танҳо дар ин вилоят босуръат ҷараён мегирифт. Дар ин муддат инчунин рафти барқарор кардан ва минбаъд инкишоф ёфтани ирригатсия ва мелиоратсияи замин бо иштироқи фаъолонаи дехқонон, ки худ ба ин кор саҳт ҳавасманд буданд, дар дигар вилояту ноҳияҳои ҷумҳурӣ низ амал мешуд.

Дар ҳакиқат ба ин масъала хукумати ҷумҳурӣ аҳамияти ҷиддӣ дода, ҳар сол маблағгузориро ба корҳои ирригатсионӣ зиёд мекард. Масалан, агар дар

⁴² Бозоров А. Социально-экономические мероприятия по решению земельно-водной проблемы в Таджикистане в восстановительный период (1925-1928 гг.). В кн: Из-я АН Тадж. ССР, отделение общественных наук, №(25), Сталинабад, 1961. С.15.

солҳои 1926-1927-ум ба корҳои ирригатсионӣ тақрибан 735 ҳазор сӯм сарф шуда бошад, пас солҳои 1928-1929-ум ин маблаг ба як миллиону 880 ҳазор расид⁴³.

Дар солҳои 20-ум бағайр аз корҳои барқароркунӣ, инчунин соҳмони иншоотҳои нави ирригатсионӣ идома дошт. Зеро дар ҳалли ин масъалаи муҳими иҷтимоӣ-иқтисодӣ ҳукумати иттифоқ ва ҷумҳурӣ маблағу қувваро дарег намедоштанд. инкишофи минбаъдаи тамоми соҳаҳои ҳочагии кишоварзӣ ба ҳалли мусбии ин масъала вобастагӣ зич дошт. Аз моҳи июли соли 1925 то моҳи октябри сол 1929, яъне то ташкил шудани Ҷумҳурии Иттифоқии Тоҷикистон ба корҳои барқароркунӣ ва соҳмони иншоотҳои ирригарсионӣ қариб 5 миллион сӯм сарф карда шуд.⁴⁴

Яке аз хусусиятҳои хоси барқароркунӣ ва минбаъд инкишоф додани корҳои обёрикуни чумхурӣ дар тӯли солҳои 20-ум аз он иборат буд, ки ин масъала дар шароити вуҷуд надоштани саноат ва роҳи оҳане, ки чумхуриро бо дигар чумхуриҳои аз лиҳози иқтисодӣ нисбатан тараққикарда мепайваст ҳал карда мешуд. Бинобар ҳамин ҳам базаи моддӣ - техникии корҳои ирригатсионӣ дар чумхурӣ ниҳоят дар сатҳи паст қарор дошт. Ба чунин ақибмонии техникӣ нигоҳ накарда корҳои зиёди обёрикунӣ ба сомон расонда шуд. Натиҷаи он буд, ки аллақай соли 1929-ум заминҳои обёришаванд ба 226 ҳазор гектар расид, ки аз он 73 ҳазор гектарро кишити пахта ташкил мекард.⁴⁵ Омили асосии муваффақиятҳои бадаст омада дар ин ҷода ташаббуси омма, иштироки фаъолона ва ёрии ҳамаҷонибаи он ба ҳисоб мерафт.

⁴³ Материалы к вопросу земельных отношений в Таджикистане. Сталинабад, 1930. С.29.

⁴⁴ Очерки истории колхозного строительства в Таджикистане ...С. 25.

⁴⁵ Абулхаев Р.А. Развития ирригации и освоение новых земель в Таджикистане. Душанбе, Из-во «Дониш», 1988. С. 20.

Иштироки фаъолонаи оммаи дехқонон дар кори барқароркунӣ ва инкишофи ирригатсияву мелиоратсия замин дар мисоли фаъолияти ширкатҳои мелиоративӣ равшан зохир мегардад.

Ширкати мелиоративӣ ҳамчун дигар шаклҳои кооператсия фаъолияти якҷоя ва ихтиёри дехқонон дар солҳои 20-ум арзи вучуд кард ва аз лиҳози молявӣ аз ҷониби ҳукумати иттифоқ ва ҷумҳурий ҳаматарафа дастгирӣ ёфт. Ин ширкат дар ин давра дар барқарорсозии ҳочагии кишоварзӣ, мелиоратсияву ирригатсия ва азхудкардани заминҳои наву бекорҳобида саҳми худро гузошт. Зарурати ба вучуд омадани ширкатҳои мелиоративӣ, набудани техникаи зарурии барқарор кардан ва минбаъд инкишоф додани корҳои обёрикунӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб мерафт. Бинобар ҳамин корҳои барқарорсозии системаҳои обёрий ва таҳту ҳанвор кардани заминҳои киштбоб, ки асоси пешравии ҳочагии кишоварзӣ ба ҳисоб мерафтанд, асосан бо қувваю бозувони оммаи дехқонон ба сомон расонида мешуданд.

Мисолу далелҳои зиёди таърихӣ баражо шаҳодат медиҳанд, ки ширкатҳои мелиоративӣ пеш аз ҳама ва беш аз ҳама дар вилоятҳои пахтакори Ваҳш, Кӯлоб ва Ҳисор ташкил ёфта, дар барқарорсозии ҳочагии кишоварзӣ ва системаҳои обёрикунӣ саҳми худро гузоштаанд. Ҳусусияти хоси ширкатҳои мелиоративӣ аз он иборат буд, ки таъриху фаъолияти онҳо бо ҳаёту фаълияти дехқонони муҳочири кӯҳистон робитаи зич дошт. Чунки корҳои ирригациониву мелиоративӣ дар заминҳои нав азхудшудаву бекорҳобида нисбат ба дигар мавзеъҳо бештар ва васеътар бурда мешуданд ва дар он ҷойҳо қувваи корӣ асосан муҳочирон ва фирориён буданд.

Агар барпо карда шудани кооперативҳои мелиоративӣ дар уезди Ҳуҷанд соли 1924 оғоз шуда

бошад, пас баъди саршавии барқарорсозии хоҷагии ҳалқи Ҷумҳурии Ҳудмухтори Тоҷикистон ва ба водиҳо мухоҷир кардани дехқонон дар ноҳияҳои ҷанубӣ ва марказӣ ин ширкатҳо бо суръати тез инкишоф меёбанд. Зеро ки вазифаи ҳарҷӣ зудтар барқарор соҳтан ва инкишоф додани корҳои ирригатсионӣ ва мелиоративӣ дар соҳаи хоҷагии кишоварзӣ дар мадди аввал меистод. Ҳучҷатҳои бойгониҳо собит мекунанд, ки ташаббуси барпо намудани ширкатҳои мелиоративӣ аз ҷониби оммаи дехқонон сар задааст. Сабаби асосии ин ҷараён аз он иборат буд, ки ба кори барпо кардани чунин шакли кооператсия ҳуди дехқонон ниҳоят ҳавасманд буданд ва меҳостанд, ки ҳарчи зудтар системаҳои ирригатсионӣ барқарор карда шаванд. Ин ташабbus аз ҷониби Ҳукумати Шуравӣ пурра дастигирӣ карда, ба ширкатҳои мелиоративӣ ёрии ҳаматарафаи моддӣ расонида шуд. Зеро дар шароити набудани базаи боэътиимида моддӣ - техникии хоҷагии кишоварзӣ ва ирригатсияву мелиоратсия ягона роҳи барқарорсозии системаҳои обёрикунӣ ин иштироқи васеи оммаи дехқонон дар ин кор ба ҳисоб мерафт.

Бо мақсади бо низом ва аз рӯйи нақшаҳои мушахҳас амалу кор кардани аъзоёни ширкатҳои мелиоративӣ дар назди Раёсати хоҷагии оби ҷумҳурий бюрои мелиоративӣ таъсис гардид. Ширкати мелиоративӣ дар тумани Ҷиллиқӯл аввали моҳи соли 1925 ташкил ёфт, ки он ба барпо шудани кооператсияи мелиоративӣ дар ноҳияҳои ҷанубӣ ва марказии Ҷумҳурии Ҳудмухтори Тоҷикистон асос гузошт ва дар охири сол дар ин ҷо аллакай 5 ширкати мелиоративӣ амал мекард.⁴⁶ Ба ин ширкат дехқонон бо майлу рағбати том аъзо шуда, дар барқароркунии системаҳои

⁴⁶ Николаев Ю.А.Мустаҳкам карда шудани органҳои ҳокимияти давлатии РСС Тоҷикистон. Дар китоби Материалҳо оид ба таърихи ҳалқи тоҷик(давраи советӣ) Сталинобод 1954.С.215.

ирригатсионӣ саҳми босазое мегузоштанд. Аз ин рӯ, сол аз сол шумораи ин ширкатҳо аз ҳисоби ихтиёриён афзунтар мегардид. Соли 1926 аллакай дар ҷумхурий шумораи кооператсияҳои мелиоративӣ ба 11 расид, ки онҳо қариб 4 ҳазор ҳочагиҳоро дарбар мегирифтанд.⁴⁷

Ширкатҳои мелиоративӣ дар Қурғонтеппа, Фарҳор ва Чубек низ барпо карда шуданд. Инчунин дар округи Ҳучанд ширкатҳои нави мелиоративии Нов, Сомғор ва Қурқат арзи вучуд намуданд. Дар солҳои минбаъда шумораи ширкатҳои мелиоративӣ аз ҳисоби ҳочагиҳои нави дехқонон, аз ҷумла он дехқононе, ки аъзоёни кооператсияи унверсалии ҳочагии кишоварзӣ буданд, зиёд гардидаанд.⁴⁸

Барои рушду камол ва пешрафти ширкатҳои мелиоративӣ давлат бавоситаи бонки ҳочагии кишоварзӣ, ки соли 1924 ташкил ёфта буд, қарзҳои дарозмуддат медод. Мувофиқи ҳуҷҷатҳои эътиимоднок аниқ гардидааст, ки соли 1925 танҳо бо ташабbusи Лазуткин дар вилоятҳои Вахшу Қӯлоб ва Ҳисор 10 ширкати мелиоративӣ ташкил карда шудааст.⁴⁹

Охири соли 1926-ум ва аввали соли 1927 ҳусусиятҳои хоси инкишофи ширкатҳои мелиоративӣ баравъло банаҳар мерасиданд. Онҳо бештар дар ноҳияҳои ташкил карда мешуданд, ки соҳаҳои техникий ва молии ҳочагии кишоварзӣ инкишоф мейфт. Дехқонон нисбат ба дигар ноҳияву вилоятҳо дар вилояти Қурғонтеппа бештар ба ширкатҳои мелиоративӣ аъзо шуда, дар барқарор намудани системаҳои ирригатсионӣ фаъолона ширкат меварзиданд. Масалан, дар се ширкати мелиоративии ин вилоят 2467 ҳочагиҳои дехқонон аъзо буданд, ки

⁴⁷ Эркаев М.Дехқонони колхозӣ –бинокорони фаъоли сотсиализм. Душанбе, «Ирфон», 1986. С.69.

⁴⁸ Антоненко Б.А.Асари номбурда С. 255.

⁴⁹ Ҳамроев М. Асари нобурда. С.135.

зиёда аз 60 % ҳамаи хочагиҳои аъзои кооператсияи мелиоративии ҷумҳуриро ташкил мекарданд. Дар вилояти Ҳисор бошад, ин 26%-ро ташкил мекард ва 14%-и дигараш ба вилояти Қўлобу Ӯротеппа рост меомад.⁵⁰ Тавреки рақамҳо шаҳодат медиҳанд, қисми аз ҳама зиёди аъзоёни ширкатҳои мелиоративии ҷумҳуриро дехқонони вилояти Қурғонтеппа ташкил медоданд, чунки дар ин ҷо корҳои барқароркунӣ ва инкишофи минбаъдаи системаҳои обёрий нисбатан васеъ ва зуд сурат мегирифт.

Дар ҳамин давра ҳамаи ширкатҳои мелиоративӣ соҳиби 30 ҳазор десятина замин буданд, ки 5870 десятинаи онро заминҳои обӣ ташкил медоданд. Дар ноҳияҳо ва вилоятҳое, ки истеҳсоли маҳсулоти соҳаҳои қишоварзӣ суст инкишоф мёфтанд, ширкатҳои мелиоративӣ қариб амал намекарданд ва вазифаҳои онҳоро як дараҷа кооперативҳои универсалии хочагӣ адо мекарданд.⁵¹

Ҳамин тавр ширкатҳои мелиоративӣ пеш аз ҳама дар вилоятҳои пахтакор таъсис ёфтанд, ва дар барқарорсозиву инкишофи шабакаҳои обёрикунӣ саҳмгузор буданд. Дар навбати худ ин ширкатҳо барои инкишофи минбаъдаашон ба ёрии молиявию техникии давлат ва дигар ташкилотҳои ҷумҳурий эҳтиёчи доимӣ доштанд. Моҳи июли соли 1927 дар Президиуми Шуруи Осиёимиёнагии иқтисодӣ маърӯзai бюрои хочагии обии Осиёи Миёна «Оиди вазъ ва ҷорабиниҳои инкишофи кооператсияи мелиоративӣ» мавриди муҳокима қарор гирифт. Дар қарордоди он ҳавасмандии модии инкишофи минбаъдии ширкатҳои мелиоративӣ муайян гардид. Мувофиқи қарордод ба ин ширкатҳо нисбати дигар кооператсияҳо бартарии зиёд дода мешуд. Масалан, ба онҳо, нисбат ба дигар

⁵⁰ Антоненко Б.А.Асари номбурда. С.256.

⁵¹ Антоненко Б.А.Асари номбурда. С.256.

ташкилотҳо ва ашхоси алоҳида имконият дода шуд, ки аз фондҳои давлатӣ заминҳои озодро гирифта, ҳолати мелиоративии онҳоро беҳтар намуда истифда баранд. Ба чуз ин ба ширкатҳои мелиоративӣ имтиёзҳои адои андози хоҷагии кишоварзӣ низ дода шуд.

Бояд зикр намуд, ки ба ин шакли фаъолияти колективии дехқонон мақомоти ҳизбию давлатӣ дикқати ҷиддӣ медоданд. Аввали моҳи октябриси соли 1928 бюрои иҷроияи қумитаи вилоятии ҲҚ(б) Ӯзбекистон дар Ҷумҳурии Ҳудмӯҳтори Тоҷикистон аз рӯйи маърӯзаи «Оиди вазъияти коператсияи мелиоративӣ» қарори маҳсус қабул кард. Дар он зикр ёфта буд, ки то 1-уми септември соли 1928 дар Тоҷикистон ҳамагӣ 28 ширкати мелиоративӣ ташкил ёфтааст, ки ин ниҳоят кам аст. Вобаста ба ҳамин дар назди Раёсати хоҷагии об ва буюи ташкилии кооператсияи мелиоративӣ таклиф гузошта шуд, ки шабакаи ширкатҳои мавҷудаи мелиоративӣ ҳамаҷониба мустаҳкам карда шаванд. Барои барпо кардани ширкатҳои нав фаъолияту ташабbusi худи дехқонон ҳаматарафа мавриди истифода ва баррасӣ қарор гиранд.⁵² Ширкатҳои мелиоративии навтаъсис аз лиҳози моддӣ аз ҷониби давлат дастгирӣ карда мешуданд. Соли 1929 давлат барои эҳтиёҷоти моддии ин ширкатҳо бебозгашт 56,6 ҳазор сӯм пул ҷудо кард.⁵³

Ҷараёни таъсис ва фаъолияти ширкатҳои мелиоративӣ дар Ҳӯҷанд низ бо маҷрои худ пеш мерафт ва ин иттиҳодияҳои дехқонон дар кори барқарорсозиву инкишофи системаҳои обёрий ва азхуднамудани заминҳои науву бекорхобида саҳмгузор буданд. Дар охири солҳои 20-ум дар округи Ҳӯҷанд 25

⁵² Антаненка Б.А. Асари номбурда с.256

⁵³ Сайдмуродов Ҳ. Построения фундамента социалистической экономики в сельском хозяйстве Таджикистана. Душанбе, 1965, С.44.

ширкати мелиоративӣ амал мекард, ки онҳо 15 ҳазор ҳочагиҳои мелиоративиро дар бар мегирифтанд. Дар ин ҷо ширкатҳои мелиоративӣ, чун кооператсияҳои ҳочагии кишоварзӣ, аз лиҳози ҳаҷм аз ширкатҳои Ҷумҳурии Ҳудмухтори Тоҷикистон қалонтар буданд. Баъзе аз ин ширкатҳо дар ихтиёри худ ҳазорҳо гектар замин доштанд.⁵⁴

Фаъолияти ин ширкатҳои мелиоративӣ баҳри барқарор ва беҳтар намудани системаҳои обёрикунӣ равон карда шуда буд. Онҳо фаъолияташонро ҳам мустақилона ва ҳам дар округҳои ҳочагии об, дар иншоотҳои қалони ирригатсионӣ якҷоя бо дигар ташкилотҳои давлатӣ идома медоданд. Масалан, ширкати мелиоративии Ҷузӣ дар соҳтмони иншооти сарбанди канали Ҷузӣ ва 25 обтақсимкунак фаъолона иштирок карда саҳми босазо гузаронд. Ширкати мелиоративии Қубодиён дар иншиоти сарбанди яке аз қаналҳои дар он вақ қалони водии Ваҳш Катта саҳм гузошта, дар соҳтмони чандин обтақсимкунакҳо иштиirk мекунад. Дар ноҳияи Нови округи Ҳӯҷанд ширкати мелиоративии Куркат дар кори азnavsозии канали Куркат, ки барои обшор намудани 4 ҳазор гектар майдони кишти кӯҳна ба заминҳои навкорам хизмат мекард, фаъолона ширкат меварзид. Дар округ бисёр ширкатҳо барои ба роҳ мондани обёрии сунъӣ саҳмгузор буданд.⁵⁵

Дар солҳои 20-уми асри XX ва маҳсусан дар давраи барқарорсозии ҳочагии ҳалқ, ки аҳамияти ирригатсияву мелиоратсия хеле қалон буд, Ҳукумати Шуравӣ ба ҳаргуна душвориҳо нигоҳ накарда, барои инкишофи соҳаҳои ҳочагии кишоварзӣ сол аз сол ҳаҷми маблағгузориро зиёд мекард. Масалан, агар

⁵⁴ Хайдаров Г.Х. Очерки истории социалистического строительства в Северном Таджикистане (1917-1937 гг. Душанбе, 1974 С186..

⁵⁵ Антоненко Б.А.Асари номбурда. С.257.

солҳои 1926-1927-ум маблағгузорӣ ба ин соҳа 737,9 ҳазор сӯмро ташкил карда бошад, пас солҳои 1928-1929 ин маблағ ба 1880,5 ҳазор расид ё худ дар ин муддат вай зиёда аз 2,5 маротиба афзуд.⁵⁶

Бағайр аз ин барои пешрафти кору фаъолияти ширкатҳои мелиоративӣ маблағгузории давлатӣ мунтазам меафзуд, ки боиси ба шакли кооператсия ҳарчи зиёдтар ҷалб намудани оммаи дехқонон ва пеш аз ҳама муҳочирон гардид. Масалан, аз моҳи октябрி соли 1926 то моҳи апрели соли 1929 барои соҳтани ҷӯйбору нахрҳо ба ширкатҳои мелиоративӣ давлат 3,7 миллион сӯм чудо намуд.⁵⁷

Дар вақти таъсис ва фаъолияти ширкатҳои мелиоративӣ мувофиқи омилҳои объективию субъективӣ дар пеши роҳи ин иттиҳодияҳои истеҳсолии дехқонӣ душвориҳо, қаҷравиҳо ва нофаҳмиҳо дучор меомаданд, ки сабаби коста гардидани кору хотири аъзоёни он мешуданд. Дар баъзе ноҳияю вилоятҳои ҷумҳурӣ аз сабаби дуруст дарк накарданӣ моянияти иҷтимоӣ-иқтисадии ин ширкатҳо ё худ бемасъулиятию фориғболии намояндагони мақомоти ҳизбию давлатӣ ва ҳоҷагӣ ба ташвиқу ташкилу инкишофи онҳо диққати лозима намедоданд. Баъзан қарздиҳии давлатии молявӣ ба таъхир андохта мешуд ва маблағҳое, ки барои ширкатҳои мелиоративӣ чудо карда мешуд бо айби шахсони алоҳида ба дигар мақсадҳо ҳарҷ карда мешуданд. Ин ба он оварда мерасонд, ки дар баъзе ноҳияҳо ин ширкатҳо худ аз худ пароканда мешуданд.

Ба баъзе камбудиҳо нигоҳ накарда, ширкатҳои мелиоративӣ, ки қисми асосии онро муҳочирон ташкил мекарданд, дар бақарорсозиву инкишофи минбаъдаи системаҳои обёриӣ, васеъ намудани майдоҳои киши

⁵⁶ Бозоров Ш.Мақолаи номбурда. С.17.

⁵⁷ Фанъян Д. Асари номбурда. С.123.

зироат саҳми босазо мегузоштанд. Инчунин ин намуди кооператсия оммаи дехқоноро дар рӯҳияи меҳнати сарчамъона тарбия мекард.

Дар ҷумҳурии Ҳудмухтори Тоҷикистон аз соли 1924 то солҳои 1927-1928 дар натиҷаи инкишофи ирригатсия майдонҳои обёришаванда 81,9 ҳазор гектар зиёд гардидаанд.

Яке аз ҳусусиятҳои хоси инкишофи системаҳои ирригатсионӣ он маҳсуб мегашт, ки онҳо пеш аз ҳама дар ноҳияву вилоятҳои пахтакор ба роҳ монда шуда буданд. Масалан, зиёда аз 90% заминҳои обии номбурда ба вилоятҳои Кӯлоб, Ҳисор ва Қурғонтеппа таалук доштанд.⁵⁸

Ҳамин тавр дар солҳои 20-уми асри XX ширкатҳои мелиоративӣ, ки аксари аъзоҳояшон дехқонони муҳочир буданд, дар барқарор кардани системаи ирригатсионӣ, ҳоҷагии кишоварзӣ саҳми ҳудро гузоштанд. Соли 1930 баъд аз ташкил шудани ҳоҷагиҳои дастачамъӣ вазифаи онҳо ба зиммай колхозҳо voguzor мегардад ва фаъолияташон ба охир мерасад.

Дар охири солҳои 20 ва ибтидои солҳои 30-уми асри XX дар назди Ҳукумати Иттифоқ масъалаи ҳамаҷонибаи инкишофи пахтакорӣ меистод ва дар чунин вазъият вазифа ба миён гузошта шуд, ки мамлакат аз ҳолати бо пули гаронбаҳо аз мамолики ҳориҷӣ ҳаридани ин моли барои ҳоҷагии ҳалқ ниҳоят зарурӣ баромада, истеҳсолоти онро дар дохил ба роҳ мондан шарт ва зарур буд. Яке аз навъи беҳтарини ин зироат пахтаи маҳиннаҳ ба ҳисоб мерафт, ки вазифаи дигар ҷову макони кишти чунин наъи пахтаро ҷусту ҷуй бояд кард. Ба сари ҳалли ин масъала олимон ва муттҳасисони соҳаи кишоварзӣ корҳои зиёди таҳқиқотӣ гузарониданд, обу ҳаво ва шароитҳои ҷуғрофии онро ба эътибор гирифта, дар охир пас аз

⁵⁸ Бозоров А. Мақолаи номбурда. С. 18.

бахсу мубохисаҳои илмӣ ба хулосае омаданд, ки аз ҳама беҳтарин макони истеҳсоли ин навъи пахта водии Вахш асту ҳалос. Бо мақсади амалӣ ва қонунӣ кардани чунин мақсаду маром, якчанд қарорҳои даҳлдори ҳукумати марказӣ бароварда шуд, ки дар ин ҷо ҷанде аз онҳоро ба маълумоти хонандагони сершумор мерасонем.

Масалан, дар қарорҳои моҳи апрели соли 1929 қабулкардаи Ҳукумати Шуравӣ «Доир ба нақшай панҷсолаи тараққиёти ҳочагии ҳалқ», «инкишофи ҳочагӣ ва маданий ҷумҳуриҳои миллӣ ва дигар навоҳиву вилоятҳо» чунин нақша пешбинӣ карда шуда буд. Бағайр аз ин дар дигар қарори Ҳукумати Шуравӣ аз ҷумла »Дар бораи вазъияту пешомадҳои саноати боғандагӣ», ташкилотҳои давлатиро вазифадор карда шуд, ки майдони қиши зироати техниқӣ – пахта васеъ карда шавад. Дар қарори «Дар бораи кори» Гловхлопком», (18 июля соли 1929) ба он пешниҳод карда мешуд, ки» дида баромадани масъалаи соҳтмони Вахшро дар мӯҳлати кӯтоҳтарин ба анҷом расонад»⁵⁹.

Ин ва дигар ҳуҷҷатҳо, шаҳодат медиҳанд, ки то ҷи андоза ба масъалаи инкишофи системаҳои ирригатсионӣ ва азҳуднамудани заминҳои ташналаби водии Вахш Ҳокимияти Шуравӣ эътибори ҷиддӣ медод. Зоро маълум буд, ки Тоҷикистони солҳои аввали Ҳокимияти Шуравӣ аз лиҳози иқтисодӣ нисбат ба дигар ҷумҳуриҳо ақибмонда буд. Ба нақша гирифтан ва оғози ҷиддии инкишофи ирригатсия ва васеъ азҳуд кардани заминҳои наву асрҳо бекорхобидаи водии Вахш, барои минбаъда Тоҷикистон аз ҷумҳурии аграрӣ ба ҷумҳурии аграрӣ- индустрӣ табдил гаштан мавқеи муҳим мебозид.

Маълум, ки дар он замон савдои навъи паҳтаи мисрӣ дар бозори ҷаҳонӣ дар ҷои аввал меистод ва аз

⁵⁹ Ҳамроев М. Таърихи обёрии водии Вахш (солҳои 1930 -1990) Душанбе «Ирфон» 2003. С. 17- 18.

ин рӯ аҳли савдои хориҷӣ дар ваҳму ҳарос афтода буданд, ки мабодо дар СССР истеҳсоли он ба роҳ монда шавад, дар он сурат бозори ҳариду фуруши онҳо танг ҳоҳад шуд. Ва онҳо аз рӯи ақидаи худ, андеша мекарданд, ки гуё мамлакати шурӯҳо ҳаргиз дар солҳои наздик қодири истеҳсоли навъи пахтаи мисрӣ нестанд. Ва дар ин бора ба воситаҳои аҳбори умум фикру андешаҳои душманона оиди дар минтақаи Осиёи Миёна имконияти парвариши пахтаи маҳиннаҳ вучуд надорад ҳамаҷониба ташвиқу тарғиб карда мешуд.

Дар эзоҳи шароити биржай молии Лондон барои соли 1925 чунин гуфта шуда буд: »пахтаи мисрӣ дар Осиёи Миёна, ки иқлими ниҳоят ҳушк дорад, аз ҳуникиҳо талаф мёёбад.« пас аз сол 13 августи соли 1928 –органи Чемберлен «Сандей экспресс» чунин ҳабар дод :» фирмҳои мо таҳвилгари ҷаҳонии пахтаи ҳушсифати мисрӣ мебошанд, зоро ки танҳо иқлими Миср ба парвариши чунин пахта имконият медиҳад. Ҳатто Иолоти Муттаҳида, ки меҳоҳад «заминҳои ҳудро» дар минтақаҳои дарёҳои Селен, Колорадо, Аризон ва дар водии Ваперу Калифорния зиёд намояд, алҳол пахтаи мисриро аз мо меҳарад»⁶⁰

Маводу ҳӯҷҷатҳои эътиомднок шаҳодат медиҳанд, ки душманони соҳти нави ҷамъиятий натанҳо бо далелу исботҳои ғаразона пеши роҳи дар Тоҷикистон ба роҳ мондани истеҳсоли навъи аълосифати пахтаи мисриро гиранд ва ҳатто намехостанд, ки дар ин ҷо соҳтмони иншоотҳои системаҳои ирригатсионӣ пеш равад. Масалан, муҳандисони Фарб аз нақшаҳои преспективии ташкилотҳои салоҳиятдори соҳаи обёрикунӣ бо ҳар роҳу восита огоҳ ғашта, дар ҳама ҷо бо овози баланд «исбот» карадни мешуданд, ки гуё нақşaҳои шуравӣ дар ин соҳа хаёли ҳом ва аз ҳақиқат дур аст. Масалан,

⁶⁰ Ҳамроев М. Таърихи обёрии водии Вахш (солҳои 1930 -1990), С.18.

дар он вақт мутахассиси маълуми америкой доир ба соҳтмони ирригатсионӣ муҳандис Людвел Гордон, ки бо супориши Комисариати ҳалқии зироати ИҶШС бо мақсади машварат ба СССР даъват шуда буд, бо тамоми ноҳияҳои водии Вахш дидан шуда, ба шароит ва иқлими ин ҷойҳо аз наздик шинос гардид. Баъд аз ошно шудан аз ин мавзеъҳо ӯ дар маҷлиси комиссияи Шуруи Комиссарони Ҳалқи ҶШС Тоҷикистон бо маърӯзай муфассал баромад намуд. Пас ӯ дар охири маърӯзааш чунин хулосаи иғвогарона баровард: »Шумо хаёлпарастони бузургу боистеъдод! Ман дар системаҳои қалонтарини «Империал Виллей» ва «Хинди» кор кардам. Фирмаҳои Иёлоти Муттаҳида ба ман ҳамчун ба шахси кордону соҳиби ақли солим ва америкоии ӯҳдабаро баҳо медиҳанд. Ман тиллокорони Калифорнияро дидам, ихтироъкорони примусҳоро медонам, ки меҳостанд Эдисон шаванд, ман бо Гербер Уэлс- хаёлпари аҷоибтарин мусоҳиб шудаам. Вале он нияту ҳадафе, ки Шумо дар Вахш доред, аз ҳамаи ин як сару гардан болост. Ман бо исрор мегӯям, ки инсоният ингуна корҳоро дар чунин шароитҳо намедонад. Мебахшед, ба назарам чунин менамояд, ки ин иҷронопазир аст...»⁶¹

Ҳамаҷониба аз тарафи мутахассисони шуравӣ омӯхтан ва таҳқиқу таҳлил кардани тамоми ҷабҳаҳо ва омилҳои дар водии Вахш кишт кардани пахтаи маҳиннаҳ аз лиҳози илмӣ исбот гашт, ки ин мавзеъ маҳз макони минбаъдаи кишти чунин нахи гаронбаҳои пахта ҳоҳад шуд. Ва шароити мусоид барои оғоз кардани соҳтмони азими ирригатсионии водии Вахш фаро расида буд. Соҳтмони ирригатсионии ин водӣ яке аз қалонтарин иншоотҳои умумииттифоқӣ ба хисоб гирифта мешуд. Дар нақшай панҷсолаи тараққиёти

⁶¹ Иқтибос аз Ҳамроев М. Таърихи обёрии водии Вахш (солҳои 1930 -1990), С.19.

хочагии халқи мамлакт «Вахшстрой» дар қатори соҳтмонҳои Днепр, Магнит, Кузнет, соҳтмони заводҳои тарактори Сталинграду Харков, Турксиб (роҳи оҳан) ва амасоли инҳо меистод.

Бояд изҳор намуд, ки то оғози соҳтмони ирригатсионии водии Вахш якчанд кофтуковҳои таҳқиқотӣ, ҷустуҷӯйӣ, лоиҳакашӣ ва гайра гузаронида мешуд. Муҳандиси он «Средазводхоз» (Раёсати хочагии оби Осиёи Миён) маҳсуб буд. Соли 1928-ум бо супориши ташкилоти номбурда муҳандис Магуненко роҳбари гурӯҳи мутахассисоне таин гардид, ки дар назди ин ташкилот вазифаи тартиб додани лоиҳаи азҳудкуни водии Вахш меистод. Бо ин мақсад зери роҳбарии муҳандис Кагорча гидрологу топографҳо ва гидротехнику қашшофон фиристода шуданд.

Ҳаминро бояд зикр кард, ки корҳои ҷустуҷӯйӣ дар шароитҳои ниҳоят душвори табиӣ ва ҷуғрофӣ ва норасоии иҷтимоию майшӣ ва ҳучуми дастаҳои бокимондаи босмачиён ва гайра суръати корро суст мекарданд. Аммо, ба чунин шароити вазнин нигоҳ накарда, дар зарфи солҳои 1928-1930 гурӯҳҳои ҷустуҷӯй қариб тамоми корҳои таҳқиқотиро ба сомон расониданд. Лоиҳаи тартибдодаи онҳоро охири моҳи ноябри соли 1930 сесияи Шури илмию техникии Комиссариати халқии зироати Иттифоқ тасдиқ намуд. Ҳамин тавр, дар назди ташкилотҳои даҳлдори Иттифоқ ва ҷумҳурии Тоҷикистон вазифа гузашта шуда буд, ки ҳар чи тезтар соҳтмони иншоотҳои ирригатсионӣ ва азҳудкардани заминҳои асрҳо бекорхобида ва нави водии Вахш оғоз карда, ба мақсади асосӣ расида шавад.

Яке аз сабаби муҳими тезонидани суръати соҳтмони иншооти ирригатсионии водии Вахш, аз ҷумла канали калони обёридиҳанда аз он иборат аст, ки солҳои 1927-1929 дар ноҳияи Сарой Камар, ки дар қисми ҷанубии ин минтақа ҷойгир аст аз тарафи гурӯҳи

аграномҳо гузаронидани таҷрибаи дар он шароит парвариш кардани паҳтаи мисриро ба миён монда, дар охир маълум гашт ки, ин навъи паҳта дар шароити водии Вахш наф нашъу намо мекунад сонитар номи ин паҳтаи маҳиннаҳи шуравиро гирифт.⁶²

Пас аз корҳои зиёди гурӯҳҳои ҷустуҷӯйиву таҳқиқотӣ роҳҳои соҳтмони канали асосӣ ва бисёр дигар иншоотҳои гидротехникии водии Вахш муайян гардидаанд. Мувоғиқи лоиҳаи охирини мутахассисон дар водии Вахш дар ду навбат 94,5 ҳазор гектар заминҳо таҳту ҳанвор ва аз-худ карда мешуданд.

Бо мақсади иҷрои нақшай азхуднамудани заминҳои водии Вахш ва ҳалли масъалаи якказираатӣ, яъне паҳтакорӣ, 16 апрели соли 1930-юм дар маҷлиси бюрои ташкилии КМ ҲҚ (б) Тоҷикистон «Дар бораи ташкили Қумитаи ҳамкории соҳтмони Вахш» масъала мухокима гардид. Аҳамияти муҳими соҳтмонро ба эътибор гирифта, дар бораи таъсиси Қумитаи маҳсуси ҳамкории соҳтмони Вахш қарор қабул карда шуд. Вазифаи асосии ин кумита қўмак расонидан ба кори ҳарчи зудтар анҷом додани соҳтмони водии Вахш маҳсуб мегашт. Ба ҳайати кумита шахсони масъули ҳизбиу давлатӣ, ба монанди Ортиқов Аликсеевский, Башилов, Василев, Гусейнов, Гастумский, Дибенко, Давидов, Мичурин, Рейнгольд, Романовский, Сазонов, Случак, Ҳочибоев, Чернов, Швецов, Шотемур ва Якубов дохил мешуданд. Аҳамияти бузурги иқтисодӣ ва сиёсии соҳтмони Вахшро ба эътибор гирифта, Бюрои иҷроия аз Бюрои Осиёимиёнагии КМ ҲҚУ (б) ҳоҳиш кард, ки Қумитаи Осиёимиёнагии ҳамкории соҳтмони Вахш таъсис дода шавад.

Ниҳоят, 12 июни соли 1930-юм дар маҷлиси Комиссияи иҷроияи Бюрои Осиёимиёнагии КМ ҲҚУ

⁶² История таджикского народа, Том V новейшая история (1917-1941 гг.), под ред. Акад. Р.М. Масова, с.574.

(б) «Дар бораи таъсиси ҳамкории соҳтмони Вахш» масъала муҳокима гардид. Болдирев, Миронов ва Рейнголд ҳамчун ҳайати роҳбариати он муайян карда шуданд. Баъдтар он аз чониби КИМ ҳачун ташкилоти аҳамияти умумииттифоқӣ тасдиқ гардид.⁶³

Баъди чанд вакт, яъне 8-ми мюхими феврали соли 1931-ум КМ ҲҚ (б) Тоҷикистон «Дар бораи соҳтмон Вахш» қарор қабул намуд, ки дар он аз лиҳози молявӣ ва техникӣ таъмин намудани ин иншооти бузрги аср пешбинӣ шуда буд.

Соҳтмони иншооти ирригатсионии Вахш, ки дар шароити ниҳоят душвор, яъне нарасидани техникаи заминкову заминсозӣ ва дигар мошинҳои соҳаи қишоварзӣ оғоз ёфта буд, мебоист танҳо дар натиҷаи ёрии ҳамаҷонибаи Ҳукумати Иттифоқ ба анҷом расонида шавад. Чунин ёрии ҳаматарафа, яъне техника, молиявӣ, қадрҳои инженер техникӣ, қувваи зиёди корӣ аз тарафи иттифоқ мунтазам расонида мешуд. Барои он ки соҳтмони Вахш ба қатори 150 соҳтмони зарбдори 5-солаи аввал дохил мегардид.

Дар ҷараёни соҳтмони иншоотҳои ирригатсионӣ, мелиоративӣ ва азхуднамудани заминҳои нав, бунёди роҳу хиёбонҳо дар шароити онвактаи табиии водии Вахш баробари техника истифодай корвони уштурҳо чун нақлиёти ниҳоят зарурӣ басо бо маврид ва айни муддао ба ҳисоб мерафт.

Соҳтмони иншоотҳои гидротехникии водии Вахш ба хизмати чунин нақлиёт ҳусусан барои қашондани ҳаргуна бор аз як ноҳия ба ноҳияи дигар эҳтиёҷ дошт. Чунин эҳтиёҷоти Тоҷикистонро ба назар гирифта, Ҳукумати Ҷумҳурии Қазоқистон ба таври ихтиёрий якчанд оилаҳоро бо корвони уштурҳо ба соҳтмони Вахш фиристод. Масъалаи интихоб ва ҷо ба ҷо кардани оилаҳои уштурбонон дар маркази диққати Ҳукумати

⁶³Ҳамроев М. Деятельность коммунистической партии..., С.163.

Чумхурӣ ва мақомоти маҳаллии Ҳукумати Шуравӣ меистод, чунки инкишофи зоти уштур ва уштурпарварӣ ба интихоби чой ва тарзи ҳаёти иҷтимоӣ- иқтисодии муҳочирон вобастагии зич дошт. Бо ҳамин мақсад 2-уми ноябри соли 1930-юм ШКХ Ҷумҳури Тоҷикистон «Дар бораи чойгир кардани хоҷагиҳои қазоқҳои уштурпарвар» қарори маҳсус интишор намуд. Онҳо дар ноҳияи Қурғонтеппа чойгир карда шуданд.

ШКХ ҷумҳурӣ дар қарори мазкур ба Комиссариати ҳалқии ҷумҳур супориш дод, ки дар муддати як рӯзи баъди интишори қарор гурӯҳи заминсозонро ба ноҳияи Қурғонтеппа бифиристад ва ба хоҷагиҳои уштурпарвар фавран мувофиқи ҳаҷми муайян замин чудо кунад. Ба қумичроияи ноҳияи Қурғонтеппа супориш дод, ки дар чойҳои зисти ин хоҷагиҳо шурои ҷамъияти мустақили миллӣ таъсис дихад.⁶⁴

Дар қарор инчунин ташкилотҳои даҳлдор вазифадор карда шуданд, ки онҳо оилаҳои қазоқҳои уштурпарварро сари вақт бо озукаву молҳои саноатӣ таъмин карда, аз андозҳои хоҷагии кишоварзӣ озод намоянд.

ШКХ ҷумҳурӣ дар ин ҳуҷҷат таъкид карда буд, ки назорат аз болои иҷрои бандҳои ин қарор ба зиммаи раиси қумичроияи ноҳияи Қурғонтеппа Ортиқбоев ва коркуни масъули ШКХ Тоҷикистон Кардюков voguzor карда шавад. ⁶⁵ Чунин ҳуҷҷат гувоҳи он аст, ки Ҳукумати Ҷумҳурӣ ба ҳаёту зиндагии муҳочирони берун аз марзи Тоҷикистон диққати маҳсус медод.

Дар ҳамон солҳо ҳукумати умумииттифоқ тамоми шароити табиӣ, ҷуғрофӣ ва иҷтимоию иқтисодӣ,

⁶⁴ Систематические собрание действующих законов Таджикской ССР. Таджикгосиздат, Сталинабад, 1932, С. 494.

⁶⁵. Систематические собрание действующих законов Таджикской ССР. Таджикгосиздат, Сталинабад, 1932, С. 494.

стратегии сохтмони водии Вахшро ба назар гирифта, ба тезонидани сохтмони чунин иншооти муҳими гидротехникӣ, аҳмияти ҷиддӣ медод. Ба ин он воқеа шаҳодат медиҳад, ки ҳатто сохтмони саршудаи қисми ӯзбекистонии ирригасионии дашти Дилварзин як муддат боз дошта шуда, тамоми кормандони инженер-техникӣ, коргарону таҳлизот ва дигар имкониятҳои сохтмонӣ ба «Вахшстрой» сафарбар карда шуд.

Таҷриба бармалло нишон дод, ки сохтмони чунин иншооти бузурги ирригатсионӣ дар шароити ниҳоят вазнину сангин сурат гирифтааст, ки дар бораи ин мо имрӯз метавонем дар асоси ҳӯҷҷату маводҳои ба мо дастрас гардида ва аз ёддоштҳои ветеранҳои меҳнат сухан кунем ва хулоса барорем. Масалан, иштирокчиёни фаъоли чунин сохтмони аср «Вахшстрой» Картушин Н. ва Асташенко Н. аз ҷумла дар ёддоштҳояшон чунин гуфтаанд: »Соли 1931 мо бо ҳамроҳии як ҷанд рафиқони ташаббускор ихтиёри ба «Вахшстрой» омада ба кори ҷиддӣ оғоз намудем. То ин дам дар сохтмонҳои ирригатсионии Дилварзини ӯзбек кору фаъолият мекардем... Мо ба «Вахшстрой» баҳор омадем, вале дар ҳамин муддат аллакай гулу гулзор ва алафу қабутизор аз гармии ниҳоя баланд зарду ҳазон гашта буданд. Ва мо ба дашти мурдаву беоб рӯ ба рӯ гаштем.»⁶⁶

Сохтмони ирригатсиони водии Вахш масоҳати калонро дарбар мегирифт ва ба се қитъаи асосӣ қисмат мегашт. Қитъаи аввал аз иншооти асосӣ сар шуда, қад - қади канали калон дар масоҳати 19 км. тӯл мекашид. Дар ин қисми сохтмон корҳо асосан бо қувваи экскаваторҳо бурда мешуд. Қитъаи дуюм идома мейёфт ва дар назди теппаҳои Қизилтумшук анҷом мейёфт. Ба ин қитъа мошинҳои заминканию хоккашонӣ вобаста карда шуда буданд. Қитъаи сеюм қад - қади шоҳаи роҳи

⁶⁶ Коммунист Таджикистана, 13 сентябри соли 1958

Кумсангир то Панҷ идома меёфт. Дар ин минтақа асосан соҳтмони шабакаҳои хурду хурдтарин давом мекард.⁶⁷

Дар иншооти марказӣ тамоми хелу навъҳои техникаи ҳамон замон сафарбар карда шуда буданд ва барои сари вақт таъмири онҳо дар назди соҳтмон шаротҳои лозимӣ муҳайё гардидаанд. Дар соҳтмони «Вахшстрой» қариб, ки тамоми буду боши соҳаҳои ҳаёти ҷамъияти сафарбар карда шуда буд.

Доир ба ҷараён ва шароити соҳтмони «Вахшстрой» баъди чанд солҳо ҳодими адабии рӯзномаи «Зарбдори соҳтмони Вахш» В. Нагел ҷунин хотирнишон карда буд: »Соли 1931 техника аз ҷумла мошинҳои заминканию ҳоккашонӣ ба водӣ ворид гаштанд. Аввалин километрҳои канал кофта шуд. Садҳо трактору автомобил, ки сӯзишворӣ, қисмҳои эҳтиёти ҷонӣ ва озуқаворӣ мекашониданд, ҷангӯ ҳоки кӯчаҳои тангу пурпечутоби шаҳри Қурғонтеппаро ба ҳаво мехезониданд. Барои ҳазорон нафар одамон ва ҳазорон тонна бор шаҳр макони одаму молфурорӣ ва одаму борборкунӣ ҳисоб мегашт. Корвони бешумори уштурҳо, ки аз байнӣ шаҳр мегузаштанд, ваҳшиёна наъра мекашиданд, уштурбонон доду фарёд мекарданд...»⁶⁸

Масъалаҳои соҳтмони «Вахшстрой» ниҳоят ҳархелу гуногун буданд. Масалан, яке аз масъалаҳои муҳимтарини ин иншооти ирригатсионӣ васеъ кардани роҳҳои кӯҳна ва соҳтмони роҳҳои магистралии замонавӣ, ки техника бемалол аз як ҷой ба ҷойи дигар бе душворӣ бурда шавад, маҳсуб буд. Қурғонтеппа, ки маркази маъмурии водии Вахш ба ҳисоб мерафт дар арафаи оғози соҳтмони «Вахшстрой» чӣ аз шимол ва чӣ аз ҷануб ба ҷуз роҳҳои арробагард дигар роҳҳое

⁶⁷ Ҳамроев М. Таърихи обёрии водии Вахш..., С.25.

⁶⁸ Коммунист Таджикистана, 20 майи соли 1937.

надошт, ки ба воситаи онҳо масъалаҳои гуногуни «Ваҳшстрой» сари вақт ҳал карда мешуд. Аз ин рӯроҳбарони ҳукумати Иттифоқ, ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳизби коммунист дар ҳалли саривақтии ин масъалаи муҳими аҳамияти стратегӣ доштаи он замон ҷораҳои зарурӣ меандешиданд.

Соҳтмони роҳҳо дар водии Ваҳш мувофиқи қарори Ҳукумати Иттифоқӣ ва ҳизб «Дар бораи кори «Главхлопком» аз 18-уми июли соли 1929 пешбинӣ шуда буд. Дар он зикр гардид, ки соҳтмони шоҳроҳи Столинобод - Қўргонтеппа мебоист соли 1930 ба анҷом мерасид. Нақшай соҳтмони роҳи Столинобод-Қўргонтеппа то охири соли 1931, танҳо 33% ичро шуда буду ҳалос. Ҳаминро бояд гуфт, ки дар охири соли 1931 дар ин соҳтмон 2 ҳазор одам, чор мошини сангшикан ва нақлиёти аспӣ кор мекард. Аз ин рӯ дар соли минбаъда ҳам соҳтмони ин роҳ идома ёфт.

Дар қарори минбаъдаи Ҳукумат ва ҳизби коммунистии Тоҷикистон аз 14 моҳи декабри соли 1930 нишон дода мешуд, ки ба муносабати обёрии воқеиву амалии водии Ваҳш соҳтмони роҳҳои зеринро ба таври зарбдор тезондан ниҳоят зарур аст: то охири моҳи январи соли 1931 қитъаи аз Қўргонтеппа то Ҷилликӯлро бояд ба итном мерасонданд. Роҳбариати ҷумҳурӣ 18 феврали соли 1931 бори дигар аҳамияти қалони бунёди роҳи Қўргонтеппа - Ҷилликӯлро зикр карда, ҳамаҷониба тезонидани роҳро талаб намуд.⁶⁹

Масъалаи дигаре, ки ба иншотҳои ирригационии водии Ваҳш шомил буд, ин соҳтмони роҳи оҳан аст, зоро дар сурати васеъ шудани корҳои соҳтмонӣ ичроиши чунин вазифаи муҳим ба миён омад. Соҳтмони роҳи оҳани камбар аз бандари Панҷи Поён то иншооти асосии оянда дар маҷлиси Ҳукумати Ҷумҳурӣ мавриди муҳокима қарор гирифт ва 14

⁶⁹ БДТНҔТ, Ф.3, р.1 д.10, в. 65.,

декабри соли 1930 аз руи он қарор қабул карда шуд. Дар асоси ин қарор Ҳукумати Ҷумхурӣ аз Ҳукумати Иттиҳоди Шуравӣ хоҳиш кард, ки ба Комиссариати ҳалқии роҳҳои алоқа ва Шурои олии хочаги ҳалқи мамлакат (ВСНХ) дар бобати зудтар фиристодани комплекту таҷхизоти зарурии роҳи оҳани камбар барои соҳтмони он қадқади дарёи Вахш, мошинҳои зарурии сафарӣ ва таҷхизоти техниқӣ дастур дидҳад.⁷⁰ Тезонидани бунёди ин роҳи оҳан ба арzon гардонидани соҳтмон мусоидат кард. Аҳмияти ин роҳ аз он иборат буд, ки бе вай ба иҷрои нақшай бузурги соҳтмони Вахш шурӯъ кардан имконопазир буд. Дар натиҷаи меҳнати шабонарӯзӣ ва қаҳрамононаи коргарон ва коркунони инженер-техниқӣ аввали моҳи марта соли 1932 соҳтмони роҳи оҳани камбари Панҷи Поён то қитъаи асосии канали калони ояндаи Вахш бо дарозии 102 км бо муваффакият ба итмом расид.

Масъалаи дигаре, ки ба пеш омада буд, «Вахшстрой»-ро сари вақт ва мувофиқи талаботи ҷараёни соҳтмони азими ирригатсионӣ бо қувваи кории доимӣ таъмин кардан лозим буд, ҳалли ин масъала дар ҷумхурӣ ба мардум фаҳмонда додани аҳмияти умумии тифоқии онро талаб мекард. Ҳисси ватанпарастии оммаро баланд бардоштан шарт ва зарур буд. Ҳукумат ва ҳизби коммунистии Тоҷикистон ин масъаларо аз назар дур накарда, барои амалӣ шудани он доимо қушиш ба ҳарҷ медоданд. Масалан, дар қарори «Дар бораи бо қувваи корӣ таъмин кардани «Вахшстрой» аз таърихи 29-уми июни соли 1931 нишон дода шуда буд, ки ба чои 4 ҳазор қувваи кории лозимӣ, танҳо 1200 қувваи корӣ буду ҳалос. Барои он ки «Вахшстрой» дар вақти зарурӣ ва бо тезӣ бо қувваи корӣ таъмин карда шавад қарори зерин қабул гардид: аз ноҳияҳои шимолии Тоҷикистон, яъне аз Ҳучанд-700,

⁷⁰ Ҳамроев М. Таърихи обёрии водии Вахш..., С.30.

аз Конибодом-500, аз Исфара-400, аз Ашт-100 қувваи корӣ ба «Вахшстрой» сафарбар карда шавад. Ба ҷуз ин ба кумитаи ҳизби коммунисти ноҳияи Хучанд тавсия дода шуд, ки ба «Вахшстрой» 200 нафар коргарони баландиҳтисос, гилкорон, дурдгарон ва дигар мутахассисонро фиристанд.⁷¹

Дар натиҷаи корҳои зиёди фаҳмондадиҳӣ ба Ҳукумати Тоҷикистон ва ҳодимони ҳизбӣ мусассар гардид, ки тавонистанд ҳар сол шумораи коргарон-иҳтиёриёни соҳтмони овозадори «Вахшстрой»-ро афзун намоянд. Бояд инчунин хотирнишон кард, ки шумораи коркунони инженер-техникӣ ва дигар мутахассисони соҳаи гидротехникии соҳтмони ирригатсионии водии Вахш аз ҳисоби муҳочирон ва иҳтиёриёни ҷумҳуриҳои Осиёи Миёна ва маҳсусан Федератсияи Русия низ меафзуданд.

«Вахшстрой» сол аз сол пеш мерафт ва рафти корҳои соҳтмонӣ дар тамоми ҷумҳурӣ паҳн мегардид ва шумораи коргарон меафзуд. Масалан, соли 1932 дар он 7000 коргарон, муҳандисону техникҳо кор мекарданд. Инҳо одамони касбу кори гуногун буданд. Мувофиқи маълумоти муҳаррири рӯзномаи «Ударник Вахшстроя» (Зарбдори соҳтмонги Вахш) С. Ляхович дар «Вахшстрой» солҳои 1931-1933-юм 10 ҳазор коргар, соли 1934 -3000, соли 1935-1771 кас, ғайр аз ин 130 нафар кормандони инженер - техникӣ кор мекарданд. Аз сабаби ҷалбсозии бенақшай қадрҳои муҳандисиву техникӣ ба соҳтмон шумораи онҳо аз талабот хеле зиёд буд. Баъзан муҳандисон, техник ва техникҳо коргар шуда кор мекарданд. Соли 1936 дар соҳтмон 3187 нафар коргарону ҳизматчиён машгули кор буданд.⁷²

Масъалаи дигари иҷтимоие, ки дар назди «Вахшстрой» меистод, бо ҷону манзил таъмин кардани

⁷¹. БДТНҶТ. Ф.3,р.1, д. 70, в.44.

⁷² Ҳамроев М. Таърихи обёрии водии Вахш..., С.38.

коргарон ва маҳсусан коркунони инженер-техникӣ, ки аксарияти онҳо аз дигар ҷумҳуриҳои собиқ Иттифоқ, аз душвориҳои табиию ҷуғрофӣ наҳаросида, барои ёриву мадади меҳнаткашони Тоҷикистон дар кори иншооти бузурги дар он вакът ирригатсионӣ омада буданд. Аз ин рӯ Ҳукумати Ҷумҳурий дар назди ташкилоту вазоратҳои салоҳиятдор бо қатъият вазифаи бо тезӣ бо ҷову манзил таъмин кардани коркунони соҳтмонҳои «Ваҳшстрой»-ро гузошт. Бо ин мақсад Ҳукумати Тоҷикистон 1-ми июли соли 1931 қарор қабул кард ва дар он мубрамияти кори соҳтмони Ваҳшро маҳсус қайд карда, барои соҳтмончиён фаро овардани шароитҳои зиндагию манзилиро ба пеш гузошт. Дар натиҷаи ба ин масъала диққати ҷиддӣ додан, аллакай аввали моҳи июли соли 1931 соҳтмони хонаҳои муваққатӣ барои 1800 нафар коргарон ба анҷом расиданд. Охири моҳи ноябр бошад дар «Ваҳшстрой», қарib 72 ҳазор метри муқааб, соҳтмонҳои гражданин навъи муваққатӣ, 7,3 ҳазор метрии муқааб иншоотҳои гражданин навъи доимӣ ба кор даромаданд.⁷³

Ҳаминтавр дар ҷараёни соҳтмони системаи ирригатсионии водии Ваҳш асосан масъалаҳои иҷтимоӣ ва маданий - майшии ҳазорон коргарон ва инженер-техникҳо басомон расонида шуд.

Моҳи феврали соли 1931-ум анҷумани 1V шуроҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон барпо гардид, ки дар материалҳои он дар Тоҷикистон ва маҳсусан дар водии Ваҳш инкишофи системаҳои ирригатсионӣ ва мелиоратсияи замин ҷои маҳсусро ишғол мекард. Баробари барқорор кардани системаҳои ирригатсионӣ дар ҷумҳурий ва қабл аз ҳама дар манбаи ояндаи истеҳсолоти асосии пахтаи гаронбаҳои маҳиннаҳи мисрӣ водии Ваҳш корҳои нақшакашӣ - кофтуковӣ ва таҳқиқотӣ оиди обёриқунӣ ва аз ҳуд намудани

⁷³ БДТНЧТ. Ф.3, ,р.1, д. 251. в.141.

заминҳои нав гузаронида шуданд. Доир ба ин масъалаи муҳими рӯз чӣ Ҳукумати Иттифоқ ва чӣ Тоҷикистон давра ба давра мувофиқи талаботи замон қарорҳои дахлдор мебароварданд. Масалан, мувофиқи қарори КМ ҲҚУ (б) аз 3 майи соли 1929-ум «Оиди вазъият ва дурнамои саноати боғандагӣ» масъалаи тезонидани соҳтмонҳои ирригатсионӣ ва тайёр намудани майдонҳои киштзор ба миён гузашта шуд. Инчунин дар қарори 18 июля ҳамин сол «Дар бораи кори Гловхлопком» ба он супориш дода шуда буд, ки дар муддати кӯтоҳ дида баромадани соҳтмони водии Вахш ба анҷом расонида шавад...⁷⁴

Аз руи баъзе маълумотҳо оғози давраи тайёрий ба соҳтмони ирригатсионии Вахш ба ниммаи соли 1930 дуруст меомад. Аз аввали ҳамин сол сар қарда, то ташкили раёсати «Вахшстрой», яъне то ниммаи моҳи январи соли 1931 корҳои амалии ин иншоот ниҳоят суст сурат мегирифт. Ин ҳолат бештар сабаби субъективӣ дошт, чунки роҳбарони ин иншооти бузург ё муттаҳасиси асилу кордон набуданд ва ё роҳу равиши мардумро ба соҳтмон ҷалб қардан надоштанд.

Дар он вақт Комисариати ҳалқии зироати Иттифоқ ба ҷунин соҳтмони бузург бевосита муттасадӣ буд ва ба воситаи мақомоти хеш «Гловхлопком» ва САХО (шуъбаи пахтаи Осиёи Миёна) сарварӣ мекард. Ҳукумат ба ин ташкилот дастур дод, ки роҳбариати соҳтмонро қавӣ гардонида, ба он ҷо мутахассисони маълуму таҷрибанок, миқдори лозимии муҳандисон, техникҳо, ҳисобчиён, техникаи зарурӣ, коргарони ихтисосонк ва гайраро фиристонад.⁷⁵

Таҷрибаи таърихӣ баралло нишон дод, ки дар соҳтмони ирригатсионии Вахш саҳми ташкилотҳои

⁷⁴ Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам (1917-1967 гг.), т.2.- М., 1967, с.86.

⁷⁵ БДТНҶТ. Ф.3,р.1, д.4414,р.1, д. 745.

ҳизбӣ ва ҷамъиятӣ кам нест. Бо қарори ҳизби коммунисти Тоҷикистон аз 8-ми феврали соли 1931 дар соҳтмон қумитаи мазсуси ҳизбӣ ташкил карда шуд, ки бевосита ба КМ ҲҚТ итоат мекард. Бо қарори мазкур 100 нафар коммунистон ба «Ваҳшстрой» сафарбар карда шуд. КМ ҲҚТ аз сари нав ба ин масъала баргашта дар бобати аз Кони Бодом, Нов, Ҳуҷанд, Исфара, Панҷакент, Фалғар (имрӯза Айнӣ) ва Сталинобод ба соҳтмон сафарбар шудани 100 нафар коммунистон қарор қабул намуд.⁷⁶

Дар ҳамин давра ташкилоти комсомолии «Ваҳшстрой» таъсис ёфт, ки аз болои садҳо ҷавонони дилдодаи ҳалқу Ватан сарварӣ карда, онҳоро ба ҷушу ҳуруши ҳаррӯзai ин соҳтмони умумихалқӣ сафарбар мекард. Дар ҷараёни соҳтмон аз байни комсомолону ҷавонон баҳодурони истеҳсолӣ дар ҳама ҷабҳаи кор меҳнати диловарона ва натиҷаҳои дилҳоҳро нишон дода, шоистаи таъриifu тафсиfi Тоҷикистониён гаштанд. Пешқадамони истеҳсолот аз ҷониби журналистони ҷабҳаи зарбдори меҳнат дар рӯзномаву маҷчалаҳои марказӣ ва ҷумҳурияйӣ меҳнати шоистаи онҳоро ба мардуми мамлакат мерасониданд, ки он ҳисси ватанпарастиву меҳнатдӯстии комсомолону ҷавононро бедор мекард ва ҳар сол шумораи ихтиёриён ҷунин қишири мамлакат ба соҳтмони «Ваҳшстрой» меафзуд.

Маълум, ки ҳар вақт дар ҷараёни долу зарби соҳтмони овозадори «Ваҳшстрой» масъалаҳои гуногуне, пайдо шуда, аз роҳбарият, ташкилотҳои ҳизбиву ҷамъиятӣ ва умуман меҳнаткашон ҳаллу фаслашро ба миён мегузоштанд. Яке аз ҷунин масъалаҳои рӯзмарра дар соҳтмон нарасидани қадрҳои ихтисосманд ва ташкилотчию истеҳсолот ба ҳисоб мерафт. Барои ҳалли саривақтии ин масъала

⁷⁶ Ҳамроев М. Таърихи обёрии водии Ваҳш..., С.. 48.

ташкилоти комсомолии чумхурӣ ҳама вақт кӯшиш ба ҳарҷ медод. Масалан, дар анҷумани дуюми ИЛКҶ (Иттифоқи ленини коммунистии ҷавонон) моҳи августи соли 1932 қарор ирсол намуд ва дар он нишон дода шуда буд, ки ин соҳтмон ба шефӣ гирифта шуда, иловатан боз ба он 500 аъзои комсомол фиристода шавад.⁷⁷

Бо коркунони ҷавон таъмин кардани маҷмуаи соҳтмони «Ваҳшстрой» инчунин аз ташкилотҳои ҳизбии чумхурияйӣ сар карда то ташкилотҳои вилоятӣ, шаҳрӣ ва ноҳияйӣ ба ҳалли доимии ин масъалаи муҳим кӯшишу ғайрат намоянд, то ки ин иншооти бузурги аср сари вақт ба анҷом расонида шавад.

Агар ба таърихи оғози тартиби корубори ирригатсияи водии Ваҳш назар афканем, он бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 8-уми феврали соли 1931 тасдиқ карда шуд. Пас аз ин аз мақомоти иттифоқӣ - «Главхлопком» ва «Среднеазводстрой»-и назди Шурои меҳнат ва мудофиа (ШММ) ҳоҳиш кард, ки соҳтмони Ваҳшро ба гурӯҳи соҳтмонҳои маҳсусан зарбдори мамлакат доҳил намоянд. Нихоят ҳамин сол ин иншоот ба соҳтмонҳои нихоят қалону зарбдори мамлакат доҳил шуд ва баробари он аз бюджети таин карда шуда, боз 20 миллион суми дигар илова гардид. Инчунин қарор қада шуд, ки соҳтмони «Ваҳшстрой» бо таҷхизот, масолеҳи бинокорию коргарон ва дигар қувваю ашёҳо сари вақт таъмин карда шавад. Инчунин ба Комиссариати ҳалқии зироати Иттифоқ супориш дода шуда буд, ки дар семоҳаи сеюму ҷоруми соли 1931 талаботи «Ваҳшстрой»-ро ба масолеҳу таҷхизот пурра таъмин карда шавад.⁷⁸

Шурои илмию техникие, ки созмон дода шуда буд (миёнаҳои соли 1931), барои «Ваҳшстрой» аҳамияти

⁷⁷ БДТНҶТ. Ф.3,р.1, д. 82, в.174.

⁷⁸ Ҳамроев М. Таърихи обёрии водии Ваҳш..., С..55.

калон дошт. Раёсати хоҷагии оби Иттифоқ («Союзводхоз») ба ҳайати он олимони намоён - ирригаторону кашшофон- Ширков, (раис), Курбатов, Сиромятников, Белков, Райх, Костров ва Аскоченскийро дохил кард. Моҳи апрели соли 1932 истгоҳи хизматрасонии техникӣ (СТО) ҳаҷму мазмуни кори сесияи сайёри ин шуроро муайян намуд. Мувоғики дастури расмӣ нақшай хурди «Вахшстрой» бояд баҳори соли 1931анҷом дода мешуд. Аз ҳамин вақт сар карда икрои нақшай калон оғоз меёбад, яъне дар кулли ҷабҳа –чор баҳш кор сар мешавад. Корҳои тайёрӣ дар «Вахшстрой», яъне амалий гардонидани ба ном нақшай хурд, дар тулии солҳои 1930- 1931анҷом меёбад.⁷⁹

Бояд хотирнишон кард, ки соҳтмони системаи ирригатсионии водии Вахш баҷуз камбудиҳои илмиву техникӣ, норасоии мутахассисон, инчунин дар шароити муборизаи сиёсии ҳарактери маҳаллӣ дошта сурат мегирифт. Боқимондаи синфҳои аз байн рафта, дар симои бою қӯлакон, рӯҳониёни иртиҷоӣ ва гумоштагони онҳо мақсад доштанд, ки бо ҳар роҳ ба соҳтмони «Вахшстрой» мамониат расонанд. Як мисол овардан кифоя аст, ки сиёҳкории чунин ашхос нисбати соҳти нав ва пешравии мамлакат руи об барояд. Масалан, шаби 10 августи соли 1931 гурӯҳи ҷустуҷӯйӣ дар ҳайати панҷ касс таҳти роҳбарии муҳандис В. Луковиников, ки меҳостанд дар майдони водии Коғир бихобанд, аз ҷониби босмачиён пора-пора карда шуданд.⁸⁰ Душманони соҳти нав дар байни омма ҳаргуна иғвою найранг ва тухматҳои зидди соҳти навро паҳн карда, «исбот» кардани шуда мегуфтанд, ки мардуми рус бо мақсади зада гирифтани заминҳои мусулмонон системаҳои обёриро тараққӣ дода

⁷⁹ Ҳамроев М. Таърихи обёрии водии Вахш..., С.56.

⁸⁰ Коммунист Таджикистана, 8 апрели соли 1936.

истодаанд. Аммо, чараёни зиндагӣ нишон дод, ки меҳнаткашон ба найрангу фиребҳои душманони халқ бовар накарда, дар ҷараёни соҳтмонҳои системаҳои ирригатсионӣ бо тамоми қувваю нерӯяшон шабу рӯз заҳмат кашида, барои гул-гул шукуфии диёри хеш кӯшиш мекарданд.

Дар ин соҳтмон намояндагони қариб ҳаммаи ҷумҳуриятҳои Иттифоқ иштирок намуда, дар байни хеш мусобиқа ва ҳаракати зарборона ҷорӣ намудаанд, ки аз байни онҳо садҳо пешқадамони истеҳсолот ба камол расида, аз паси хеш бисёр коргарчавонро бурда, ба онҳо роҳу равиши корро меомӯзонданд.

Ҳамин тавр, ҷараёни соҳтмони системаи ирригатсионии водии Вахш дар солҳои 30-ми аспи XX бо иштироки фаъолонаи меҳнаткашони ҷумҳурии Тоҷикистон ва ёриву мадади намояндагони ҳалқияту миллатҳои собиқ Иттиҳоди Шуравӣ бомувафақият идома дошт.

Навбати якуми соҳтмони ирригатсионии водии Вахш дар зарфи солҳои 1931-1934 бомуваффақият баанҷом расид. Дар соҳтмони чунин иншооти бузурги гидротехникӣ аз 10 то 20 ҳазор одамони милатҳои гуногун кору заҳмат кашиданд. Баробари ин дар ин соҳтмон 500 трактори ҷарҳдор (колесных) ва шумораи зиёди мошинҳо ба кор ҷалб карда шуда буданд. Дар ин иншоот танҳо 24-то экскаваторҳо, ки ду маротиба аз шумораи экскаваторҳои «Днепрострой» зиёд буда, ба кор ҷалб гаштанд.⁸¹ Соҳтмони системаи ирригасионии Вахш то соли 1938 идома ёфт.

Соҳтмони системаи ирригатсионии Вахш барои ҷумҳурии ҷавони Тоҷикистон натанҳо аҳамияти бузурги иқтисодӣ дошт. Вай инчунин сабаби дигаргунихои бузурги иҷтимоӣ - маишӣ дар ҳаёти меҳнаткашон гардид, мактаби ҳақиқии патриотизми

⁸¹ Коммунист Таджикистана, 13 июля соли 1949.

Шуравӣ, интернационализм, дӯстии халқҳо ва манбаи асосии тайёр кардани кадрҳо гардид. Роҳбарият, ташкилоти ҳизбию комсомолӣ дар ҷараёни соҳтмони системаи ирригатсионии Ваҳш як зумра коркунони ҳизбӣ ва роҳбарони ботаҷрибай ҳочагиро тарбия намуда ба воя расонданд, ки онҳо минбаъд дар қитъаҳои мушкилу муҳими иншоотҳои ба нақша гирифта кору фаъолият карда, пешқадамони истеҳсолот гардиданд. Дар ин соҳтмони азим инчунин ҷандин ташкилотчиёни истеҳсолоти колхозу совхозҳо, мутахассисон, селекционерҳои соҳаи навъҳои гуногуни пахта ва дигар устодони ҳосили баланди ҳочагии қишоварзӣ бавоя расиданд.

Дар натиҷаи меҳнати қаҳрамонаи заҳматкашони тоҷик, ёрии ҳамаҷонибаи намояндагони халқҳои собиқ Иттилоғи Шуравӣ, роҳбарии бемайлони ташкилотҳои даҳлдори ҳочагӣ, ҳизбиву комсомолӣ мусассар гардид, ки асосан дар ибтидои панҷсолаи дуюми таракқиёти ҳочагии халқ бунёди системаи ирригатсионии Ваҳш бомуваффақият ба анҷом расид.

Бояд изҳор намуд, ки якбора бо соҳтмони «Ваҳшстрой» дар ноҳияҳои муҳталифи Тоҷикистон корҳои обёрикунӣ дар авҷ буд. Масалан, дар солҳои 30-уми асри сипаришуда дар ноҳияи Москваи вилояти Кӯлоб корҳои иншооти сарбанди Чубек оғоз ёфт. Дар ҳамин вақт инчунин корҳои соҳтмони сарбанди Араб дар ноҳияи Куйбешев сар шуда буд. Вазифаи чунин сарбандҳо аз он иборат буд, ки заминҳои қишткардаро аз шуста вайрон кардани об эмин нигоҳ доштан аст. Баробари чунин ҷорабинҳои мелиоративӣ, дар системаи обёришавандай Ҳоджа Боқирғон корҳои соҳтмонҳои ирригатсионӣ васеъ ба роҳ монда шуда буд. Бо шарофати бурдани корҳои зиёди ирригатсионӣ ҳочагии қишоварзии ҷумҳурӣ дар солҳои панҷсолаи

дуюм соҳиби зиёда аз 30 ҳазор гектар замини корам гардид⁸².

Хукумати чумхурӣ моҳияти ниҳоят калони иншоотҳои обёриқунандаро дар солҳои 30-ум барои инкишофи хочагии ҳалқ ба эътибор гирифта, маблағчудокуниро ба ин соҳа сол аз сол афзун мекард. Дар солҳои панҷсолаҳои пеш аз ҷангӣ агар ба инкишофи хочагии кишоварзӣ дар маҷмуъ 46 миллион сум пул ҷудо карда шуда бошад, 31 милиони он ба инкишофи ирригатсия ва милиоратсия равона карда шуда буд.⁸³

Мувоғики нақшай госплани СССР манбаи асосии истеҳсоли тамоми навъҳои пахта мавзеи Осиёи Миёнаи мамлакат, ки шароити ҷуғрофӣ, табиати гарм дорад маҳз ин ҷой интиҳоб карда шуд. Маълум, ки дар шароити гарми ин мавзеъҳо қабл аз ҳама масъала ва манбаъҳои обшор кардани заминҳои асрҳои аср бекорҳобидаву навро дарёб кард. Бояд зикр кард, ки бе иштироки васеъи меҳнаткашон ва ташаббуси ватанпарваронаи онҳо дар муддати нисбатан кӯтоҳ ҳаллу фасли ин масъалаи тақдирсози иқтисодӣ аз имкон берун буд, зеро баҳри рушту инкишофи соҳаи пахтакорӣ қулли дехқони Осиёи Миёна ва аз ҷумла тоҷикон ҳамаҷониба ҳавасманд буданд.

Беҳуде нест, ки дар охири солҳои 30-уми аспи XX бо ташаббуси меҳнаткашони Осиёи Миёна ҳаракати умумиҳалқии бо суръати тез соҳтани каналҳои калони ирригатсионӣ ба майдон мебарояд. Чунин ташаббуси мардона дар тамоми мамлакат паҳн гардида, аз ҷониби ҳалқҳои бисёрмиллати Ҳокимияти Шуравӣ ҳамаҷониба тарафдорӣ карда, ба ҳаётӣ шудани чунин ташабbus дастгирии хешро изҳор намуданд. Ба ин муносибат

⁸² Очерк истории колхозного строительства в Таджикистанене (1917- 1065 гг.), С.124.

⁸³ БДТНҶТ. Ф.3,р.70,д. 15, в. 11.

рӯзномаи марказии «Правда» дар яке аз шумораҳояш аз ҷумла ҷунин изхор карда буд: «Ҳаракати ҳалқӣ барои об ва ҳосили баланди пахта яке аз саҳифаҳои фаромӯшнашавандай таърихи Тоҷикистон маҳсуб аст».⁸⁴

Хусусиятҳои маҳсуси соҳтмонҳои босуръати ирригатсионӣ аз он иборат аст, ки ин фикру андеша аз ҷониби оммаи меҳнаткаш баромада, амалишавии он низ бо қуваю маблағи худи онҳо ба иҷро мерасид. Ҳаракати ҳалқӣ баҳри дарёб кардани об ва азхуднамудани заминҳои нав, ки дар ҳама ҷо ҷорӣ шудааст, натанҳо аҳамияти қалони ҳоҷагии ҳалқ, инҷунин аҳамияти сиёсиро низ дорост. Бояд изхор намуд, ки дар соҳтмонҳои ҳалқии соли 1939 дар тамоми мамлакат наздики 900 ҳазор колхозчиён ширкат варзиданд.⁸⁵ Ба соҳтмонҳои ҳалқии суръатноки ирригатсионӣ дар сарзамини Тоҷикистону Ӯзбекистон навбати якум ва дуюми канали Калони Фарғона, Канали шимолии Фарғона ва канали Калони Ҳисор шомиланд.

Мутахассиси асосии соҳаи соҳтмони иншоотҳои ирригатсионӣ, мелиоратсия ва азхудкунии заминҳои нав профессор М. Ҳамроев ба ақидаи мо хеле олимона, яке аз сабабҳои дар Осиёи Миёна ва аз ҷумла дар Тоҷикистон ба амал омадани ғояҳои ташаббуси соҳтмонҳои босуръати ҳалқии ирригатсионӣ ҷунин фикру амали илмӣ кардааст. Ба соҳтмони босуръати ҳалқии ирригатсионии Тоҷикистон он мусоидат намуд, ки дар ин ҷо низ, ба мисли тамоми Иттиҳоди Шуравӣ, соҳти колхозӣ пурра ғалаба кард. Ҳалқи меҳнатқарини тоҷик дар тӯли нӯҳ сол (солҳои 1930-1939) дар бобати тараққии ҳоҷагии қишлоқи ҷумҳурӣ, ба ҳусус

⁸⁴ Изв. АН Тадж. ССР. Отд. Обществ. Наук, 1962, № 4, С. 48.

⁸⁵ Очерк истории колхозного строительства в Таджикистане (1917-1965 гг.). С. 147.

инкишофи пахтакорӣ комёбиҳои калону назаррас ба даст овард. Истифодай васеи механикӣ ва агротехникии пешкадам рӯёнидани ҳосили баланди пахта ва дигар зироатҳои кишоварзиро таъмин мекард. Ин муваффақиятҳо ба аксари колхозҳо имконият медоданд, ки миллионер шаванд. Даромадҳои колхозҳо ва колхозчиён хеле афзуданд.

То оғози соҳтмонҳои босуръати ҳалқии ирригатсионӣ дар зарфи як чанд сол ҷараёни корҳои нисбатан калону хурди обёрикунӣ ва мелиоративӣ, меҳнаткашони соҳаи ҳочагии кишоварзӣ таҷрибаву малакаи зиёд гирифтанд. Аз ин рӯ ба онҳо минбаъд даст ва бозу ба соҳтмонҳои бузурги обёрикунӣ зада, ҳазорҳо гектар заминҳои ташналабро шодоб карда, ҳосили баланди зироатҳои кишоварзӣ ва қабл аз ҳама пахта ба даст овардан мароми онҳо ҳисоб мешуд.

Аз ҷониби дигар дар солҳои панҷсолаи аввал ва панҷсолаи дуюми инкишофи ҳочагии ҳалқи мамлакат, дар соҳаҳои ҳочагии кишоварзӣ базаи моддӣ - техникии ҳочагиҳои колективӣ хеле қавӣ гашта, имконияти ба техникаи ҳозиразамон такя карда, соҳтмонҳои азими гидротехнициро ба роҳ мондан шарт ва зарур буд.

Акнун бояд баргардем доир ба масъалаи ба итном расидани соҳтмони канали калони ирригатсионии Ваҳш ва ба он пайваст кардани оби дарёи Ваҳш. Ин ҷараён аз соли 1931 оғоз ёфта то тирамоҳи соли 1933 идома меёбад. Дар нақшаҳои пешакӣ қашида шуда, мебоист муҳлати таркondани банди об ва кушода сар додани об ба канали калони ирригатсионии Ваҳш 15 сентябри соли 1933 таин карда шуда буд. Баҳри тайёр кардани кулли масъалаҳое, ки бо кушода шудани канали калон алоқа доштанд дар ҳайати М.Д. Ҳусейнов (раис), Исмоилов, Н. Махсум, А. Ҳочибоев, И.А. Тостопятов, Бойко, Ӯрунҳоҷаев, Е.Е. Алексеевский, ва Абдуллоев комиссия таҳсис дод шуд. Дар бобати омода соҳтани тамоми масъалаҳои амалӣ бошад, дар

ҳайати Исмоилов, Алексеевский, Тостопятов, Бойко, Симонов, Бердиев, Рустамов ва намояндаи ташкилоти касабавӣ ва коргарони «Вахшстрой» комиссияи корӣ ташкил ёфт. Августи ҳамон сол гуфтушуниди техникий доир гардид. Дар натиҷаи муҳокимаи тӯлонӣ роҳҳои таркондани банди об маъқул шуморида шуд. Ниҳоят 13-уми сентябрри соли 1933 Вахши саркаш ба канали калон ҷорӣ гашт.⁸⁶

Каналҳои асосӣ ва кӯҳнаи Ҷуйбор ва Ҷилликӯл, ки дар вақти набудани техника аслан бо роҳи дастӣ бо азобу уқубат аз ҷониби дехқонон сохта шуда буданд ва муддатҳои дароз як қисми заминҳои ташналабро шодоб мекарданд, вазифаи хешро ичро намуда, дар саҳифаҳои таъриҳҳо сабт гардиданд.

Кушода шудани канали калони Вахш, дар таърихи соҳтмонҳои ирригатсионии Осиёи Миёна як воқеаи бузурги қаҳрамонӣ ва фаромӯшнашавндае мебошад, ки он барои ҳалқҳои ин кишвар ва маҳсусан ҳалқи тоҷик мисоли равшани бомуваффақият амали гаштани орзуҳои ба гулистон табдид додани заминҳои ташналаби он мебошад. Кушода шудани канали калони Вахш ин оғози ичроиши нақшаҳои ояндабини соҳтмонҳои системаи ирригатсионӣ маҳсуб аст, зеро ин иншоот солҳои минбаъда низ бо суръат давом мекунад. Соҳтмонҳои минбаъдаи системаи ирригатсионии водии Вахш хусусиятҳои маҳсуси хешро доро буданд. Яке аз он хусусиятҳо иборат аз он аст, ки дар давраи минбаъда аллакай оиди роҳу воситаҳои соҳтмон таҷрибаи бою ғанӣ ғун гашт. Дигар он ки базаи моддӣ - техникии системаи ирригатсионии «Вахшстрой» нисбати солҳои аввали кор хеле пеш рафта, вобаста ба ин шумораи қадрҳои инженерӣ - техникий, аз ҷумла аз байни мардуми маҳаллӣ рӯз то рӯз меафзуд. Дар ин давраи ҷараёни соҳтмонҳои ирригатсионӣ дар байни коргарон

⁸⁶ Ниг. Ҳамроев М. Таърихи обёрии водии Вахш..., С.82-83.

мусобиқаҳои байни истеҳсолкунандагон ба роҳ монда шуда буд, ки дар он вақт он бо номи «мусобиқаи сотсиалистӣ» шуҳратёр буд. Мусобиқаи сотсиалистӣ байни коргарон шавқу завқи аз яқдигар пеш баромаданро талқин мекард ва он ба дараҷае коргаронро ҳавасманд менамуд, ки онҳо ҳатто тайёр буданд баъзан дар рӯзҳои истироҳат ҳам меҳнати шоиста намоянд. Пас аз кушода шуда ба кор даромадани канали калон ва асосии ситетаи ирригатсионии водии Вахш корҳои васеъи бо об таъмин намудани заминҳои наву бекорхобида бо сурат доман паҳн кард.

Колхозчиёни Ҷумҳурии Ӯзбекистон барои ба ҳаёт тадбиқ кардани гояи соҳтмонҳои суръатноки ирригатсионӣ соли 1939 ба бунёди Канали Калони Фарғона бо як ташабbusи умумихалқӣ корро оғоз карданд. Умуман навбати якум ва дуюми соҳтмони КҚФ дарозиаш 125 км ташкил мекард, ки дар он зиёда аз 50 ҳазор одамон ширкат варзиданд. Оби канал ҳазорҳо гектар заминҳоро шодоб намуд. Масъалаи камобии ноҳияҳои шимолии Тоҷикистонро аз байн бурд.

Ноҳияҳои Исфараю Конибодоми вилояти Ленинобод, ки дар наздикии канали ба нақшагирифта ҷойгир буда, дар фасли гармии тобистон заминҳои обёришавандай ин мавзезъ аз об ниҳоят азият мекашиданд. Чунин вазъиятро ба эътибор гирифта, Шуруи Комисарони Ҳалқии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 5 июни соли 1939 дар бораи «Соҳтмони канали калони Фарғона» қарор қабул кард ва дар он зарур шуморид, ки онро дар сарҳади Тоҷикистон давом дода шавад. Ба «Тоҷикводҳоз» супориш шуд, ки ба ин соҳтмон 300 ҳазор сум чудо карда шавад. Кумитаи хизбӣ ва ҳокимияти Шуравӣ аз 14 июни соли 1939 бо қарори маҳсуси худ ташабbusи давом додани Канали Калони

Фарғонаро аз ноҳияи Кирови чумхурии Шуравии Ӯзбекистон то ноҳияи Конибодоми чумхурии Шуравии Тоҷикистонро ҷонибдорӣ намуданд.

Ҳукумату ҳизби коммунистии чумхурӣ ташаббуси меҳнаткашони ноҳияҳои шимолиро дар бораи дар соҳтмони канали Калони Фарғона ширкат варзиданро пурра тарафтор шуданд.

Пленуми июлии (соли 1939) КМ ҲҚ (б) Тоҷикистон моҳияти ниҳоят муҳими соҳтмони ирригатсионии ноҳияҳои шимолиро ба эътибор гирифта, бюрои КМ ҲҚ ва Шуруи Комиссарони Ҳалқиро вазифадор намуд, ки дар муддати кӯтоҳ ҷорабиниҳои амалие, ки ба соҳтмони канали ба сарҳади чумхурӣ даҳл доштаро кор карда бароянд. Тамоми комиссариатҳои ҳалқӣ, муассисаҳои марказии чумхуриявӣ, ташкилотҳои ҳизбӣ, шуравӣ ва ҳочагии вилояти Ленинобод барои соҳтмони он ҳамаҷониба ёриву мадад расонанд.⁸⁷

Қисми тоҷикистонии Канали Калони Фарғона масоҳати дар он вакт калонро дарбар гирифта, дарозиаш қарib 65 км-ро ташкил мекард. Ин канал ба воситаи ноҳияи Конибодоми чумхурии Тоҷикистон ва ноҳияҳои Кирову Қуқанди чумхурии Ӯзбекистон гузашта меомад, ки дар соҳтмони он меҳнаткашони ин чумхуриҳо бевосита саҳм гузароштанд. Бояд изҳор кард, ки дар қисми тоҷикистонии соҳтмони Канали Калони Фарғона, ки дар он вакт қисми шимолии соҳтмон ном дошт меҳнаткашони ноҳияҳои имрӯзai Конибодом, Исфара, Ленинобод, Нов ва Пролетар, ки ба ҳар чи тезтар ба анҷом расидани ин иншоот ҳавасманд буданд диловарона заҳмат мекашиданд. Соҳтмони иншоот дар ибтидои моҳи августи соли 1939 бо як тантана ва рӯҳи баланди меҳнатдӯстӣ оғоз

⁸⁷ Очерки истории Коммунистической партии Таджикистана. С. 205.

гардид. Ҳаррӯз дар қисми тоҷикистонии канал ҳазорҳо меҳнаткашон бо олотҳои истеҳсолии дастишон баромада баҳри шукуфои мамлакат фидокорона заҳмат мекашиданд. Маълум, ки дар он солҳо техника нокифоя буд, аксари корҳои соҳтмонӣ дастӣ иҷро карда мешуд.

Дар ҷараёни соҳтмон ҳаракати стахановӣ рӯз то рӯз авҷ мегирифт ва аз байни меҳнаткашон, ки нормаҳои истеҳсолиашонро ҷанд маротиба зиёд иҷро мекарданд аз ҷониби маъмурияти соҳтмон бо мукофотҳои пуливу молӣ қадрдонӣ карда мешуданд. Дар соҳтмони қисми тоҷикии Канали Калони Фарғона ҳаррӯз наздики 24 ҳазор заҳматкашон ширкат варзида, саҳми арзандай хешро мегузоштанд.

Колхозчиёни Ӯзбекистону Тоҷикистон аз меҳнати коркунони қисми асосии ККФ рӯҳбаланд гардида, мақсади соҳтмони қисми шимолии онро ба миён гузоштанд. Ба анҷом расидани ин соҳтмон имконият фароҳам меовард, ки қарib 6 ҳазор гектари заминҳои нави ноҳияи Ашти ҷумҳурии Тоҷикистон азҳуд карда шавад. Ташаббуси колхозчиёни вилояти Ленинободро ба эътибор гирифта, моҳи феврали соли 1940-ум Шуруи Комиссарони Ҳалқӣ ва КМ ҲҚ Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор карданд, ки бо якҷоягии колхозчиёни Ҷумҳурии Ӯзбекистон қисми шимолии канали Калони Фарғона соҳта шавад. Дар қисми тоҷикистонии канал корҳои заминканӣ 21 феврали соли 1940 оғоз ёфта дар зарфи 14 рӯз, яъне 6 марта ҳамин сол ба охир расид. Дарозии канал дар сарҳади ноҳияи Ашт 25 км-ро ташкил мекард.⁸⁸

Дар ҷараёни соҳтмон намунаи меҳнати қаҳрамононаро ҳазорҳо меҳнаткашон нишон доданд,, ки метавон аз байни онҳо ҷанде аз диловарони меҳнатро ном бурд. Масалан, Д. Зокиров, Д. Холматов,

⁸⁸ Қосимов А. Ҳамроев М. асари номбурда, С.82.

А. Бобоев, М. Рұзиев, Рақабов, М. Юсупов, Г. Юсупов ва бисёр дигарон дар рафти сохтмони иншооти бузурғи ирригатсионій намунаи ибрат нишон дода, баъдан таҷрибаи андухтаи истеҳсолии хешро чун эстафеда ба насли ҷавон доданд, то ки онҳо дар дигар сохтмонҳои обёрикунандаи ҷумҳурий чун падару бобоҳои хеш содиқона баҳри баланд бардоштани истеҳсоли ҳочагии қишоварзӣ ва вобаста ба ин беҳтару хубтар намудани дараҷай некуаҳволии ҳалқ саъю қўшиш намоянд.

Ташаббуси сохтмончиёни ККФ ва қисми шимолии онро ба назар гирифта, дар чанде аз ноҳияҳои ҷумҳурии Тоҷикистон бо роҳи обёрии босуръатона каналу, замбуруғҳо ва бисёр дигар корҳои ирригатсионій ва мелиоративиро бомуваффақият ба анҷом расониданд. Дар ин ҷорабинҳо ҳазорҳо меҳнаткашон ширкат варзида, бо меҳнати софдилонаи хеш заминаи обёрий ва азхудкардани ҳазорҳо гектар заминҳои бекоҳобидаро асос гузоштанд. Дар ин соҳа корҳои бузург ва ҳалкунандаи инкишофи ирригатсия ва мелиоратсияро меҳнаткашони шимолии Тоҷикистон ва водии Вахш ба анҷом расониданд. Таъсири корҳои ирригатсионій ва мелиоративии меҳнаткашони водиҳои ҷумҳурий инчунин ба зарборони ноҳияҳои қўҳсори мамлакал, ки аз норасидани заминҳои қишзор азият мекашиданд бечунучаро нарасида намемонд.

Бо сарварии ташкилотҳои маҳаллии шуравӣ ва ҳизбӣ барои афзудани заминҳои корам ва обшор кардани онҳо бо иштироки оммавии меҳнаткашон корҳои ирригатсионій ва меолиративӣ гузаронида мешуданд. Дар ноҳияҳои Кӯйбешеву, Кировободи водии Вахш як чанд каналҳо мувофиқи имконият васеъ карда шуд ва дар ноҳияҳои Қӯлобу Фарҳор дар як давраи муайян шаш манбаъҳои обёришаванда бунёд карда шуданд. Дар водии Ҳисор шаш манбаъҳои обёришаванда ва дар водии Зарабшон дуто чунин манбаъҳои обтаъминкунӣ сохта шуданд. Дар вилояти

Фарм бошад рудҳои Яхакпаст ва Булкост ва чанде рудҳо дар Помир низ ба руи кор омада буданд.

Дар охири солҳои 30 ва ибтидои солҳои 40-уми асри XX дар худуди Ҷумҳурии Тоҷикистон манбаи калонтарини ирригатсийӣ ва мелиоративӣ соҳтмони канали Калони Ҳисор ба ҳисоб мерафт. Барои иншооти чунин манбаи калони ирригатсионӣ ва мелиоративӣ ҳатман лоиҳаи дар асоси илмӣ тартибдода шарт ва зарур буд. Ба ин хотир Ҳукумати ҷумҳурӣ ва ҳизби коммунистӣ дар назди муассисаҳои лоиҳакашӣ вазифа гузоштанд, ки дар муддати начандон дароз лоиҳаи соҳтмони канали Калони Ҳисор қашида шуда, ба назди комиссияи қабул гузорад. Ниҳоят 24 моҳи июляи соли 1940 Ҳукумати ҷумҳурӣ ва ҳизби коммунистӣ лоиҳаи техникии соҳтмони ин каналро, ки аз дарёи Душанбе то Каротоғ давом мекард маъқул шумориданд. Дарозии навбати аввали он 54 км-ро ташкил карда, аз он қисми тоҷикистониаш 20,5 км буд. Аз сабаби он ки қисми асосии об ба водии Сурхондарё сарф мешуд, дар соҳтмони ин иншооти калон колҳочиён ва дигар табақаҳои ҷамъияти ҷумҳурии Ӯзбекистон бо меҳнаткашони Тоҷикистон миёнро саҳт баста, дар шароити дар он вақт ниҳоят душвор шабу рӯз мардонавор кор карданд.

Соҳтмони қисми тоҷикистонии канали Калони Ҳисор ба майдони дар ҳақиқат зарбдори меҳнати қаҳрамонона табдил дода шуда буд, ки дар он меҳнаткашони водии Ҳисор ва гирду атрофи он аксаран ихтиёrona ширкат варзида буданд. Бо баъзе маълумотҳои бойгонӣ дар ин қими соҳтмони ирригатсионӣ зиёда аз 40 ҳазор одамон, 400 коркунони инженер-техникӣ, 250 коркунони тиб шабу рӯз заҳмат мекашиданд.

Барои иҷрои корҳои заминканӣ самти канал ба 12 қитъа тақсим шуда буд. Яке аз иншооти асосии

соҳтмони канал сарбанди об буда ва ду қитъаи дигар барои соҳтмони иншоотҳои гидротехникий равона карда шуда буд. Бо қарори Шурои Комиссарони Ҳалқии ҷумҳурии Тоҷикистон ва КМ ҲҚ (б) Тоҷикистон соҳтмони сарбанд дар дарёи Душанбе барои канал бо тамоми қувваю воситаҳои ҷумҳурии мо соҳта шуд.⁸⁹

Сартанзимаи канал то 90 метри мукааб, дарғот бошад дар вақти бисёробии дарё, құдрати то 800 метри мукааб об сардодан дорад. Идоракунин дарвозаи дарғот автоматиқунонида карда шуда буд. Ҳаҷми корҳои бетониву оҳану бетонӣ дар дарғот ва танзима 6 ҳазор метрии мукаабро ташкил медод.

Сарвари қитъа Н.К. Фенин роҳбарии ҷараёни соҳтмонро бодикқат назорат карда, ба коргарон ва мутахассисони инженер-техникӣ саривақт маслиҳатҳои судманд медод.

Дар тамоми самти қисми тоҷикистонии канали Қалони Ҳисор аллакай охири январи соли 1941 наздики 2 мил. метри кубӣ ҳок, ба иншооти гидротехникии навъи инженерӣ 800 ҳазор ҳишт ва 6 ҳазор метри кубӣ бетон коркард карда шуда, бо тракторҳо 1,4 млн. метри кубӣ ҳок қанда, дар 15 млн. метри квадратӣ майдон саҳт карда шуд, 162 ҳазор метри кубӣ ҳок баровада шуда, 200 метри квадратӣ канал кофта шуд.⁹⁰

Дар самти канал шаҳрчаҳои соҳтмончиён пай ҳам пайдо шуда, кор дар ҷушу ҳуруш ва бо як ҳисси ватандорию ватандӯстӣ сурат мегирифт. Колхозчиёни водии Ҳисор дар давраи тайёрӣ ба соҳтмони канал аз мардум ҳазорҳо белу қаланд, зоғнул, занбар ва дигар олатҳои меҳнатро гун карданд.

Ду ҳазор колхозчиёни ноҳияҳои гирду атрофи Душанбе ба соҳтмони сарбанд-санчиши фишори об, ки бояд мавчи пуршури дарёи кӯҳиро ба маҷрои канал

⁸⁹БДТНҶТ, Ф.3,оп. 4, д. 580, л.128.

⁹⁰ Коммунист Таджикистана, 28 январи соли 1941.

равон кунад, бо як ҳисси ифтихор ва ватандорӣ оғоз намуданд. Соҳтмони чунин сарбанди об маводҳои ниҳоят зиёди соҳтмониро талаб мекард. Танҳо дар ин иншоот 1,5 ҳазор тонна сement сарф шудааст, ин дар он солҳое, ки ҳоло дар Тоҷикистон заводи истеҳсоли ин навъи маҳсулоти соҳтмон набуд ниҳоят ҳачми қалон аст. Чунин дар он замон соҳтмони бузурги гидротехникӣ дар муддати ним сол бапорпо карда шуд.

Дар давраи ташкили корҳои тайёрӣ колхозчиёни ҷумҳурии Ӯзбекистон дар мавзеи худ барои барпо кардани иншооти аз лиҳози техникий мураккаб оғоз намуда, тоннели зери заминиро (Дюкерро) соҳтанд, ки оби канали Калони Ҳисор аз таги дарёи Ҳонақо безарар гузашта ба сарҳади ҷумҳурии Ӯзбекистон мерафт. Дюкер имконият медод, ки системаи вучудоштаи обёриро ҳалалдор накарда, оби каналро бемалол ба заминҳои Ӯзбекистон равон кардан имконият пайдо гашта буд.

Дар ибтидои соли 1941 пас аз гузаронидани корҳои зиёди тайёрӣ соҳтмони канал дар ҳама участкаҳо васеъ ба роҳ монда шуда буд. Ин соҳтмон ба майдони ҳарбу зарби намояндагони миллатҳои гуногун, ки ниҳоят дар ягонагӣ, ҳамфаҳмию ҳамдастгирӣ табдил ёфта буд, ҷараён гирифт. Дар ин соҳтмон колхозчиёни колхозҳои кулли ноҳияҳои водии Ҳисор фидокорона заҳмат қашиданд. Ба сардии саҳти зимистон нигоҳ накарда, ҳар як меҳнаткаш бо ташаббуси қалони фидокорӣ кор карда, нормаи ҳаррӯзаи хешро аз 300 то 350 % ичро мекард.⁹¹ Колхозчиёни участкаи 3-уми соҳтмони канали Калони Ҳисор бо як ташаббуси қалон дар ин иншооти преспективадор кор мекарданд. Колхозчиён ба мусобиқаи сотсиалистии Ӯмумииттифоқӣ ҳамфирӯзардида, дар соҳтмони иншооти ирригатсионӣ

⁹¹ Коммунист Таджикистана, 3 январи соли 1941.

самаранокии истеҳсолиашонро ду маротиба афзуданд. Масалан, дар бригадаи депутати Шурои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Қумрӣ Нозирова колхозчиён Раҳимов, Азимов ва дигарон нормаи ҳаррӯзаашонро то 6 маротиба зиёд ичро мекарданд.⁹²

Дар натиҷаи меҳнати фидокоронаи колхозчиён ва дигар табақаҳои ҷамъият, ҷорабинҳои зиёди ташкиливу ташвиқотии коркунони ҳизбӣ ва давлатӣ корҳои асосии заминканий дастӣ дар охири баҳори соли 1941 ба итмом расида, канали асосӣ дар масоҳати 48 км. аз нақшай 49,3 км. пешакӣ қашида аллакай тайёр шуда буд, яъне то тамоман ба охир расонидани ин иншоот 1,3 км. монда буду ҳалос.⁹³ Бо ҳамин давраи аввали соҳтмони канали Калони Ҳисор дар давраи нисбатан кӯтоҳ бомуваффқият ба анҷом расид.

Аmmo, ҳуҷуми аҳдшиканонаи германияи гитлерӣ моҳи июни соли 1941 ба мамлакати шуроҳо ва оғози Ҷонги Бузурги Ватанӣ соҳтмони канали Калони Ҳиссорро мувакқатан ба ақиб партофт. Давраи дуюми соҳтмони ин иншоот тирамоҳи соли 1941 давом дода шуд ва кори ба итмом расонидани он зиёда аз як сол тӯл қашид. Ин соҳтмон дар давраи ниҳоят душвор ва барои Ватан тақдирсози шароити ҷонгӣ бурда мешуд, ки он вакт тамоми қувваю воситаҳо барои ҳочати зарурии набардҳо ва маҳви душман равона карда шуда буд. Ҳусусияти давраи дуюми соҳтмони ин иншооти ирригатсионӣ аз якум қабл аз ҳама аз он иборат буд, ки дар ҳайати соҳтмончиён дигаргунии куллие ба амал омад. Яъне коргарони ҷавони ба ҷонг омода шуда бо амри Ватан баҷои белу қаланд дар набардҳои ҷонг яроқу аслиҳаи зидди душманро ба души хеш гирифтанд.

⁹² Коммунист Таджикистана 16 января соли 1941

⁹³ Рӯзномаи «Правда Востока», 12 септември соли 1942.

Акнун дар соҳтмони иншооти ирригарионӣ асосан занҳо, наврасон, муйсафедони колхозчӣ заҳмат мекашиданд, ки дигаршавии ҳайати коргарон кори соҳтмонро анча душвор намуд. Аммо, ба рӯзҳои саҳти давраи ҷангӣ нигоҳ накарда, колхозчиён бо ҷиддият ва ҳоҳиши қавӣ шабу рӯз нагуфта, барои ҳарҷӣ тезтар ва хушсифаттар ба анҷом раонидани соҳтмон кор мекарданд.

Барои ин фидокории соҳтмончиён месазад, ки ҷанде мисолҳои раднопазирро пешкаши хонандагон бояд кард. Масалан, пешқадамони соҳтмон аз ноҳияи Регар Ҳамроев, Аҳроров, Назаров, Мавлонов ва ҷанде дигарон нормаи рӯзонаашонро аз 800 % ва аз он ҳам зиёдтар иҷро мекарданд.⁹⁴ Ба ҷунин пешқадамони соҳтмони ҳалқӣ метавон номҳои Одилова, Муҳаммадалиева ва дигарон, ки нормаи рӯзонаашонро як ҷанд бор зиёд иҷро кардан, бояд бо эҳтиром ба забон гирифт, то ки номи неки онҳо дар саҳифаҳои зарини таъриҳҳо сабт гардад ва наслҳои оянда бидонанд, ки ин мувафақиятҳои иқтисодиву иҷтимоии имрӯзai мо аз он солҳо сарчашма гирифтааст.

Дар ҳарбузарби истеҳсолии соли душвори ҷангӣ занҳо аз мардон ақиб намемонданд. Масалан, депутати Шурии Олии Ҷумҳурии РСС Тоҷикистон К. Назарова нормаи рӯзонаашро 500% иҷро кард, С. Исматуллоева 600 %, К. Маликова бошад дар як рӯз 6-7 нормаро иҷро кард.⁹⁵

Дар солҳои ҷанг, ки ҷавонон ба набард рафта буданд, албатта дар ҷараёни соҳтмон меҳнаткашони водии Ҳисор ба душвориҳо сарба сар гардиданд. Ба ёрии колхозчиёни водии Ҳисор барои ба охир расонидани навбати дуюми соҳтмон аз ноҳияҳои қӯҳии Норак, Файзобод ва Варзоб колхозчиён омада,

⁹⁴ Тоҷикистони сурх, 14 сент.соли 1942.

⁹⁵ Тоҷикистони сурх, 14 сент. Соли 1942.

самаранокона заҳмат кашиданд ва ба муваффақиятҳои меҳнатӣ ноил гардианд.

Факту рақамҳо исбот мекунанд, ки дар соҳтмони канали Калони Ҳисор инчунин колхозчиёни вилояти Сурхондарёи Ҷумҳурии Ӯзбекистон меҳнати самаранок нишон додаанд. Колхозчии калонсол Раҳимбой Юлдошев бо каланд дар як смена 61 мк. хокро ба ҷои 11 мк. қандааст. Аъзои комсомол Зайнаб Сатторова мунтазам нормаи рӯзонаро то 5 маротиба иҷро мекард.⁹⁶

Соҳтмони канали Калони Ҳисор дар ниммаи аввали моҳи сентябри соли 1942 дар авчи калонтарин задухурди давраи Ҷанги Бузурги Ватанӣ, яъне муҳорибаи назди Сталинград ба анҷом расида буд. Даҳҳо ҳазор колхозчиёни ҷумҳуриҳои Тоҷикистон ва Ӯзбекистон 5 мил. кубиметр корҳои заминканиро иҷро намуданд.

12 сентябри ҳамин сол меҳнаткашони Тоҷикистону Ӯзбекистон ғалабаи беҳамтои меҳнатиро бо тантана ҷашн гирифтанд. Дар тантанаи кушода шудани канал ҳазорҳо колхозчиён ва 700 нафар пешқадамони набарди меҳнат, намояндагони ҳизбию давлатии Ӯзбекистони ҳамсоя ширкат варзиданд.⁹⁷ Дар иди бузурги меҳнат ҳамроҳии онҳо як гурӯҳи калони санъаткорони машхури ин ҷумҳурий омаданд.

Дар ин митинги умумиҳалқии тантанавӣ муншии КМ ПК (б) Тоҷикистон Д.З. Протопопов бо нутқи пурмуҳтаво баромад намуд. Дар ин баромад лидери ҳизбии Тоҷикистон ҳизмати ватанпаварии ҳалқҳои ҷумҳуриҳои Тоҷикистону Ӯзбекистонро бо мисолу далелҳои мушаҳҳас дар ҷараёни соҳтмони дар он вақт азими ирригатсионӣ ҷамъбаст кард. «Бо кушишу ғайрати дӯстонаи ду ҳалқ,- изҳор кард ў,- аллакай

⁹⁶ Рӯзномаи «Правда Востока», 12 сентябри соли 1942.

⁹⁷ Тоҷикистони Сурх, 15 сент.соли 1942.

семин иншооти бузурги ирригационй сохта шуд. Дар ин сохтмон 50 ҳазор колхозчиён, 400 коркунони инженер – техникӣ, 250 коркунони тиббӣ ширкар варзианд.⁹⁸

Кушода шудани канал барои меҳнаткашони ҷумҳуриҳои Тоҷикистон ва Ӯзбекистон иди бузурги истеҳсолӣ маҳсуб буд. Ба ин муносабат Комиссариати Ҳалқии Заминдории Иттиҳоди Шуравӣ телеграммаи табрикӣ фиристонида, дар он меҳнати қаҳрамононаи колхозчиён, стахановҳо, коркунони инженер-техникии ҷумҳуриҳои Тоҷикистон ва Ӯзбекистонро қадрдонӣ намуд.

Сохтмонҳои босуръати ҳалқӣ таҷрибаи иншоотҳои ирригациониро ғанӣ кард. Дар натиҷаи ҳамкории эҷодии коркунони инженер-техникӣ ва колхозчиён тамоми душвориҳои дар ҷараёни сохтмон пешомада паси сар карда шуданд. Муҳандис - ирригатор Н.Д. Свириденко (Муҳандиси асосии ККФ, ҚШФ, ККХ), муҳандисҳо А.А. Аҳмедов, С.З. Мирошничеко, В.А. Стариков, А.А. Запольский, А.А. Турсак, Б.П. Внучков, А.А. Комаров, Д.Ф. Трешин ва бисёр дигарон дар ҷумҳурий барои инкишофи сохтмонҳои ҳалқии ирригационӣ бисёр заҳмат қашидаанд. Дар ин иншоотҳои номбаршуда зиёда аз ҳазор нафар коркунони муҳандисӣ- техникӣ кору кирдор кардаанд.⁹⁹

Дар сохтмони қисми тоҷикистонии канай Калони Ҳисор бо меҳнати фидокоронаи хеш чунин коркунони муҳандисӣ- техникӣ ба монанди Митин, Никольников, Савенков, даҳбошиҳо (десятник) Козирев, Морщинин ва бисёр дигарон буданд.¹⁰⁰

⁹⁸ Рӯзномаи «Правда Вастока», 15 сент. Соли 1942.

⁹⁹ Ҳамидов С. Народное скоростное ирригационное строительство в Таджикистане в 1939-1942 гг.- Изв. АН Тадж. ССР. Отд. Обществ.наук, 1962, № 4, С. 57.

¹⁰⁰ Тоҷикистони сурх, 14 сент.соли 1942.

Муваффақиятҳои соҳтмони халқӣ ба корҳои зиёди ташвиқотиву фаҳмондадиҳӣ дар байни заҳматкашони иншооти ирригатсионӣ вобастагии калидӣ дошт. Коркунони шуравию ҳизбӣ ва ташкилотҳои ҷамъиятии ду ҷумҳурии ҳамсоя ба ин тарафи кори соҳтмон дикқати ҷиддӣ медоданд. Коркунони ҳизбию комсомолӣ дар байни соҳтмончиён ҳаррӯз корҳои ташвиқотию фаҳмондадиҳӣ мебурданд, ки ин самаранокии меҳнатро меафзуд. Бахри баланд бардоштани рӯҳияи соҳтмончиён ҳар вакт дар байни онҳо шоиru нависандагони шӯҳратёри тоҷик баромад карда, дар мавзуъҳои ватандӯстӣ, қаҳрамонӣ, мусобиқаҳои меҳнатӣ сӯҳбатҳои хоса мегузарониданд. Ба ин зумра шоиru нависандагон сардафтари адабиёти навтарини тоҷик С. Айнӣ, шоирон ва нависандагон М. Турсунзода, Б. Раҳимзода, С. Улугзода, Ҷ. Икромӣ, Р. Ҷалил, М. Раҳимӣ, Ҳ. Карим ва дигарон дохил мешуданд.

Дар самти канал корҳои мадани - маърифатӣ тез-тез гузаронида мешуд. Дар байни қитъаҳои соҳтмон гӯши сурҳ, китобхонаи сайёр, газетаҳои деворӣ, ба забони тоҷикӣ, ўзбекӣ, русӣ ва рӯзномаи корхонҳо нашр мешуданд. Инчунин сари вақт рӯзномаҳои марказӣ ба сари кор мерасиданд, ки соҳтмончиён ба воқеаҳои ҷаҳон ва рафти муборизаи халқи шуравӣ ба муқобили ўрдуи фашизм читавр диловарона зарбаҳои ҳалокаовар мезаданд воқиф мешуданд. Ба соҳтмони канал садҳо нафар коркунони тиббии баландихтисос ҳизмат карда, сари вақт ба беморон ва эҳтиёҷмандон ёрии тиббӣ мерасониданд.

Барои соҳтмони канали Калони Ҳисор, чун дар пештара соҳтмонҳои халқӣ заводи сement, сехҳои оҳангарӣ, арматурбарорӣ ва дуредгарӣ, ки ба масолеҳашон коркунони муҳандисӣ -техникӣ ва умуман коргарони иншооти ирригатсионӣ эҳтиёҷи зиёд

доштанд сохта шуданд. Муҳандис Фенин дар ҳисоботи хеш навишта буд, ки ҳамаи колхозчиёне, ки дар сохтмони иншоотҳо иштирок доштанд ихтисоси бетонрезӣ ва арматурмониро аз бар карданд, ки онҳоро ҳамчун мутахассис дар сохтмонҳои минбаъда истифода бурдан мумкин аст. Дар ҷараёни сохтмони канал 2 ҳазор нафар колхозчиён қасби бетонрезӣ ва арматурмонию сангмониро азбар намуданд¹⁰¹.

Ба кор даромадани канали Калони Ҳисор дар давраи ниҳоят душвори ҷанги Бузурги Ватанӣ, имконияти минбаъда дар ҷумҳуриҳои Тоҷикистону Ӯзбекистон зиёд кардани заминҳои обёришаванда роҳ қушод.

Президиуми Шурои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон моҳияти маҳсуси ирригатсияро барои инкишофи минбаъдаи ҳочагии қишоварзӣ ба инобат гирифта, бо амри худ аз 20 марта соли 1940 комисариати Ҳалқии ҳочагии обро таъсис дод.¹⁰²

II

Азҳуднамудани заминҳои нав.

Дар охири солҳои 20- 30 уми садаи XX дар назди ҷумҳурии навбунёди Тоҷикистони Шуравӣ масъалаи аввалиндариҷаи иҷтимоӣ- иқтисодӣ барқарор ва минбаъд инкишоф додани ҳочагии қишоварзӣ меистод, ҳоло дар ин давра Тоҷикистон асосан ҷумҳурии аграрӣ маҳсуб буд. Дар шароити хушк ва гарми ин қишивар омили асосии инкишофи ҳочагии қишоварзӣ тавре ки дар боло гуфта шуд, ин сохтмонҳои ирригационӣ ва бехтар намудани ҳолати мелиоративии замин аст. Вобаста ба ҷунин чорабиниҳои аграрӣ боз азҳудқунии заминҳои наву бекорҳобида масъалаи дар ҳақиқат

¹⁰¹ Тоҷикистони сурх 19 сент. соли 1942.

¹⁰² Ниг.: История таджикского народа, т.3, кн.2, с.30.

мубрами соҳаи аграрии чумхурии Тоҷикистон ба шумор мерафт.

Бояд маълуми ҳамагон шавад, ки дар солҳои дар боло зикр шуда ҷорабиниҳои аграрӣ, яъне инкишофи ирригатсия, мелиоратсия, азхуд намудани заминҳои нав ва бехтар кардани ҳолати корамшоии заминҳои кӯҳна ба таври комплексӣ тадбиқ карда мешуд. Дар ин ҷо барои ба ҳонандагӣ аниқу равшан гаштан доир ба масъалаҳои ҳалқунандагӣ аграрӣ бобҳои алоҳида ҷудо карда шудааст. Аз ин рӯ дар ин боброҳу воситаҳо ва ҳусусиятҳои маҳсуси азхукуни заминҳои навро дар минтақаҳои аллоҳидаи чумхурӣ ба таври нисбатан муҳтасар мавриди таҳқиқ карда мешавад.

Дар охири солҳои 20-ум ва 30-уми садаи XX макони асосии азхудкуни заминҳои нав дар қисми ҷанубӣ ва марказии Тоҷикистон ноҳияҳои водии Ваҳш, водии Ҳисор баҳисоб мерафтанд. Дар шимолӣ Тоҷикистон бошад азхудкуни заминҳои наву бекорхобида дар ноҳияҳои Ҳучанд, ҳавзаи оби Ҳоҷабоқирғон, Конибодому Исфара ва Ашт ба нақша гирифта шуда буданд. Дар доманакӯҳҳо бошад азхудкуни заминҳои наонқадар васеъ ба нақна гирифта шуда буд. Майдони азхудкуни заминҳо дар ин ҷо маҳз пас аз соҳтани канали Калони Фарғона ва қисми Тоҷикистонии он васеъ мешавад.

Дар ин давра диққати асосии ташкилотҳои шуравӣ ва ҳизбии чумхурӣ бо супориши Ҳукумати марказӣ баҳри азхудкардани ҳазорҳо гектар заминҳои наву бекорхобидаи водии Ваҳш, ба хотири ҳарчи тезтар ва бештар инкишоф додани истеҳсоли пахта ва аз ҳама муҳим навъи маҳиннаҳи он равона карда шуд. Барои ҳоҷагии ҳалқи мамлакат инкишофи ин соҳаи муҳими ҳоҷагии кишоварзӣ ниҳоят зарур буд, ки дар ин ҳусус дар боло ишора рафт. Таҳқиқотҳои муттҳассисон исбот кард, ки дар мавзеи Осиёи Миёна ягона заминҳои водии Ваҳш барои инкишофи пахтакорӣ ва қабл аз

ҳама навъи маҳиннахи он мувофиқ аст. Аз ин рӯ барои ба ин мақсади стратегӣ расидани меҳнаткашони тоҷик Ҳукумати марказӣ ва намояндагони дигар ҳалқҳои иттифоқ ёрии ҳаматарафаи худро дареф надоштанд. Дар қарори Ҳукумати Шуравӣ «Дар бораи ҳолат ва пешомадҳои саноати боғандагӣ» вазифаи пурзӯр кардани корҳои ирригатсионӣ ва мелиоративӣ баҳри омода соҳтани майдонҳои нави кишт пешниҳод мегардид. Дар қарори «Дар бораи кори »Главхлопком», (18 июля соли 1929) ба он пешниҳод карда шуд, ки «дида баромадани масъалаи соҳтмони Ваҳшро дар муҳлати кӯтоҳтарин ба анҷом расонад». ¹⁰³ Ин ва дигар ҳуҷҷатҳои барномавии Ҳукумати Шуравӣ вақт ва роҳу воситаҳои инкишофи системаҳои ирригатсионӣ ва азхудкардани ҳазорҳо гектар заминҳои асрҳои аср ҳобида ва ташналаби водии Ваҳшро муайян менамуданд.

Дар охири солҳои 20-ум барои инкишофи ҳочагии кишоварзӣ Ҳукумати чумхурӣ ва ҳизби коммунистӣ дикқати маҳсус дода, маблағгузорӣ ба ин соҳаи ҳочагии кишоварзӣ ба душвориҳои сиёсиву иқтисодӣ нигоҳ накарда, сол аз сол зиёд мегардид. Масалан, дар зарфи солҳои 1925-1929 маблағгузорӣ ба ҳочагии кишоварзии чумхурӣ аз 3,9 то ба 9, 5 мил. сум зиёд гардид. Натиҷаи он буд, ки солҳои 1928-1929 майдони кишт нисбати солҳои 1924 - 1925 дар заминҳои лалмӣ 1,5 маротиба ва дар заминҳои обёришаванда қариб ду маротиба афзуд.

¹⁰⁴

Дар солҳои 1928 - 1929 майдони кишт дар Ҷумҳурии Иттифоқии Тоҷикистон, нисбат аз давраи пеш аз ҷағӣ 15,4 ҳазор гектар аз ҳисоби заминҳои лалмӣ

¹⁰³ Ҳамроев М. Таърихи обёрии водии Ваҳш..., С.17.

¹⁰⁴ Очерк истории колхозного строительства в Таджикистане (1917-1965 гг.), С.41.

зиёд шуд. Соли 1929 зиёдшавии заминҳои корами соҳаи пахтакорӣ маҳсусан дар водии Вахш ба назар мерасид.

Сарраёсати Кумитаи Ичроияи Марказии Ҷумҳурии Ҳудмухтори Тоҷикистон ҳоло 5 моҳи январи соли 1929 дар бораи мустаҳкам кардани колхозҳо қарор ирсол дод, ки он инчунин ба масъалаи азхудкардани заминҳои корамнашуда ва бекорҳобида низ даҳл намуд. Бо мақсади беҳтар кардани роҳбарӣ аз болои колхозҳо ва мувоғиҳи нақшай кашида азхудкардани заминҳои нав дар Тоҷикистон моҳи январи соли 1929 маркази колхозҳо ва дар назди кумитаҳои ичроияи вилоятӣ машварати колхозҳо таъсис ёфтанд.

Дар ҳамин сол дар округи Ҳучанд колхозҳои асосӣ дар асоси азхуднамудани заминҳои нав барпо карда шуда буданд. Дар округи Қурғонтеппа бошад ҳочагиҳои асосие, ки ба колхозҳо доҳил шуда буданд мардуми аз ноҳияҳои кӯҳӣ муҳоҷиргашта ташкил мекарданд.

То оғози соҳтмони миңтақаи Вахш кишти пахта ҳамагӣ 17,3 ҳазор гектарро ташкил мекар. Системаи нав имконият фароҳам овард, ки зироати ҳочагии кишоварзӣ камаш 70 ҳазор гектарро дарбар бигирад. Ба масъалаи обёрии заминҳои навкорам ҳизби коммунистии ҷумҳурӣ аҳамияти бағоят калон медод. Дар қарори анҷумани яқуми муассисони ҳизб (6-15 июни соли 1930) зикр шуда буд, ки вазифаи инкишофи пахтакорӣ дар Тоҷикистон барои афзудани миқдори маҳсулоти ҳочагии кишоварзӣ, баланд шудани дараҷаи некуаҳволии моддӣ ва маданияи дехқонони меҳнаткаш аҳамияти калон дорад.¹⁰⁵

Ба масъалаи инкишофи ирригатсия ва азхудкардани заминҳои нави водии Вахш Ҳукумати Шуравӣ ва ҳизби Коммунистӣ, аҳамияти калон медоданд, зоро ҳалли саривақтии он барои мамлакат

¹⁰⁵ . Ҳамроев М. Таърихи обёрии водии Вахш..., С.20-21.

ниҳоят зарур буд. Аз ин рӯ соли 1930 Шурои Комиссарони Ҳалқии СССР оиди соҳтмони системаи ирригатсионии Вахш қарор қабул намуд. Корҳои ирригатсионӣ ва азхудкуни заминҳои ин водӣ ба ду навбат қисмат шуда буд. Дар навбати якум 71715 гектар ва навбати дуюм 22 750 гектар ва дар маҷмуъ 94 465 гектар замин аз худ карда мешуд.¹⁰⁶

Дар водии Вахш азхудкуни заминҳои нав хусусиятҳои маҳсуси хуро дошт, яъне муҳочирон аз баландкӯҳҳо ба ин ҷо муҳочир шуда омада, дар азхуднамудани заминҳо бекорҳобида диловарона меҳнат карда ва аз ҳамон ҳисоб соҳиби замин мешуданд. Дар округи Ҳучанд соли 1929 аксариати колхозҳо дар заминҳои нав азхудшуда таъсис ёфта буданд, яъне ҷараёни ташкилёбии ҳочагиҳои дастачамъӣ аз ибтидо то ба интиҳо бо азхудкуни заминҳои бекорҳобида ва нав алоқаи ҷудонашаванда дошт. Сектори сотсиалистӣ дар ҳочагии кишоварзӣ дар асоси ду шакли ба ҳам наздики моликияти сотсиалистӣ, яъне давлатӣ ва колхозӣ-кооперативӣ ташаккул ёфтааст. Маълум, ки ин ду шакли моликият дар тамоми қаламрави Иттиҳоди Шуравӣ амал мекард. Дар Тоҷикистон моликияти давлатӣ, яъне совхозҳо аз соли 1929 сар карда ба майдони ҳочагии кишоварзӣ қадам гузошта, минбаъд тараққӣ намуданд. Бояд равшан намуд, ки чунин шакли ҳочагидорӣ - совхозҳо аслан дар базаи заминҳои бекорҳобида ва нав азхудшуда арзи ҳастӣ мекарданд.

Аз ин рӯ фаъолияти совхозҳо чун ҳочагии давлатӣ ба масъалаи инкишофи ирригатсия ва азхудкардани заминҳои нав зич алоқаманд буданд. Давлат чунин ҳочагиҳоро аз лиҳози маблағ, техника ва қадрҳои ихтисосманд сари вақт таъмин мекард. Дар он маконҳое, ки совхозҳо амал мекарданд дар он ҷойҳо

¹⁰⁶ БМДҖТ. Ф. р-20, р.2, д.660, в.171

масъалаи азхукардани заминҳои наву бекорхобида, нисбати он маконҳое, ки колхозҳо арзи ҳастӣ мекарданд, кор тез мерафт ва масъалаҳои дар пеш монда сари вакт ба ичро мерасиданд.

Дар солҳои панҷсолаи якум баробари баланд шудани маҳсулоти хоҷагии кишоварзӣ, инчунин майдони кишти зироатҳои гуногун ва қабл аз ҳама пахта аз ҳисоби азхудкуни заминҳои нав васеъ гардид. Масалан, майдонҳои кишт нисбати соли 1928 дар соли 1932 қарib 43% васеъ шуд, яъне аз 546 ҳазор гектар ба 779 ҳазор гектат расид.

Дар солҳои панҷсолаи дуюм ба соҳтмонҳои ирригатсионӣ ва вобаста ба ин барои азхудкардани заминҳои наву бекорхобида доимо диққати ҷиддӣ дода мешуд. Масалан, танҳо солҳои 1929-2932 барои соҳтмонҳои ирригатсионӣ ва азхуднамудани заминҳои нав наздики 110 мил. сум маблаг ҷудо карда шуда буд, ки дар натиҷа он имконият фаро расонд, ки 113 ҳазор гектар заминҳои аз лиҳози обёриву мелиоративӣ тайёр гардида афзояд.¹⁰⁷

Дар зарфи панҷсолаи якум дар ҷумҳурӣ дар соҳаҳои муҳталифи хоҷагии ҳалқ аз ҷумла хоҷагии кишоварзӣ муваффақиятҳои ҷашмрас ба даст дароварда шуд. Чунин дигаргуниҳо дар анҷумани 2-уми ҳизби Коммунистии Тоҷикистон (7-11 январи соли 1934) ҷамъбаст шуда, вазифаҳои навбатии панҷсолаи дуюми инкишофи хоҷагии ҳалқ, аз ҷумла хоҷагии кишоварзӣ ва инкишофи ирригарсия ва азхудкуни заминҳои нав ба пеш гузошта шуд. Тавре ки маълум аст вазифаҳои ба пеш мондаи панҷсолаи дуюми инкишофи хоҷагии ҳалқи Тоҷикистон, дар он вакт пурра аз вазифаҳои умумиттифоқӣ бармеомад.

Яке аз вазифаҳои муҳими ба пеш гузоштаи инкишофи хоҷагии кишоварзӣ дар зарфи панҷсолаи

¹⁰⁷БМДҖТ. Ф. р. 288, р.1, д.301, в.54.

дуюм чун пештара ба таври васеъ ба роҳ мондани корҳои ирригатсионӣ, мелиоративӣ ва азхуднамудани заминҳои нав ва бекорхобида маҳсуб аст. Ҷараёни азхудкуни заминҳои нав дар зарфи солҳои панҷсолаи дуюм, дар асоси пешрафти базаи моддӣ- техникий ва ёрии ҳамаҷонибаи давлат мунтазам пеш мерафт.

Маълум, ки дар ин давра ҳам яке аз иншоотҳои калони ирригатсионӣ дар Тоҷикистон соҳтмони водии Ваҳш маҳсуб буд. Тавре ки дар боло ишора рафт моҳи сентябри соли 1933 канали калон ба кор даромад ва суръати азхудкуни заминҳои навро хеле тезонд.

Дар охири соли 1935 микдори заминҳои аз лиҳози ирригатсионӣ тайёр карда шуда дар водии Ваҳш 76 ҳазор гектарро дарбар мегирифт, ки аз вай 41,4 ҳазор гектар аз ҷониби колхозу совхозҳо ва ҳоҷагиҳои якка азхудкарда шуд. 20327 гектар майдони пахта, 7373 гектар майдони зироат ва 5481 гектарро юнучқа ва 8027 гектарро дигар навъи зироат ташкил мекард. Дар заминҳои азхудкарда шуда 274 колхоз, якчанд совхозҳо ва ба муҳочирони аз Русия омада 24 артел ташкил карда шуд.¹⁰⁸

Дар ҳамин вақт зарурияте ба амал омад, ки заминҳои азхудкарда шуда ба шуъбаҳои алоҳида қисмат карда шавад. Масалан, ба шуъбаи колхозҳо 21645 гектар, совхозҳо 12645 гектар, муҳочирони маҳсус 3814 гектар, шуъбаҳои шаҳсӣ 2500 гектар ва шуъбаи давлатӣ 796 гектар замини нав тақсим карда шуд.¹⁰⁹

Дар натиҷаи азхудкардани заминҳои нав водии Ваҳш ба се ноҳияи маъмурӣ қисмат шуд: Қурғонтеппа, Ҷилиқӯл ва Колхозобод. Дараҷаи ҷойгиршавӣ ва тақсимоти майдонҳои киштзор ба ҳар яки ин ноҳияҳо ба таври зер нишон дода шудааст: дар Қурғонтеппа 120 колхози дорои 11643 гектар замин мавҷуд буд, ки 3245

¹⁰⁸ БДТНҔТ . Ф. 3, р.6, д, 533, в. л.2.

¹⁰⁹ Дар ҳамон ҷо.

хочагиро муттаҳид мекарданд. Дар ноҳия ду совхози пахтакорӣ мавҷуд буд, яъне «Ваҳш» ва «Мардат». Онҳо 7752 гектар соҳиби замин буданд. Майдонҳои дорои шабакаи обёрии ноҳия 32,7 ҳазор гектарро ташкил мекарданд. Соли 1935 дар 20,5 ҳазор гектари он кишт гузаронида шуд. Аз он ҷумла дар 11148 гектар ё 55,8 % онҳо пахта кишт карданд.¹¹⁰

Соли 1936 шумораи заминҳои нави аз лиҳози ирригатсионӣ ва мелиоративӣ тайёр шуда дар водии Ваҳш зиёда аз 17 ҳазор гектарро ташкил мекард.

Ба қатори соҳтмонҳои калони системаҳои ирригатсионии Ҷумҳурий, ба ҷуз дигар иншоотҳои оммавӣ ва таъмир намудани системаҳои хурди обёришаванда, сарбанди Чубек, ки арзишаш зиёда аз 10 мил. сумро ташкил мекард ва системаи Ҳоча-Боқирғон дохил мешуданд. Дар натиҷаи васеъ ба роҳ мондани системаҳои калон ирригатсионӣ дар муддати панҷсолаи дуюм хочагии кишоварзии Тоҷикистон соҳиби зиёда аз 30 ҳазор гектар заминҳои нави обёришаванда гардид.¹¹¹

Дар панҷсолаи дуюми инкишофи хочагии ҳалқ ҷараёни соҳтмони ирригатсионӣ ва азхудкуардани заминҳои нав дар водии Ваҳш, яъне ватани истехсоли пахтаи маҳиннаҳ, ки онро инчунин навъи мисрӣ меномиданд бо суръат идома мейфт. Суръати тези азхудкуни заминҳои нав дар асоси системаҳои ирригатсионӣ дар дигар мавзеъҳои ҷумҳурий ба назар мерасид. Масалан, қисми асосии ноҳияи Қўктош ҳоло дар ибтидои панҷсолаи дуюм чун як макони қамишзору ваҳшӣ дониста мешуд. Соли 1934 СМТ танҳо 4 ҳазор гектарро кор кард намуда, аз он колхозҳо ба ҳисоби миёна аз ҳар як гектар замин ҳамагӣ 2 сентнерӣ ҳосили пахта рӯёниданду ҳалос. Пас аз сол, яъне соли 1937

¹¹⁰ Ниг. Ҳамроев М. таърихи обёрии води Ваҳш. С. 103-104.

¹¹¹ Очерк истории колхозного строительства в Таджикистане (1917-1965 гг.), С 124.

заминҳои коркард шуда 27 ҳазор гектарро ташкил карда, ҳосилнокии зироати пахта чандин маротиба баланд шуда, аз ҳар як гектар замин 20 сантнерӣ ҳосил руёнда шуд.¹¹²

Ба кор андохтани ҳазорҳо гектар заминҳои нав дар солҳои панҷсолаи дуюм сабаби тез гардидан қувваҳои истеҳсолкунанда шуд. Дар ин давра шумораи заминҳои нав азхудшуда, ба 145 ҳазор гектар расид. Дар мавзеи Қурғонтеппа, ки дар гузашта яке аз маконҳои ақибмонда маҳсуб буд, азхудкуни заминҳои наву соҳтмони иншоотҳои ирригатсионӣ ва инкишофи маҳсулоти хоҷагии кишоварзӣ имконият дод, ки чунин соҳаҳои саноат ба мисли пахтатозакунӣ, ордбарорӣ ва равған истеҳсонқунӣ ва дигар соҳаҳои саноати сабук рушт ёбад.

Азхудкардани ҳаҷми қалони заминҳои бекорхобида танҳо ба души хоҷагии кишоварзие, ки ба беист таракқӣ карда истодай базаи моддӣ-техникий тақя мекунад гузашта шуда буд. Дар натиҷаи меҳнати аҳлонаи меҳнаткашон дар солҳои панҷсолаи дуюм колхозу совхозҳои ҷумҳурӣ дар роҳи азхудкардани заминҳои нав ба муваффақиятҳои назаррас соҳиб гаштанд.

Корҳои қалони ирригатсионӣ ва маҳсусан азхуднамудани заминҳои нав дар водии Вахш чун базаи асосии истеҳсоли пахтаи маҳиннаҳ масъалаи бо қуваи корӣ таъмин кардани ин заминҳо аз ҳисоби ноҳияҳои кӯҳии камзамину сераҳолӣ муҳочир намудани дехқонон маҳсуб буд. Аммо, ҳалли ин масъала ҳам душвориҳои зиёде ба пеш меовард. Аввало на ҳама меҳост, ки ҷову макони обояшро гузашта ба дигар ҷой раванд. Аз ҷониби дигар аз он қисми муҳочирони ба заминҳои нав муҳочир шуда на ҳамаашон дар он ҷо муқимӣ мешуданд ва бо ҳар роҳу восита маблағи

¹¹² Коммунист Таджикистана, 3 ноябр.соли 1937 г.

давлатро гирифтаба ба макони аслиашон бар-мегаштанд ва ё ба дигар ноҳияҳо шаҳрҳо тақсим мешуданд. Дар ин ҷо макони масъалаи муҳоҷирати дохилӣ ба таври муфассал намеистем, зоро баъдтар оиди ин масъала масхус истода мегузарем.

Хусусияти азҳудкуни заминҳои нав дар панҷсолаи дуюм нисбати панҷсолаи якум аз он иборат аст, ки аз сабаби дар панҷсолаи дуюм зиёд гардидаш ве нисбатан сифатнок шудани тамоми намудҳои техникаи хочагии кишоварзӣ, ихтиносонок шудани кадрҳои агротехникӣ, истеҳсоли маҳсулоти хочагии кишоварзӣ беҳтар гардидаш. Дар солҳои панҷсолаи дуюм макони азҳудкуни заминҳои нав аслан водиҳо буданд, ки дар ин ҷо техникаи хочагии кишоварзӣ нисбати ноҳияҳои баландкӯҳ дуруст кор фармуда мешуд. Маълум ки чумхурии Тоҷикистон аслан кӯҳсor аст ва дер боз дар ноҳияҳои баландкӯҳ техникаи хочагии кишоварзӣ ба таври бояду шояд истифода бурда намешуд, аз ин рӯ корҳои азҳудкуни заминҳои нав, соҳтмонҳои ирригатсионӣ ва мелиоративӣ (тахту ҳанвор кардани замин ва гайра) аз ҷониби меҳнаткашони деҳот дастӣ бавоситай техникаи оддитарин, аз чумла бел, каланд, чоқ ё тавре мегуянд ноғзул иҷро карда мешуд.

Хусусияти дигари ҷараёни азҳудкардани заминҳои нав ва бекорхобида дар солҳои панҷсолаи дуюм ва минбаъд боз аз он иборатаст, ки дар мамлакат ҳаракати навоварӣ дар ҷараёни истеҳсолот ба амал омад, ки онро ҳаракати стахановӣ меномиданд. Ин ҷараён дар ҳама соҳаи хочагии ҳалқ аз чумла хочагии кишоварзӣ, истеҳсолоти ҷамъиятий як ҷунбиши сифатан ба даст даровардани истеҳсолотро ба миён овард.

Ҷаҳиши сифатиро шароити муаян, яъне аз лиҳози техникӣ таъмин кардани истеҳсолот, афзудани кадрҳое, ки аксарияташон техникаро дуруст идора карда метавонистанд, аз лиҳози иқтисодӣ мустаҳкам шудани

колхозҳо ва баланд гардидани дараҷаи некуаҳволии колхозчиён ба вучуд овард. Барои ҳамин ҳам он ҳаракати стахановие, ки дар Донбас бавучуд омада буд бо тезӣ дар байни меҳнаткашони Тоҷикистон, аз ҷумла колхозчиён паҳн гардид. Ташаббускорони ин ҳаракат аз байни коркунони ҳоҷагии қишоварзӣ колхозчиён ва коргарони совхозҳои водии Ваҳш буданд.

Маълум, ки дар солҳои соҳтмони колхозӣ ва азхудкардани заминҳои нав саноат ба маънои асосиаш вучуд надошт ва аз ин лиҳоз дар Тоҷикистон аслан синфи коргар ба маънои томаш вучуд надошт. Ин шароитро ба эътибор гирифта Ҳукумати мамлакат ва ҳизби коммунистӣ ба ҳалли ин масъала эътибори зиёд медод, то ки синфи коргар ба дехқонон ҳамаҷониба мадад раснад. Яке аз роҳҳои ҳалли ин масъала аз шаҳрҳои марказии иттифоқ ба Тоҷикистон фиристонидани кадрҳои ихтисоманд буд. Чунин бригадаҳои коргарӣ, ки дар он вакт бо номи бригадаҳои биступанҷазорнафарӣ маълум буданд, ки ба ноҳияҳои алоҳидаи Тоҷикистон ва маҳсусан ноҳияҳои аграрӣ, ки аз ҳама бисёртар ба коргарон эҳтиёҷ доштанд тақсим карда шуд. Ин бригадаҳои коргарӣ дар азхудкардани заминҳои нав қабл аз ҳама механизаторон, муҳандисон ва роҳбарони ҳоҷагӣ мавқеи намоёро бозиданд.

Рӯзномаи «Коммунист Таджикистана» ба фаъолияти бригадаҳои коргарӣ баҳо дода чунин навишта буд:» Дар симои бригадаҳои коргарии Маскав, Ивано-Вознесенск мо ифодаи нави шакли иттифоқи истеҳсолиро мебинем. Бе ягон шубҳа гуфтани мумкин аст, ки бисёр муваффақиятҳои мо дар соҳаи соҳтмони колхозӣ маҳз бо роҳбарӣ ва иштироки бевоситаи коргарони пешқадам ба даст оварда шудааст». ¹¹³

¹¹³ Марсаков К.П. азнавсозии сотсиалистии деҳоти Тоҷикистон. Дар кит:»Оилаи бузурги ҳалқҳои советӣ., Душанбе, 1972, С.113.

Баҳри бомуваффақият ва сари вақт ба анҷом расонидани соҳтмонҳои ирригатсионӣ ва азхудкардани заминҳои нав дар солҳои 30-уми асри XX ғалабаи сартосари соҳти колхозӣ аҳамияти калидӣ дошт. Факту рақамҳо шаҳодат медиҳанд, ки то охири панҷсолаи дӯйӯм дар Тоҷикистон соҳти колхозӣ пурра ғалаба кард, ки ба он чунин далелҳо шаҳодат медиҳанд: соли 1937 коҳозҳо дар ҷумҳурӣ 89,9 % фоизи хоҷагиҳои деҳқониро муттаҳид карда, 98,3% тамоми заминҳои киштбоби деҳқононро кор карда баромаданд. Ин хоҷагиҳо ҳам аз лиҳози ташкилӣ ва ҳам аз лиҳози хоҷагӣ мустаҳкам шуданд. Дар натиҷаи ғалабаи соҳти колхозӣ дар мамлакат синфи нав, яъне деҳқонони колхозӣ сари кор баромаданд.

Дар охири панҷсолаи якӯм, вақте ки хоҷагиҳои колективӣ давраи манафактураи тараққии худро аз сар мегузарониданд, яъне хоҷагиро ҳанӯз бо олатҳои оддии деҳқонӣ пеш мебурданд, онҳо ба мамлакат 48,8 ҳазор тонна пахтаи сафед дода буданд. Дар охири панҷсолаи дӯйӯм, баробари ғалабаи соҳти колхозӣ, аз ҷиҳати ташкилию хоҷагӣ мустаҳкам шудани колхозҳо, онҳо ба давлат 178,4 ҳазор тонна пахтаи соф доданд. Ҳосилнокии пахта аз ҳар гектар то ба 16 сентнерӣ расид.¹¹⁴ Ба ҳамин тариқ, танҳо дар зарфи панҷ сол ҷамъоварии умумӣ ва ҳосилнокии зироати асосии хоҷагии кишоварзӣ, яъне пахта ҷорӣ маротиба афзуд. Ин муваффақият ба он оварда расонд, ки мамалакати Шуро аз берун ба доҳили мамлакат ворид кардани пахтаро бас кард. Ҷумҳурӣ аз ҷиҳати ҷамъоварии умумии пахта дар Иттилоқ ба ҷои дӯйӯм ва аз лиҳози ҳосилнокӣ ба ҷои якӯм баромад. Ҳизмати шоистаи пахтакорони Тоҷикистон маҳсусан бузург буд, ки онҳо ақидаи дар он давра маълумро, ки гӯё дар мамлакати

¹¹⁴ «Хоҷагии ҳалқӣ РСС Тоҷикистон дар соли 1968». Мачмӯаи ҳарсолаи статистикӣ. Душанбе, 1968», С. 68.

мо пахтаи маҳиннах парвариш карда намешавад, дар кори амалӣ ин ақидаи нодурустро рад карданд. Ин ва дигар факту рақамҳо шаҳодати он аст, ки дар солҳои панҷсолаи якум ва дуюм дар натиҷаи заҳмати колхозчиён, коркунони инженер - техникий ва бисёр дигарон ҳазорҳо гектар заминҳои ташналаб азҳуд ва обшор карда шуда, ҳосилнокии заминҳо мунтазам баланд бардошта шуданд.

Ҳоло баҳори соли 1927дар дехаи Ҳалқаҷари ноҳияи Сарой Камар 27 дона чигити пахтаи мисрӣ коштанд, ки аввалин тухмии солҳои Шуравиро дод. Соли 1929 нахустин маротиба дар якчанд гектар пахтаи маҳиннах коштанд. Дар охири панҷсолаи якӯм 4,2 ҳазор тонна ва дар соли 1937-ум 33,9 ҳазор тонна пахтаи маҳиннах ҷамъоварӣ карда шуд.¹¹⁵ Ин мисолҳое ки доир ба инкишофи маҳсулнокии кишити пахтаи мисрӣ оварда шуд ба он шаҳодат медиҳанд, ки то чӣ андоза нақшай азҳуднамудани заминҳои нав барои пешравии ҳочагии қишоварзӣ мавқеи боризро дорост.

Дар Помир колективонии ҳочагии қишоварзӣ аз сабаби аз марказҳои ҷумҳурӣ дур будан ва дар доҳили вилоят байнӣ ноҳияҳо набудани алоқаҳои мустаҳками иқтисодӣ, танҳо дар солҳои панҷсолаи дуюм оғоз меёбад. Колхозҳои Помир аллакай дар аввали солҳои 30-уми асри XX тавонистанд натиҷаҳои дилҳоҳи истеҳсолиро ба даст оранд. Масалан, дар виставкаи ҳочагии қишоварзӣ дар Ҳоруг соли 1936 натиҷаҳои ҳочагиҳои артели ҷавонӣ, ки натиҷаи истеҳсоли зироату обҷакории худро намоиш дода, аз роҳбариати вилоят баҳои сазовор гирифтанд. Дар ин ҷо колхозҳоеро, ки аз ҳар як гектар 25 центр ва ё аз он зиёд ҳосили ғалладона ба даст оварданд ба намоиш

¹¹⁵ Марсаков К.П. азнавсозии соцсиалистии деҳоти Тоҷикистон... С.114.

гузошта шуда буданд. Дар ҳамин сол дар натиҷаи меҳнати соғдилонаи меҳнаткашони дехот б' колхозҳо таъсис дода шуд.

Аз соли 1937 сар карда дар ин ҷо ҷараёни соҳтмони колхозӣ ҳарактери оммавиро касб менамояд, ки ин сабаби як дараҷа инкишоф ёфтани соҳтмонҳои маҳаллии ирригатсионӣ ва мелиоративӣ мегардад. Меҳнаткашони Помир техникаи наве ки бо шумораи наонқадар зиёд ба ин ҷо ворид гашта буд, аз соли 1937 азҳудкуни заминҳои науву бекорхобидаро оғоз намуда, дар ин ҷода ба муваффақиятҳои ба шароити кӯҳсор мувофиқ ба даст дароварданд. Масалан, дар ин сол меҳнаткашони Помир аз ҳисоби корҳои ирригатсионӣ ва мелиоративӣ нисбати соли 1933 майдони заминҳои корамро 2 ҳазор гектар зиёд карданд.¹¹⁶

Моҳи марта соли 1937 Шурои Комиссарони Ҳалқи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи « баъзе ҷорабинҳо оиди инкишофи ҳочагии ҳалқи вилояти муҳтори Бадаҳшони Кӯҳӣ » қарори маҳсус қабул намуд, ки дар он дар ҳусуси муваффақиятҳои муайяни соҳтмони корхозӣ, аз ҷумла ба масъалаи шебу фарози аздухнамудани заминҳои науву сухан мерафт.

Аз солҳои 1938-1942 сар карда нақшай иҷроиши панҷсолаи сеюми тараққиёти ҳочагии ҳалқи СССР ва аз ҷумла ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз мейбад. Дар ин нақшаш инкишофи бемайлони кулли соҳаҳои ҳочагии ҳалқи мамлакат ва аз ҷумла ҳочагии кишоварзӣ ба миён гузошта шуда буд. Дар ин нақшаш меҳаникунонидани ҳочагии кишоварзӣ пешниҳод гардид. Масалан, шумораи стансияҳои мошинӣ - тракторӣ (СМТ) дар ин мудат ба 57 расонида мешуд. Дар ин солҳо нақшай гузаштан аз системаи ҳочагидории тозҳо ба Устави артелий ҳочагагии кишоварзӣ пешниҳод карда шуда буд. Маълум, ки дар ин роҳ дар солҳои панҷсолаи аввал

¹¹⁶ БМДҖТ. Ф. р.-18, р. 5 д 152. в. 2.

бисёр корҳо карда шуда, аммо масъалаҳои ҳалталаб махсусан дар Помир ҳоло вучуд дошт, бояд дар солҳои панҷсолаи сеюм ин масъала ҳалли пурраи хешро дармеёфт. Таҷрибаи таърихӣ бармалло нишон дод, ки дар натиҷаи гузаронидани корҳои зиёд ва як чанд чорабинҳои амалишаванд, аллакай дар охири соли 1940 ҷараёни аз тозҳо ба Устави артели ҳочагии кишоварзӣ гузаштан ба итмом расид.

Дар ибтидои оғози Ҷангиги Бузурги Ватанӣ колективонии ҳочагии кишоварзӣ дар мамлакат пурра ба анҷом расид, ки ин муваффақият ба инкишофи минбаъдаи механизатсияи ҳочагии кишоварзӣ ва азхудкуни заминҳои нав мусоидат намуд, зеро тамоми ҳочагиҳои дастаҷамъӣ ба афзоиши маҳсулоти ҳочагии кишоварзӣ ва қабл аз ҳама пахта ва сифати аълоӣ он навъи пахтаи маҳиннаҳ ҳавасманд буданд.

Дар солҳои панҷсолаи сеюм дар тамоми қаламрави ҷумҳурӣ ҷараёни вассеъи азхудкуни заминҳои нав ва вобаста ба ин дигаргуншавии соҳтори ҳочагиҳои ҷаъбастӣ ба назар мерасад. Чунин дигаргунӣ сабаби афзудани заминҳои киштбоб мешавад, ки барои баланд бардоштани ҳосилнокии меҳнат ва вобаста ба он баланд гардидан дараҷаи зиндагии меҳнаткашон мешуд. Дар соли 1940 тамоми заминҳои киштшаванд ба 807 ҳазор гектар расид, ҳол он ки дар соли 1913 чуни заминҳо ҳамагӣ 494 ҳазорро ташкил мекард. Дар ин сол майдони пахта ҳамагӣ 27 ҳазор гектар буд ва соли 1940 омада ин шумора ба 106 ҳазор гектар расид¹¹⁷, ки он дар бобати афзоиши заминҳои нав шаҳодат медиҳад.

Умуман дар соли 1940 нисбати соли 1913, ки соли аз ҳама баланди тараққиёти ҳочагии ҳалқи собиқ Русияи подшоҳӣ ба ҳисоб мерафт, заминҳои корам дар натиҷаи гузаронидани корҳои ирригатсионӣ ва

¹¹⁷ «Ҳочагии ҳалқӣ РСС Тоҷикистон дар соли 1976». Маҷмӯаи ҳарсолаи статистикий. Душанбе, 1977», С58.

мелиоративӣ наздики 160%, аз чумла майдони галладона зиёда аз 130 %, маҳсулоти техникий ба 426/ %, пахтакорӣ 417, 6% зиёд гардианд.¹¹⁸

Маълум, ки асоси азхуднамудани заминҳои нав ва бекорхобида дар ҷумхурӣ инкишофи иншоотҳои ирригатсионӣ ва мелиоративӣ ба ҳисоб мерафт, зоро бе таъмини чунин мавзеъҳо бо оби фаровон ва таҳту ҳанвор кардани қитъаҳо ҳосили дилҳоҳ гирифтан аз имкон берун аст.

Дар солҳои пеш аз ҷангӣ ба ҷуз соҳтмонҳои калони ирригатсионӣ ва аз худ намудани мавзеъҳои васеъу беканор ҳукумати ҷумхурӣ диққати муайянро барои инкишофи обёрий ва азхудкардани заминҳои наонқадар калону васеъ, низ дар масштаби ҷумхурӣ ба роҳ монда буд. Кабл аз ҳама диққати ҷиддӣ барои инкишофи шабакаҳои ирригатсионӣ, обтаксимқунӣ ва коллекторҳо дода мешуд. Соли 1939 дар водии Ҳисор ҷараёни хушк намудани ботлоқҳо оғоз ёфт, ки майдони 875 гектарро ташкил мекард. Дар ин ҷо мебоист коллектор соҳта мешуд, ки дарозиаш 8,5 км, бо ҳаҷми кор ба 45 ҳазор метри кубӣ баробар буд. Ин иншоотҳои ирригатсионӣ ва мелиоративӣ бо қувваи колхозчиён беш аз муҳлат 25 августан бомуваффақият ба анҷом расид. Инчунин дар ҳамин фурсад бо қувваи аҳолӣ ва колхозчиёну колхозчизанҳо каналҳои Ҷузӣ, Қампир-Қалъа, Говкуш, Янги Қурғон васеъ ва азнавсозӣ карда шуд. Дар ноҳияи Ғарм Захмат васеъ карда шуда, дар ноҳияи Рушан канали Барзу соҳта шуд.

Соли 1940 колхозчиён ва колхозчизанони ВМБК 7 канал бунёд карданд, ки дарозиашон 36 км.-ро дарбар мегирифт ва имконият фароҳам овард, то ки 620 гектар заминҳо обшор гардианд. Дар солҳои 1938-1939 дар 8

¹¹⁸ «Хочагии ҳалқӣ РСС Тоҷикистон дар соли 1976». Маҷмӯаи ҳарсолаи статистикӣ. Душанбе, 1977», С.48.

нохияи Тоҷикистони Марказӣ майдони заминҳои обёришаванда 5097 гектарро ташкил мекард.

Дар соли 1939 дар майдони 66,5 ҳазор гектар шароити бемайлони истифодаи об таъмин шуда, баҳори соли 1940 барои азхудкунӣ 5 ҳазор гектар замини нав шарот омода карда шуд. Ҳамагӣ соли 1940 дар соҳтмонҳои халқӣ зиёда аз 45 ҳазор меҳнаткашони чумхурӣ асосан колхозчиён ва колхозчизанҳо соғдилона ширкат варзианд. Дар соҳтмон 7,5 млн. рӯзи корӣ бо арзиши 24 млн. сӯм сарф карда шуд.¹¹⁹

Дар натиҷаи соҳтмонҳои азими суръатноки халқӣ ва тоза намудани қубурҳои обгузар соли 1940 дар водии Вахш майдони заминҳои корам 16,3 ҳазор гектар афзуд.¹²⁰

Таҷрибаи таъриҳӣ бечунучаро исбот намуд, ки шакли нави дар солҳои 30-уми асри сипарӣ шуда ташкили меҳнати дастаҷамъӣ, яъне соҳтмонҳои босуръати халқӣ оиди инкишофи ирригатсия ва азхуднамудани заминҳои нав калиди рушди соҳаҳои муҳталифи хоҷагии кишоварзӣ гардид.

Ташаббуси коркунони хоҷагии кишоварзӣ ва умуман меҳнаткашони чумхуриро оиди васеъ намудани заминҳои нав ва бо об таъмин кардани онҳоро ҳукумату ҳизби чумхурӣ сари вақт дастгирӣ карданд. Масалан, ҳоло моҳи май соли 1933 Ҳукумати чумхурӣ «Дар бораи рафти обёрий ва азхудкуни водии Вахш» карор қабул кард. Бо мақсади ба таври ҷиддӣ тағиیر додани соҳтмон шабакаи заҳбуру заҳқашҳо ва беҳтар намудани холати мелиоративии заминҳо аз механизми то ин дам ҷудокарда шуда берун, боз ду экскаватор ва дигар техникаҳои кишоварзӣ ҷудо кард шуд. Ба қумитаи иҷроияи нохияи Қурғонтеппа супориш дода

¹¹⁹ БДТНҶТ. Ф.5, р.4. д. 66.

¹²⁰ Очерк истории колхозного строительства в Таджикистане (1917-1965 годы). С.151.

шуда буд, ки барои соҳтмони шабакаҳои обҷамъкунӣ аз дехқонони маҳаллӣ ва дигар меҳнаткашон 1000 кас чудо кунад.¹²¹

Ҳукумати чумхурӣ чунин супоришҳоро ба назди колхозчиён ва умуман меҳнаткашони Тоҷикистон гузошта, аз болои иҷрои онҳо назорати қатъӣ менамуд. Бояд як нуқтаи назаре, ки дар он вақт барои азхуднамудани заминҳои наву бекорхобида дар назди роҳбарияти чумхурӣ меистод ин аз лиҳози илмӣ асоснок карданি ҷараёни азхудкунии заминҳои нави чумхурӣ ва аз чумла водии Ваҳш мебошад. Ҳаминро ба назар гирифта, роҳбариати чумхурӣ ба олимони намоёни заминшиносу зироатпарвари мамлакат барои ёрӣ расонидан муроҷиат мекард. Зоро дар он солҳо дар чумхурии Тоҷикистон чунин кадрҳо тамоман нокифоя ба назар мерасиданд ва ҳатто бояд иқрор шуд, ки дар сатҳи олимони намоёни соҳаи қишоварзии мамлакат ягон кассро дар ин ҷо дучор шудан амри маҳол буд.

Масалан, бо ташаббуси Ҳукумати Тоҷикистон Комиссариати ҳалқии зироати Иттифоқ баҳри тафтиши ҳочагии кишоварзии ҷумҳурӣ моҳи сентябрی соли 1934 экспедитсияи комплексии ВАСХНИЛ (Академияи умумииттифоқии илмҳои ҳочагии кишованзии ба номи В.И. Ленин)-ро барпо намуд. Т. Запарожес сарвари ин экспедитсияи бонуфӯз гардид. Пас аз ба итмом расидани вазифаҳои дар назди аъзоҳои экспедитсия гузошта ӯ фушурдаи ҳисоботро ба роҳбарияти ҷумҳурӣ ва пасон ба ВАСХНИЛ пешниҳод намуд. Дар он фушурдаҳо гуфта мешуд, ки таҳлили шароитҳои водии Ваҳш ва таҷрибаи кишти паҳта мутлақо исбот намуд, ки дар ин мавзеъ кишти паҳтаи маҳиннаҳо комилан ҷоиз аст.

Таҳқиқи заминҳои водии Вахш исбот намуд, ки баробари афзудани майдонҳои обёрӣ ва набудани

¹²¹ Ниг. Хамроэ М. таърихи обёрии водии Вахш. С.97.

низоми истифодаи оби обёй, надоштани шабакаи обчамъунӣ ва дараҷаи пасти агротехника дар ноҳияҳои кӯҳанобёй бадшавии ҳолати заминҳо мушоҳида мегардад, дар заминҳои азнавобёришаванд бошад, шуршавӣ ва ботлоқшавии ҷузъии онҳо ба назар мерасад.

Экспедитсия майдонҳои умумии бобу мувофиқи обёрии доираи навбати аввали заминҳои кӯҳанобёриро дар ҳаҷми қариб 47 ҳазор гектар ва навобёриро дар ҳаҷми 25 ҳазор гектар аз лиҳози сифатӣ таҳлил кард¹²², ки ин ҷорабинӣ барои минбаъд афзун гаштани шумораи заминҳои наву ҳосилхез мусоидат намуд.

Тавре ки дар боло ёдовар шуда будем ҷараёни дар он вақт босуръати азхудкуни заминҳои наву бекорхобида қариб, ки дар тамоми қаламрави чумхурӣ идома меёфт, яъне дар водии Ҳисору, ноҳияҳои кӯҳсор ва дашту дамани шимоли Тоҷикистон ба ин кор меҳнаткашон тамоми қувваю иродай хешро баҳри дарёфти муваффақиятҳо сарф карда, комёб мешуданд. Дар қисми шимолии Тоҷикистон яке аз мавзеъҳое, ки заминҳои зиёди бекорхобида доштанд, дашти доманфароҳи Мирзочулу Дилвазин маҳсуб аст.

Азхудкуни ҳақиқии ин даштҳои ташналабу бирён асосан пас аз инқилиби оқтябрӣ оғоз мегардад. Баъд аз тақсимоти миллӣ-худудӣ Мирзочул ба ду қисм тақсим шуда буд, яъне ба ғарбу шарқ. Қисми шарқиаш ба ҳайати Ӯзбекистон гузашт ва ғарбиаш ба ҳайати Қазоқистон. Дар Тоҷикистон бошад танҳо пас аз соҳтмони обанбори Қайроқум ва стансияи электрики «Дӯстии ҳалқҳо», яъне аз ниммаи дуюми солҳои 50-ум ва аввали солҳои 60-уми асри XX, вақте ки чумхурии Ӯзбекистон ба ивази заминҳои дар зери баҳр мондаи тоҷик зиёда аз 43 ҳазор гектар заминро аз ҳисоби Мирзочул ба мо дод, ҷараёни азхудкуни он оғоз

¹²². Ҳамроҷ М. таърихи обёрии водии Вахш. С.98.

мёбад. Бо амри Президиуми Шуруи Олии чумхурии Ӯзбекистон аз 18 августи соли 1958 қисми ҷанубу шарқии Мирзочул (Голодная Степь), ки дар мавзеи Тошкент доҳил мешуд, ба ихтиёри вилояти Ленинобод (ҳоло Суғд) дода шуд ва бо ҳамин ҷараёни азхудкуни заминҳои нави шимоли Тоҷикистонро оғоз кард.¹²³

Дар бораи минбаъд азхудкардани заминҳои бекорхобидаи дашти Дилварзин дар ин ҷо дигар ҳоҷати сухан кардан нест, чунки ин масъала аз мавзуи мо берун аст. Танҳо мо лозим шумурдем, ки як ду ҷумла доир ба ин масъалаи аграрӣ ба ҳонанда ёдрас намоем.

Масъалаи инкишифӣ системаҳои ирригатсионӣ, беҳтар намудани ҳолати мелиоративии киштзорҳо ва азхудкарадни заминҳои нав дар панҷсолаи сеюми тараққиёти ҳоҷагии ҳалқи чумхурӣ яке аз вазифаҳои муҳими иҷтимоӣ- иқтисодӣ маҳсуб буд. Тавре ки каме пештар нишонрас карда шуда буд, дар ин давра ҳалли ин масъалаи тақдирсоз аслан дар водиҳои фароҳи чумхурӣ амалӣ карда мешуд. Бо мақсади сари вақт роҳбарӣ кардан ба иҷрои вазифаҳои номбурда ва истифодаи дурусти замину системаҳои ирригатсионӣ соли 1939 дар Тоҷикистон Комиссариати ҳалқии ҳоҷагии об ташкил карда шуд.

Дар солҳои панҷсолаи сеюми тараққиёти ҳоҷагии ҳалқ дар водии Вахш чун қаблан корҳои ирригатсионӣ ва мелиоративию азхудкардани заминҳои нав қатъ нагашта буд. Дар ибтидои моҳи ноябрин соли 1939 ин яке аз қалонтарин системаи обёришавандай собиқ иттифоқи шуравӣ маҳсуб буд.

Дар қарори Шуруи Комиссарони Ҳалқии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 5 ноябрин соли 1939 қайд карда шуда буд, ки дар муддати соҳтмони системаи ирригатсионии водии Вахш колхозу совхозҳои

¹²³ Парпиев С.М. Орошение Голодной Степи. Изд. «Ирфон», Душанбе 1965, С.24.

Тоҷикистон, дар дашти хушку урён соҳиби 22 ҳазор гектар заминҳои обӣ шуданд.¹²⁴

Шароити ҷуғрофӣ ва табииати гарми водии Ваҳш имконият дод, ки ҳар сол кишти пахтаи маҳиннаҳ дар заминҳои навкорам зиёд карда шавад, ки он барои баланд бардоштани иқтисодиёт ва беҳтар шудани дараҷаи некуаҳволии колхозчиёну коркунони совхозҳо мусоидат мекард. Факту рақамҳои зиёд шаҳодат медиҳанд, ки нисбат ба дигар мавзеъҳои ҷумҳурӣ дар ин ҷо кишту кори зироати муҳими техниқӣ- пахта сол аз сол зиёд мешуд. Масалан, дар давраи аз соли 1926 то соли 1940 дар ноҳияҳои шимолии Тоҷикистон кишти пахта 1,8 маротиба, дар водии Ҳисор 5 маротиба, Кӯлоб 16 маротиба, дар водии Ваҳш ва поёноби Кофарниҳон 37 маротиба афзуда аст.¹²⁵

Ин факту рақамҳо ба хулосае меоранд, ки дар солҳои пеш аз ҷангӣ корҳои заминсозиву заминазхудкуни юнӣ ва обёри нисбати дигар мавзеъҳои ҷумҳурӣ дар водии навбунёди Ваҳш самараи дилҳоҳ медоданд. Ва ҷунин шароит ба он сабаб мегашт, ки дар он солҳо иқтисодиёт баланд гардида, дар ҷумҳурӣ аз ҳисоби ҳоҷагиҳои ин водӣ колхозу совхозҳои миллионер пайдо мешуданд. Пайдо шудани колхозу совхозҳои миллионер дар навбати ҳуд, сабаби баланд гардидани дараҷаи некуаҳволӣ ва маданий- маишии колхозчиёни, коркунони совхозҳо, коркунони муҳандисӣ- техниқӣ ва ғайра шуданд.

Ба ақидаи яке аз муттаҳасисони соҳаи ирригатсия ва мелиоратсияю азхудкардани заминҳои нав дар Тоҷикистон М. Ҳамроев: »Афзудани майдонҳои аз лиҳози ирригационӣ омода соҳтаи «Ваҳшстрой» аз рӯйи ҷунин маълумотҳо тафсиф карда мешавад: соли

¹²⁴БМДҶТ. Ф. р- 288, р. 2, д. 332, в. 61.

¹²⁵Очерк истории колхозного строительства в Таджикистане (1917-1965 годы). С.150.

1930 чунин заминҳо 43,3 ҳазор гектар, соли 1938 бошад, бештар аз 72 ҳазор гектар буданд. Бадин васила, дар ин солҳо майдонҳои аз лиҳози ирригатсионӣ тайёр карда дар водии Вахш ба 28,7 ҳазор гектар афзудаанд.»¹²⁶

Ҳаминтавр, дар солҳои 30-уми асри XX дар натиҷаи меҳнати аҳлона ва фидокоронаи меҳнаткашони ҷумҳурии Тоҷикистон ва талошу роҳбарии ҳукумати мамлакат ҳазорҳо гектар заминҳои ташналабу бекорхобида, ҳусусан дар водии Вахш дар натиҷаи системаҳои калони ирригатсионӣ ва мелиоративӣ азҳуд карда шуда, ба макони пахтаю, зироатҳо ва бофу бӯстон табдил ёфт, дараҷаи зиндагӣ ва маданий-маънавии меҳнаткашони дехот нисбати солҳои қабли хеле баланд баромад.

III

Муҳочирати доҳилии ҷумҳурии дехқонон.

Маълум, ки яке аз омилҳои муҳими инкишофи системаҳои обёрикунанда, таҳту ҳанвор намудани заминҳои кӯҳнаву нав ва азҳудкардани онҳо, саривақт ташкил кардани муҳочирати доҳилиҷумҳурии дехқонони камзамини минтақаҳои кӯҳӣ ва доманакӯҳ ба ҳисоб меравад. Пас аз таъсиси Ҷумҳурии Ҳудмухтори Тоҷикистон, ки ба воситаи Ҷумҳурии Ӯзбекистон ба ҳайати Иттиҳоди Шуравӣ ворид гардида буд, ба зиммааш аз боло вазифаҳои зиёди иқтисодӣ гузошта шуда буд. Роҳҳои ҳалли ин вазифаҳо, аз ҷумла инкишофи соҳаҳои обёрикувондӣ коркарди заминҳои нав, ташкили муҳочирати доҳилиҷумҳурий ва ба ин васила инкишофи соҳаи пахтакорӣ дар Анҷумани нахустини Муассисони Ҷумҳурии Ҳудмухтори Тоҷикистон (моҳи декабри соли 1926) баррасӣ гардид.

Баробари беҳтар гардидани вазъи сиёсӣ ва пеш омадани масоили гуногуни ҳаёти иқтисодӣ аҳамият ва

¹²⁶ Ҳамроҷ М. таърихи обёрии водии Вахш. С.87.

миқёси мухочирати дохилӣ афзуд. Инкишофи маҳсулоти хоҷагии кишоварзӣ ва маҳсусан паҳтакорӣ ва бо қувваи корӣ ҳамаҷониба таъмин кардани заминҳои навкорами водиҳои зарнисор дар ҳаёти иқтисодии Тоҷикистон бисёр масъалаҳои пешрафти ҷумҳуриро ҳаллу фасл мекард. Барои ба эътидол овардани масъалаҳои обу замин, маҳсусан дар қаламрави Ҷанубӣ ва Марказии Тоҷикистон, ба таври мӯътадил ҷойгир кардани аҳолӣ, инкишофи ҳаёти иҷтимоӣ- иқтисодӣ ва майшӣ- маданиӣ, пешрафти саноати сабук ҳамаҷониба кӯмак мерасонад.

Гарчанде, ки масъалаи инкишофи паҳтакорӣ, корҳои зиёд ва душвори обёриву мелиоративӣ ба сиёсати якказироатӣ бевосита алоқаманд бошанд ҳам, дар шароити Тоҷикистон ба таври объективӣ дар пешрафти ҳаёти ҷамъиятӣ саҳми арзанде гузоштанд ва мегузоранд. Маҳз ба шарофати ҳалли ин масъалаҳо бо қувваи ҷумҳурияҳои иттифоқӣ дар солҳои 30-ум ва минбаъда дар қаламрави Тоҷикистон ҷандин иншоотҳои ирригатсионӣ, мелиоративӣ ва гидроэнергетикӣ барпо карда шуданд, ки то имрӯз ба хоҷагии ҳалқи ҷумҳурӣ хизмат мекунанд.

Таҷрибаи таърихӣ бармалло собит мекунад, ки солҳои бистуму сиёми аспи XX дар Тоҷикистон ба масъалаҳои мазкур диққади ҷиддӣ медоданд. Оид ба масъалаи мухочирати деҳқонони ноҳияҳои қӯҳӣ ба макони нав ва ҷойгир кардани онҳо давра ба давра қарорҳои давлатию ҳизбӣ бароварда, аз болои иҷрои онҳо назорати қатъӣ бурда мешуд.

Ба хотири амалий гардонидани нишондодҳои анҷумани нахустини Шуроҳо Кумитаи Иҷроияи Марказӣ ва Шурои Комиссарони Ҳалқии Тоҷикистон аз 5 марта соли 1927-ум «Дар бораи ба мухочирон ва сокиншавандагон додани имтиёзҳо» қарори даҳлдор бароварда, роҳу воситаҳои ба ҳаёт тадбиқ кардани

онҳоро ба таври мушаҳҳас нишон дод. Дар ин ҳуччати таърихӣ ҳарактери кори кишоварзӣ ва ирригатсионӣ-мелиоративии дехқонон дар заминҳои навкорам ва ташналаб муайян гардида, вобаста ба он имтиёзҳои фотеҳон анику равshan карда шудаанд. Мувофиқи ин ҳуччат муҳочироне, ки ба заминҳои аз лиҳози мелиоративӣ душвор азхудшаванда кӯчонида, барои тахту ҳанвор ва ба киши зироат тайёр кардани онҳо заҳмати зиёд мекашиданд, панҷ сол аз андози кишоварзӣ озод карда мешуданд. Дехқононе, ки ба мавзеъҳои заминаш аз лиҳози корҳои мелиоративӣ сабуктар кӯчонида мешуданд, дар се соли аввали муҳочират аз додани андози давлатии кишоварзӣ озод буданд. Ба дехқононе, ки ба заминҳои аз ҷиҳати ҳоҷагӣ ва мелиоративӣ тайёр муҳочир мегардидаанд, чунин имтиёз ба муддати як сол дода мешуд.¹²⁷

Мувофиқи қарори мазкур оилаҳои муҳочирон ва молу маводи онҳо то ҷою ҷалоли нав бо нақлиёти давлатӣ қашонида мешуданд, ки ин ҳам дар он шароит кӯмаку мадади калон ба ҳисоб мерафт. Масъалаи ба водиҳои ҷумҳурӣ кӯчонидани дехқонони ноҳияҳои кӯҳӣ ва баландкӯҳ ба яке аз масъалаҳои муҳими давлатӣ табдил ёфта буд. Бо мақсади бонизом ва аз рӯйи нақшай пешакии ҳукуматӣ амалӣ гардонидани ҷорабинии ниҳоят муҳими ҳаёти ҷамъияти зарурияти таъсиси мақомоти маҳсус ба миён омад. Бо ҳамин мақсад Кумитаи Марказии Икроия ва Шурои Комиссарони Ҳалқии Тоҷикистон 15 марта соли 1927-ум дар хусуси «таъсиси Кумитаи муҳочиркунӣ» Қарори даҳлдор қабул карданд. Ба ин ташкилот аз ҷониби КИМ-и Ҷумҳурӣ ҳуқуқи бо тамоми муассисаҳои Ҷумҳурии Ҳудмухтори Тоҷикистон барқарор кардани алоқаи бевосита дода шуда буд.

¹²⁷ Систематическое собрание действующих законов Таджикской ССР. Таджикгосиздат, Сталинабад, 1932, С. 490-491.

Ба масъалаи аз макони бобой ба макони дигар кӯчонидани дехқонон басо кори сангину меҳнатталаб буд.

Ба ҳалли чунин масъалаҳои муҳимми инкишофи минбаъдаи иқтисодӣ- иҷтимоӣ ва маданий-маишии ҳаёти чумхурӣ, яъне ирригатсияю мелиоратсия ва муҳоҷикуни аҳолии ноҳияҳои кӯҳсор ба водиҳои фароҳ далелу рақамҳои зиёде шаҳодат медиҳанд. Дар зарфи якчанд соли баъди таъсиси Ҷумҳурии Ҳудмухтори Тоҷикистон ҳазорҳо хоҷагиҳои дехқонони безамину камзамин ба заминҳои бекорхобидаву навкорам кӯчонида шуданд. Масалан, аз соли 1924 то солди 1928-ум аз ноҳияҳои кӯҳӣ ба водии Ваҳш ва дигар ноҳияҳои ҷанубию марказии чумхурӣ зиёда аз 8000 хоҷагиҳои дехқонӣ кӯчонида, мувоғиқи шароити онвақта дар макони нахи зист ҷойгир карда шуданд.¹²⁸

Ба армияи муҳоҷирон ба ҷуз аз дехқонони ноҳияҳои кӯҳӣ инҷунин хоҷагиҳои фирориёни аз Афғонистон бозгашта низ доҳил мешуданд. Бо сабабҳои маълум заминҳои фирориёне, ки дар қаламрави Афғонистон солҳои тӯлонӣ сукунат доштанд ба дасти дигар табақаҳои муштамзури ҷамъиятӣ гузаштанд. Баъди бозгашт бархе аз онҳо бо ҳарроҳу восита тавонистанд заминҳояшонро баргардонанд, аммо қисми дигарашон аз воситаҳои истеҳсолот маҳрум гаштанд. Ин масъалаи ҳаётан муҳимми иҷтимоӣ танҳо бо роҳи ба заминҳои бекорхобида ва навкорам муҳоҷир кардани чунин гурӯҳи фирориён ҳаллу фасл карда мешуд.

Ба таъқибҳои ҳамаҷонибаи ҳукумати Афғонистон ва қувваҳои зиди Ҳокимияти Шуравӣ нигоҳ накарда, то соли 1928-ум ба Тоҷикистон 6 ҳазор фирориёни солҳои пурошӯб баргаштанд, ки қисми муайяни онҳо аз обу

¹²⁸ БДТНҶТ. Ф.1.р.1, д. 601, в.9.

замини кишт маҳрум гардида, ба заминҳои вилояти Кӯлобу водии Вахш муҳочир карда шуданд.

Дар охири солҳои 20-ум ва ибтидои солҳои 30-юм дар натиҷаи тадриҷан васеъ гардидани заминҳои корам масъалаи муҳочирти дехқонони ноҳияҳои камзамину сераҳолӣ ба водиҳо ба масъалаи муҳимтарини рӯз табдил мейғт. Дар назди ҳизбу Ҳукумати Ҷумҳурӣ ва ташкилотҳои салоҳиятдор вазифаи муҳими дуруст ба Ӯротеппа ва Панҷакент ҷойгир кардани муҳочирон буданд.

Дар маъракаи баҳории муҳочиркунии соли 1928-ум мувофиқи нашқша мебоист аз ин вилоятҳо 4289 ҳочагии дехқонон дар водиҳо ҷойгир карда мешуданд. Дар асл бошад 4542 ҳочагӣ муҳочир карда шуд, ки ин нисбати нақшай пешбинишуда 303 ҳочагӣ зиёд буд.¹²⁹

Далелу рақамҳо шаҳодат медиҳанд, ки дар охири солҳои 20-ум ва ибтидои солҳои 30-юми асри XX рафти муҳочирати дехқонон вусъат ёфта, шароити иҷтимоӣ - иқтисодии онҳо низ мӯтадил гардид. Рӯҳи ватандӯстиву ватанпарварии фотеҳони заминҳои бекорхобидаву навкорам баланд гардид, сафи ихтиёриён рӯз аз рӯз афзуд. Масалан, дар соли таъсиси Ҷумҳурии Иттиҳодии Тоҷикистон шумораи муҳочиршудагон ба 7414 ҳочагӣ расид, ки ин нисбати солҳои пешина чандин маротиба зиёд буд. Аммо, соли 1930-юм шумораи муҳочирон 6531 ҳочагиро ташкил мекард, ки ин нисбати соли пешина камтар буд.¹³⁰

Соли 1930-юм нисбати кам гардидани шумораи ҳочагиҳои муҳочиршуда сабаби муайян дошт. Ин сабаб ба вазъи сиёсии мамлакатҳои ҳамсоя- Афғонистон ва Тоҷикистон вобаста буд. Бояд тазаккур дод, ки воқеаи аз хориҷа ба Ватан баргаштани муҳочирон як муддат, яъне солҳои 1929- 1930 сут гардид. Зоро дар ин муддат

¹²⁹ БДТНҶТ. Ф.1.р.1, д. 805, в. 89.

¹³⁰ БДТНҶТ. Ф.1, р.1, д. 1626,в. 78.

хавфи ба марзи Тоҷикистон зада даромадани қуввваҳои зидди шуравӣ бо сарварии қурбошӣ Иброҳимбек дида мешуд. Ӯ бо баҳонаи баргаштани фирориён ба Ватан

метавонист унсурони зидди давлати синфи коргару дехқонро ба хоки муқадаси тоҷикон равон намояд

Сабаби дигари дар ин давра мувакқатан таъхир афтодани ҷараёни муҳоҷират сиёсати ҳизбу давлати Шуравӣ ҳамчун синф барҳам додани кулакҳо баҳисоб мерафт. Ҷорӣ кардани чунин сиёсат дар ҳамон замон дар шароити Тоҷикистон ва маҳсусан ноҳияҳои ҷанубию марказии он ҳато буд ва дар инкишиғи минбаъдаи соҳаҳои ҳочагии кишоварзӣ монеа гардид. Ҳаминро бояд зикр кард, ки дар ноҳияҳои номбурда ҳуди мағҳуми кулак набуд. Зоро дар ин мавзеъҳо заминдорони калон вучуд надоштанд, мардум асосан дар ноҳияҳои кӯҳсори камзамин ҳаёт ба сар мебурданд. Сиёсати ҳамчун синф барҳам додани ба ном бою кулак дар асоси қарорҳои марказ аз ҷониби ташкилотҳои ҳизбиву давлатӣ дар ҷумхурӣ амалӣ карда мешуд. Дар асоси ҳамин сиёсат ҳочагиҳои миёнаҳол ҳамчун бою кулак аз воситаҳои истеҳсолот ва ҳуқуқи интихобот маҳрум карда мешуданд ва ҳатто ба онҳо барои ба мавзеъҳои навбунёд кӯчидан иҷозат дода намешуд. Бо ҳамин восита соҳаҳои муҳталифи ҳочагии кишоварзиро аз дехқонони кордону пуртаҷриба маҳрум месоҳтанд.

Дар ҷараёни муҳоҷират ва дар макони нав маскан гирифтани дехқонон душвориҳои дигаре низ садди роҳ мешуданд. Яке аз душвориҳои ба мавзеъҳои нав кӯҷонида, ҷо ба ҷо кардани аҳолии кӯҳистон аз он иборат буд, ки мардуми таҳҷоӣ ба онҳо ҷандон муносабати хуш зоҳир намекарданд. Ин омили равонӣ ва этникӣ қабл аз ҳама дар он ноҳияҳое ба назар мерасид, ки дар он ҷойҳо бештар аҳолии туркзабон маскан доштанд. Онҳо, ки бо амри таърихи замон ҳалқи муқими тоҷикро бо зӯриву таҳдид ба ҷониби

кӯхсор пеш карда буданд, акнун намехостанд, ки точикон боз ба заминҳои бобоии хеш баргарданд. Масалан, чунин воқеа дар ноҳияи Фарҳор рух дода буд. Вақте ки солҳои 1927-1929 аз ноҳияҳои кӯҳӣ ба ноҳияи Фарҳор зиёда аз 1600 хочагии дехқонон кӯчонда шуданд, ташкилотҳои салоҳиятдор ва ҳукумати маҳаллӣ дар рафти ҷо ба ҷо кардани онҳо ба душвориҳо воҳӯрданд, яъне аҳолии таҳҷоии туркзабон барои муқимӣ шудани онҳо муқобилият нишон дод. Онҳо баҳонаэро пеш оварданд, ки гӯё ин заминҳо аз они аҳолии фирорӣ набуда азони мардуми “муқимӣ”, яъне моли туркзабонон мебошад.

Ба ҳамаи ин душвориҳо нигоҳ накарда, ҷараёни муҳочиркуни дехқонони ноҳияҳои қӯҳиву баландкӯҳ ба заминҳои бекорҳобидаву навкорами чумхурӣ идома мейғфт.

Муҳочирати дохиличумхурии соҳаи кишоварзӣ ва аз дигар чумхуриҳо ба Тоҷикистон омадани одамон маҳсусан дар солҳои 30-юми аспи XX шакли оммавӣ гирифт, ки ин сабаҳои муайян додшт. Яке аз сабабҳои он соҳтмони азими ирригатсионии дорои аҳамияти умумии таҳдидӣ водии Вахш ба ҳисоб мераф.

Ҷараёни муҳочиркуни солҳои 30-юмро шартан метавон ба ду давра тақсим кард: давраи аввал солҳои 1929-1934 ва давраи дувум-солҳои 1935- 1941. Ин давраҳо ҳусусиятҳои ба ҳуд хос доранд, ки дар ҷараёни таҳлили мавзуъ аниқ мешаванд.

Дар аввали солҳои давраи якуми муҳочиркунӣ ба он ноҳияҳои чумхурӣ сурат мегирифт, ки ба қувваи корӣ зарурат доштанд. Пас аз ба кор даромадани иншооти бузурги ирригатсионии водии Вахш ва азҳудкардани даҳҳо ҳазор гектар заминҳои науву бекоҳобида муҳочирон асосан ба ноҳияҳои гуногуни ин водӣ раҳсипор мешуданд. Ба водии Вахш аз ҳамаи ноҳияҳои аҳолиаш зичи Тоҷикистон ва чумхуриҳои иттиҳод ва

қабл аз ҳама Ўзбекистон дехқонон ва мутахасисон муҳочир карда мешуданд. То давраи азхудкунии оммавӣ дехқонон ба заминҳои пештар обёришаванд мухочир мешуданд ва баъд дар заминҳои навкорам манзил мегирифтанд. Қисми асосии муҳочиронро дехқонони безамину камзамин ва фирориён ташкил мекарданд. Онҳо дар ин давра дар кори инишоти ирригатсионӣ , мелиоративӣ ва азхудкардани заминҳои нав фаъолона ширкат меварзиданд. Аз ин рӯ дар ин давра муҳочиркунӣ ҳарактери оммавиро гирифт. Вале душвориҳои зиёде садди роҳи муҳочират шуданд. Масалан, набудани роҳҳои мошингард, танқисии матбуот, нокифоягии маблаги давлатӣ, аз ҷониби ташкилотҳои даҳлдори маҳаллӣ нодуруст сарф кардани маблаги барои муҳочирон чудокардашуда, нокифоягии ҷову манзил ва гайра.

Тавре ки ишора рафт, давраи дуюми муҳочиркунӣ солҳои 1935-1941-ро дарбар мегирифт. Ҳусусияти маҳсуси ин давра аз он иборат буд, ки муҳочирони дохилии Тоҷикистон ва берун аз он аслан дар заминҳои навкорам ҷойгир карда мешуданд. Дар ин давра як дараҷа таҷрибаи муҳочир кардани дехқонон ва онҳоро аз лиҳози хоҷагӣ ва маданиву майшӣ мувоғиқ ҷойгир кардан пайдо мешавад. Дар натиҷаи андухтани таҷрибаи таъриҳӣ ҳатоиву қаҷравиҳое, ки пештар дар бобати амалӣ гардонидани чорабинии муҳими иҷтимоӣ - иқтисодӣ, яъне муҳочиркунии дехқонони ноҳияҳои кӯҳиву наздиқӯҳӣ ҷой доштанд, як дараҷа ислоҳи худро ёфтанд. Агар пештар дехқонони алоҳида ва баъзан бо оилаҳояшон муҳочир мешуданд, акнун аксари онҳо бо оилаҳояшон ва ҳатто бо гурӯҳу колхозҳояшон куч мебастанд. Дар давраи дувум кору чорабинӣ ва ҷобаҷову муқимӣ гардонидани муҳочирон сифатан тағиیر ёфт ва он ба як системаи бонизом мубадал гашт.

Дар ин давра Ҳукумати Шуравӣ аз лиҳози иқтисодиву техникӣ ба муваффақиятҳо ноил гардид. Ба

хотири ҳарчӣ тезтар амали кардани сиёсати инкишофи якказироатӣ ва ба даст овардани мустақилияти истехсоли пахта, маҳсусан, пахтаи маҳиннаҳ (аз мамолики хориҷа) давлати Шуравӣ ба Тоҷикистон ёрии моддиву технико дарег намедошт. Бештари ин ёрӣ ба водии Ваҳш фиристода мешуд ва бояд изҳор намуд, ки ин қисми Тоҷикистон ба макони техникаи ирригатсионӣ, мелиоративӣ ва кишоварзии ҷумҳурий табдил ёфта буд.

Аз ин рӯ, муҳоҷирони давраи дуюм нисбати деҳқонони пешина бо техникаи хочагии кишоварзӣ ҳубтар таъмин буданд ва ҷои меҳнати пурмашаққати дастии камҳосилро бештар меҳнати техники серҳосил иваз мекард. Ин ҷараён ба баландшавии ҳаҷми истехсолот ва беҳтар гардидани ҳаёти ҷамъияти ҳубтар гардидани ҳаёти моддӣ- маишӣ ва мадании фотехони заминҳои навкорам ва бекорхобида мусоидат мекард. Дар натиҷаи дар корҳои ирригатсионӣ- мелиоративӣ ва кишоварзӣ истифода бурдани воситаҳои техникӣ дараҷаи маълумот ва таҷрибаи техникии собиқ деҳқонони ноҳияҳои қӯҳӣ афзун гардида, аз байни онҳо як зумра муҳандисон ва механизаторони ботаҷриба ва кордон ба воя расиданд.

Моҳи феврали соли 1931-ум Анҷумани IV шуроҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон барпо гардид, ки яке аз масъалаҳои муҳимми мавриди муҳокима қарор додаи он масъалаи муҳоҷиркунӣ ва бурду боҳти он ба ҳисоб мерафт. Дар маърӯзаи раиси ШКХ ва КИМ ҷумҳурий А. Ҳоҷибоеву Н. Маҳсум ва намояндаҳои маҳалҳо пахлӯҳои мусбату манғии ҷараёни аз ноҳияҳои қӯҳӣ ба ноҳияҳои пахтакор муҳоҷир кардани деҳқонон ҳамаҷониба таҳлил карда шуданд. Таҳлили муҳокимарониҳо ба хулосае меоварад, ки роҳбарони ҷумҳурий камбуҷиҳои мавҷудаи соҳаи муҳоҷиркуниро ба гардани коркунони маҳаллии ҳокимиюти Шуравӣ

мезаданд ва намояндагони маҳалҳо бошанд, аз мақомоти болои ҳизбиву давлатӣ гиламанд буданд, ки онҳо барои сари вақт ва бо низом муҳочир кардани дехқонон ва дар макони нав ҷойгир кардани онҳо ёрии лозима намерасонанд. Масалан, раиси КИМ Тоҷикистон Н. Махсум дар баромади хеш изҳор намуд, ки яке аз норасоиҳое, ки дар ҷодаи муҳочиршавӣ ба назар мерасад, аз ҷониби намояндагони ҳукумати маҳаллӣ аз лиҳози ҳочагӣ ва меҳнатӣ сари вақт ҷо ба ҷо накардани муҳочирон ба ҳисоб меравад. Бинобар ҳамин, воқеаҳои ба макони зиндагонии пешина баргаштани бархе аз муҳочирон дида мешавад.¹³¹

Дар ҳамин ҷо ў инчунин изҳор намуд, ки агар то ин дам муҳочиркунӣ асосан аз ноҳияҳои қӯҳии Қаротегину Дарвоз сурат гирифта бошад, сиёсати ҳукумат минбаъд ба васеъ кардани ҷуғрофиёи муҳочиркунӣ равона карда ҳоҳад шуд. Ин ақидаи Н. Махсум дар шароити азхудкуни маҷмуии водии Ваҳш ба таври васеъ гузаронидани маъракаи муҳочиркунӣ дар қаламрави ҷумҳурӣ дар ҳамон замон ба ҳақиқати воқеӣ рост меояд.

Дар анҷумани 1V шуроҳои Тоҷикистон оид ба соҳтмони азими Ваҳш ва масъалаи ҷо ба ҷо кардани муҳочирон намяндаи Қурғонтеппа баромад карда фикру ақидаи хешро иброз дошт. Ўз ҷумла гуфт, ки ноҳияи Қурғонтеппа ноҳияи муҳочиркуни саросар ҳисобида мешавад. Аммо, аз ҷониби ташкилотҳои даҳлдори болоӣ барои ҳаматарафа муқимӣ гардонидани онҳо дар макони зисти нав ғамхории лозима зоҳир намегардад. Дар натиҷа 5000 муҳочирон ба ҷойҳои аввалии истиқоматии хеш баргаштанд. Ўз депутатҳои анҷуман ҳоҳиш кард, ки барои баргардонидани онҳо ва ташкил кардани муҳочирони

¹³¹ БМДҶТ. Ф.13, р.1,д. 5, в. 55.

нав ба нохия мувофиқи нақшай муайян кўмак расонанд.¹³²

Намояндагони нохияҳои кўҳсори Шимоли Тоҷикистон низ дар анҷуман фикру ақидаи хешро оид ба муҳочиркунӣ ва камбудиву қачравиҳо дар ин ҷода иброз намуда, роҳу воситаҳои барҳам додани онҳоро нишон доданд. Аз ҷумла намояндаи нохияи Заҳмадобод (ҳоло нохияи Айнӣ) Хоҷаев оид ба муҳочиркунӣ ибрози ақида намуда, ташкилотҳои даҳлдори болоиву маҳаллиро огоҳ кард, ки дар соҳаҳои кишоварзӣ мо бояд қувваҳои кориеро, ки ба заминҳои нав сафарбар мекунем, самаранок истифода барем. Мо аз собиқ округи Панҷакент ва нохияи Заҳматобод ба мавзеъҳои ҷанубиву марказии Тоҷикистон қабл аз ҳама ба заминҳои навкорами водии Ваҳш ҷандин оилаҳо ва ашҳоси алоҳидаро муҳочир намудем. Аммо, таҷриба нишон дод, ки дар макони нав барои ҷойгир шудан ва беҳтар намудани шароити зисту зиндагонӣ ба муҳочирон чӣ аз ҷониби ташкилотҳои болоӣ ва чӣ аз маҳаллии салоҳиятдор ғамхории лозима зохир намегардид. Дар натиҷа қисми муҳочирон ба макони пешинаашон баргаштанд. Муҳочирон ба василаи матбуот оид ба вазнинии шароити зиндагонӣ фикру андешаи хешро иброз намуда, аз роҳбарияти ҷумҳурӣ ҳалли фаврии ин масъаларо хоҳиш карданд. Нусҳаи мактуби муҳочирон ба мақомоти давлатӣ расонида шуда бошад ҳам, то ҳол натиҷае надода мавчи муҳочирони гуреза идома дорад.¹³³

Нуктаи назари мухолиф оид ба масъалаи ҳалталаби ҷараёни муҳочиркунӣ ва аз лиҳози ҳоҷагиву меҳнатӣ мустаҳкам кардани дехқонон ҳам аз ҷониби роҳбарони болоӣ ва ҳам маҳалҳо дар анҷумани шуроҳо, ки баъди ташкилшаваии Ҷумҳурии Иттиҳодии

¹³² БМДҖТ. Ф.13, р.1,д. 5, в.37.

¹³³ БМДҖТ. Ф.13, р.1,д. 5, в.69-70.

Тоҷикистон баргузор гардид, хеле васеъ баён карда шуданд. Таҳлили ҳучҷатҳои анҷуман ба хулоса водор мекунад, ки ҳам аз тарафи роҳбарону ташкилотҳои салоҳиятдори ҷумҳурӣ ва ҳам маҳаллӣ оид ба амалӣ гардонидани ҷорабиниҳои муҳочиркуни аҳолии ноҳияҳои кӯҳӣ ба қаҷравию ҳатоҳо роҳ дода мешуд. Асоси ба маҳалҳои зисти пештара куч бастани дехқонон ба муҳочирон сари вакт нарасонидани ёрии моддию молиявии ҷудокардаи давлат, баъзан ба дигар эҳтиёҷот сарф кардани он, пеш аз мӯҳлат аз онҳо талаб кардани қарзи давлатӣ, диққат надодан ба шароитҳои зисту зиндагонии онҳо ба ҳисоб мерафт. Назорат аз болои иҷроиши қарорҳои ҳизбиву давлатӣ оид ба имтиёзҳои муҳочирон ниҳоят суст буд ва ҳатто роҳбарони болоиву маҳаллӣ ин имтиёзҳоро бо ҳар роҳу восита ба фоидай шахсии ҳеш истифода мебурданд. Ҳамаи ин камбудиву норасоиҳо дар анҷумани шурӯҳои ҷумӯрӣ мавриди муҳокима қарор гирифт ва ташкилотҳои маҳаллии ноҳияҳои кӯҳии сераҳолию ноҳияҳои паҳтакор вазифадор карда шуданд, ки ба ин қаҷравиҳо фавран хотима дода, ин ҷорабинии муҳим ба низом дароварда шавад.

Аз ҳучҷатҳои анҷуман бармеояд, ки дар Тоҷикистон ва маҳсусан водии Ваҳш дар ҳамон шароит ҳарчи зудтар ҷорӣ кардани сиёсати якказироатӣ ва бо паҳтаи ҳудӣ таъмин кардани мамлакат, дар маркази диққат мейстод. Раиси КИМ ҷумҳурии Тоҷикистон Н. Махсум пас аз ба охир расидани муҳокимаҳои намояндагони анҷуман бо сухани хотимавӣ баромад кард. Яке аз масъалаҳои муҳимме, ки ў диққати депутатҳоро бо он ҷалб кард, истифодай заминҳои бекорҳобида, инкишофи босуръати паҳтакорӣ ва вобаста ба ин муҳочир кардани дехқонон ба чунин заминҳо ба ҳисоб мерафт. Аз ҷумла ў маҳсус қайд кард, ки масъалаи асосие, ки дар назди Ҳукумати Ҷумҳурии

Тоҷикистон дар айни замон меистад дар солҳои наздик ба 166 ҳазор гектар расонидани кишти пахта мебошад. Барои иҷрои ин вазифа масъалаи истифодаи заминҳои нав ва ба он ҷо қӯҷонидани дехқонони камзамину безамиро ҳал кардан лозим буд.

Бояд зикр кард, ки соли 1931-ум, ки соли оғози азхудкуни маҷмӯи соҳтмони иншоотҳои гидротехники водии Ваҳш ҳисоб мерафт, дар бобати муҳоҷиркуни доҳили ҷумҳурӣ ва берун аз он ба заминҳои бекорхобидаву навкорам соли дигаргуни куллӣ ба ҳисоб мерафт. Ба ҳаммаи камбудиҳову қачравиҳо нигоҳ накарда, дар ин давра ҷараёни муҳоҷиркунӣ суръат мегирад. Зоро ин масъала яке аз вазифаҳои муҳимми соҳтмони маҷмааи иншоотҳои ирригатсиониву мелиоративӣ ва истифодаи заминҳои нав ба шумор мерафт.

Муҳоҷироне, ки аз ноҳияҳои шимолии Тоҷикистон ва дигар ҷумҳуриҳо сафарбар карда мешуданд, бо роҳи оҳан ба тавассути Тирмиз ба ҷумҳурӣ ворид мегардиданд. Ҳаминро бояд тазаккур дод, ки аз ноҳияҳои шимолии Тоҷикистон натанҳо ба мавзеъҳои навбунёди ҷанубию марказии ҷумҳурӣ муҳоҷирон сафарбар карда мешуданд, балки барои онҳо дар ин ҷо озуқаворӣ чудо карда мешуд. Дар ҳамон давра ноҳияҳои шимолии Тоҷикистон аз лиҳози истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ нисбат ба ноҳияҳои ҷанубию марказии ҷумҳурӣ пешқадамтар буданд. Масалан, аз ҷониби мақомоти болоии ҷумҳурӣ ҳукумати маҳалии ноҳияи Панҷакент моҳи феврали соли 1931-ум вазифадор карда шуда буд, ки ба Тирмиз, ки нуқтаи қабули муҳоҷирон аст, 9000 пуд биринҷ бифиристад, ба шаҳри Сталинобод бошад 3000 пуд ҳамингуна маҳсулот равон кунад. Бағайр аз ин ба таври фаврӣ 1000 пуд равғани пахта ба Тирмиз бифиристад¹³⁴.

¹³⁴ БМДҶТ. Ф.18, р.1, д. 359, в.55.

Ин ва дигар чорабиниҳои иҷтимоӣ барои қабул ва муқимиӯ шудани муҳочирон дар ҷову макони нав нигаронда шуда буданд.

Барои он ки ҷараёни муҳочиркунӣ сари вақт ва бо низому муташаккилона гузарад, дар ноҳияҳое, ки муҳочирон ғун мешуданд, аз ташкилотҳои болоӣ ва маҳаллӣ вакilon таъйин мегардиданд, ки онҳо то ба макони нав расонидану ҷо ба ҷо кардан вазифадор буданд ва дар бораи фаъолияти хеш ба идораҳои салоҳиятдор ҳисобот медоданд. Муҳочирон дар ин давра ғурӯҳ – ғурӯҳ бо оилаҳояшон мекӯшиданд. Барои он ки анъанаи ҳамгузарӣ ва хешутабориро идома диханд аз ташкилотҳои дахлдор талаб мекарданд, ки ҳамаи онҳоро дар ноҳияи муайян ҷой дода, барояшон дар як ҷой замин чудо кунанд. Дигар омили мусбате, ки оид ба муҳочиркунӣ ба назар мерасид, барои муҳочирони роҳдор созмон додани нуқтаҳои дамгирӣ маҳсуб мегашт. Масалан, барои муҳочирони ноҳияҳои шимолии Тоҷикистон чунин нуқтаҳо дар истгоҳҳои роҳи оҳани Ҳоваст (Урсатовск) ва Тирмиз амал мекарданд. Дар ноҳияҳои ҷанубию марказии ҷумҳурӣ бошад, онҳо дар шаҳри Душанбе ташкил карда шуда буданд.

Баҳори соли 1931 муҳҷиргардонӣ дар ноҳияҳои шимолии Тоҷикистон идома дошта, вакilon аз марказу маҳал таъйин карда мешуданд. Масалан, дар ноҳияи Ӯротеппа ба ин кор ҷонишини раиси маркази маъракаи киштукор дар ҷумҳурӣ Аликсеевский ва аз маҳал Ориф Ҳалимов ҷалб гардиданд, ки онҳо аз ҷараёни кӯчидан то ба ҷойи нав расидани муҳочирон ҷавобгар буданд. Муҳочирони Ӯротеппа, шумораашон ба 143 ҳочагӣ мерасид, мувофиқи талабашон дар ноҳияи Араби водии Вахш дар як мавзеи муайян ҷойгир карда шуданд. Онҳо минбаъд заминҳои ин мавзеъро аз ҳуд карда, соҳаи пахтакориро ривоҷ доданд.¹³⁵

¹³⁵ БМДҶТ. Ф.18, р.1, д. 359,в.69, 112.

Ташкили муҳочирати дехқонон ба заминҳои бекорхобидаву навкорам чун пешина дар округи Фарм нисбатан муташаккил мегузашт, ки ба он раиси КИМ Тоҷикистон Н. Махсум шаҳсан назорат мекард. Аввали моҳи марта соли 1931-ум аз ноҳияҳои Фарму Ҳоит, Ҷиргатолу Тавилдараи округи Фарм 500 хоҷагии дехқонон ба водии Ваҳш муҳочир карда шуданд, ки ин 170% фоизи нақшай чумхурӣ ва 125% нақшай округро ташкил мекард. Аз байни онҳо аз ҳама бештар аз ноҳияи Фарм, яъне 210 хоҷагиҳои дехқонон муҳочир карда шуда буданд.¹³⁶ Дар ҳамин давра ҷараёни аз мамолики ҳориҷа ба Тоҷикистон баргаштани фирориён давом мекард. Чун пештара яке аз роҳҳои ҷо ба ҷо кардани онҳо ба заминҳои бекорхобидаву навкорам муҳочир кардани эшон маҳсуб мегашт. Аввали моҳи апрели соли 1931 хоҷагиҳои фирориёне, ки аз онҳо 212 хоҷагиро қазоқҳо ва 107 хоҷагиро қунғуротҳо ташкил мекарданд, ба ноҳияи Қизилқалъаи водии Ваҳш муҳочир карда шуданд.¹³⁷

Муҳочирати дехқонон ба ноҳияҳои ҷанубиу марказии Тоҷикистон аз беруни чумхурӣ низ давом мекард. Ин муҳочират аслан аз Ҷумҳурии Ӯзбекистон ва қабл аз ҳама аз водии Фаргона буданд. Дар ин ҷо саволе ба миён меояд, ки ин муҳочирон ихтиёран ба ин ҷо меомаданд ва ё бо ҳоҳиши Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ё супориши боло? Таҳлилу муқоисаи маводҳои зиёд имконият медиҳанд ба хулосае оем, ки ташкили муҳочирон аз Ӯзбекистон ба ноҳияҳои навбунёди Тоҷикистон маҳз бо супориши Бюрои Осиёимиёнагии КМ ҲҚӮ (б) ба вуқӯъ мепайваст. Ҳаминро бояд тазаккур дод, ки иншооти ирригатсионии водии Ваҳш соҳтмони умумиитиҳодӣ эълон гардида буд ва он барои истеҳсоли пахта бояд

¹³⁶ БМДҖТ. Ф.18, р.1, д. 359, в. 90.

¹³⁷ БМДҖТ. Ф.18, р.1, д. 359, в.149.

дар муддати нисбатан кўтоҳ ба анҷом расонида мешуд. Тоҷикистон дар тањӯй чунин кори бузурги маҷмаиро дар як муддати муайян ичро карда наметавонист. Ӯзбекистон бошад бо Тоҷикистон ҳамсарҳаду ҳамсоя ва дорои қувваи зиёди корӣ буд, ки онҳо таҷрибаи зиёди қишоварзӣ ва қабл аз ҳама пахтакорӣ доштанд. Аз тарафи дигар, ба Тоҷикистон кӯҷонидани як қисми аҳолии Ӯзбекистон мақсади стратегӣ ҳам дошт, яъне онҳо дар ин ҷо решা давонда муқимиӯ шаванд.

Бо супориши Бюрои Осиёимиёнагии КМ ҲҚӮ (б) аз Тоҷикистон ба вилояти Фарғона бо мақсади ба муҳочират ҷалб кардани дехқонон Додобоев, Юлдошев ва Давлатбоев ҳамчун вакил фиристода шуда буданд. Онҳо дар байнни мардум корҳои оммавӣ - фаҳмондадиҳӣ бурда, барои муҳочирони ба роҳ баромада шароитҳои иҷтимоӣ- майшӣ муҳайё мекарданд.

Вакили Тоҷикистон дар Намангон Додобоев моҳи марта соли 1931-ум ба Бюрои Осиёи Миёнагии КМ ҲҚӮ (б) хабар дод, ки дар ҳамин давра, гайр аз 450 ашхоси ихтиёри барои Тоҷикистон 3400 нафар дехқонон ба муҳочиршавӣ омода карда шудаанд.¹³⁸

Дар аҳбори хеш Додобоев аз Бюрои Осиёимиёнагӣ ва КМ ҲҚӮ (б) ҳоҳиш кард, ки барои 5000 муҳочирон дasti ёрӣ дароз қунад. Инчунин ба муҳочирон имконият дода шавад, ки ҳайвони ҳонагӣ ва кории ҳудро аз макони аслӣ ба заминҳои нав биёранд.¹³⁹

Мувоғики нақшай муайяни пешакӣ соли оғози маҷмааи соҳтмони Ваҳш ҳам аз доҳили ҷумҳурӣ ва ҳам берун аз он 12000 ҳоҷагиҳои дехқонон ба заминҳои пахтакор муҳочир карда шудданд. Аз рӯйи маълумотҳои боэътиҳод аввали апрели соли 1931-ум

¹³⁸ БМДҶТ. Ф.18, р.1, д. 359, в. 110.

¹³⁹ БМДҶТ. Ф.18, р.1, д. 359, в. 110.

9729 хоцагиҳои муҳочирон ба заминҳои нав ҷойгир карда шуданд, ки ин 81% нақшай солонаро ташкил мекард. То ин дам ичро нагардидана нақшай муайян ба он вобастагӣ дошт, ки ноҳияҳои Ӯротеппа, Кангурт, Нов, Ашт, Обигарм, Захматобод, Шӯробод ва Шаҳристон, инчунин бâъзе ноҳияҳои вилояти Фарғонаи Ҷумҳурии Ӯзбекистон ўҳдадории муҳочиртайдаруниро ба ҷо намеоварданд. Ғайр аз ин, дар ин муддат аз ҷониби ташкилотҳои салоҳиятдор оид ба гузаронидани маърракаи муҳочиркунӣ ба қаҷравию ҳатоихо ва методҳои маъмуриятчигӣ роҳ дода мешуд, ки ин яке аз сабабҳои нисбатан ба таъхир афтодани ин ҷорабинӣ ба шумор мерафт. Чунин амалиёт сабаби вайрон шудани принсипи муҳочирати ихтиёри гардида, ба ичрои нақшай кӯҷонидани дехқонон ба заминҳои бекорхобида ва муқимӣ гардидани онҳо дар ҷову макони нав ҳалал мерасонд.

Воқеан, дар он ноҳияҳои ҷумҳурий, ки аз тарафи вакилони марказию маҳаллӣ дар байни дехқонон корҳои зиёди оммавӣ-фаҳмондадиҳӣ гузарогнида, принсипҳои ихтиёран кӯҷонидан асосан риоя карда мешуд, нақшай муҳочиркунӣ барзиёд ичро мегардид. Ба чунин ноҳияҳо Янгибозор, Шаҳринав, Ҳуҷанд ва Ғарм доҳил мешуданд.

Агар ҷамъбости якчандсолаи ҷараёни муҳочиркуниро рӯйи коғаз орем, равшан мегардад, ки суръати он маҳз дар охири солҳои 20-ум ва ибтидои солҳои 30-ум нисбат ба давраҳои баъдина балантар буд. Ба ин қабл аз ҳама омили субъективӣ такон дод, зеро роҳбарони ҷумҳурий маҳсусан Н. Махсум ва А.Хоҷибоев ҳаракат мекарданд, ки бо ҳамин роҳ дехқонони ноҳияҳои кӯҳӣ соҳиби воситаҳои истеҳсолот шаванд, дарачаи моддиву майшӣ ва маданию техникии онҳо баланд гардад ва тоҷикон худашон заминҳои бобоиашонро обшору азхудкунанд. Масалан, аз соли

1928 то соли 1932-юм, яъне дар зарфи панҷ сол шумораи муҳочирон ба 37732 хоҷагӣ расид. Аммо, дар ҳамин давра аз ин хоҷагиҳо 18355 ё худ 47% ба ҷойҳои истиқомати пешина баргаштанд.¹⁴⁰

Ба макони бобоӣ баргаштани муҳочирон, албатта, сабабҳои субъективӣ ва объективӣ доштанд, ба ҷараёни муҳочиркунӣ ва дар ноҳияҳои пахтакор ҷо ба ҷо кардан онҳо алоқа дошт. Масалан, дар вақти кӯҷонидани муҳочирон аз ҷониби вакилони ҷумҳурий ва мансабдорони маҳаллӣ ба саҳлангорӣ роҳ дода, таркиби иҷтимоӣ ва қобилияти қасбии онҳо ҳаматарафа санҷида намешуд. Дар натиҷа ба ҳайати муҳочирон гайр аз деконони асил, чун солҳои пешина инчунин савдогарон, собиқ амалдорони амирий, унсурҳои тасодуфӣ, ки ба хоҷагии кишоварзӣ ва маҳсусан пахтакорӣ алоқае надоштанд, дохил мегардианд.

Бо мақсади ба эътидол овардани корҳои ташкилии фатҳи заминҳои водии Ваҳш ва беҳтар кардани ҷараёни муҳочиркунӣ ШКХ ИҶШС соли 1932-юм «дар бораи аз ҷиҳати ирригатсионӣ азхудкардани заминҳои водии Ваҳш» қарори маҳсус баровард. Дар ин қарор нақшай фатҳи навбати якуми заминҳои водии Ваҳш тасдиқ карда шуда буд. Мувоғиқи ин нақша баҳори соли 1933-юм 21,6 ҳазор гектар замин фатҳ ва барои киши зироатҳои кишоварзӣ тайёр карда шуданд. Аз ин 17,7 ҳазор гектар замин ба колхозҳо ва 4 ҳазор гектар ба совхозҳо дода шуд. Ҳамин сол аз ин заминҳо 5 ҳазор гектараш барои киши пахтаи маҳиннаҳ (дар колхозу совхозҳо) ба нақша гирифта шуд.¹⁴¹

¹⁴⁰ Абулҳаев Р. Таърихи муҳочират дар Тоҷикистон (Солҳои 1917-2000), Душанбе 2012, С.159.

¹⁴¹ Курбонова Ш.И.Переселение: Как это было?, Душанбе,1993. С.66.

Ба хотири ичрои қарори Ҳукумати Иттиҳод КИМ ва ШКХ Ҷумҳурии Тоҷикистон 16 нябри соли 1932-юм « Дар бораи муҳоҷиркунӣ ба водии Ваҳш» қарор баровард, ки дар он қӯшиши ба таври мушаххас ташкил кардан корҳои ташкилий - сиёсӣ ва оммавӣ-фаҳмондадиҳӣ оид ба водии Ваҳш муҳоҷир кардани дехқонон баён гашта буд, ки тирамоҳи соли 1932 ва баҳори соли 1933 бо иштироки муҳоҷирон майдони 1,5 ҳазор га. замин азҳудшавад. Аз ҳисоби давлат ҳамаи оилаҳои муҳоҷирон бо ҳӯрок таъмин карда мешуданд. Мувоғики қарор кулли муҳоҷирон дар муддати панҷ сол аз андози қишоварзӣ озод ва то ҳосили оянда бо орд таъмин мегардианд. Ба ҳар як ҳочагии муҳоҷир 3 гектар замини обӣ ҷудо карда мешуд. Аз ин бояд дар 1-1,5 гектар замин ҳатман паҳтаи маҳиннаҳо кошта, боқимондаи замин барои обҷакорӣ, ҳӯроқи чорво, зироатҳои равғандиҳанда ва ғалладона истифода мегардид.

Дар аоси чунин имтиёзҳо КИМ ва ШКХ Тоҷикистон барои сафарбар кардани муҳоҷирон аз ноҳияҳои Ҳӯҷанд, Конибодом, Ашт, Ӯротеппа, Балҷувон, Ҳаволинг, Ғарм, Ҳоит ва Қалъаиҳумб ба водии Ваҳш ва дигар мавзеъҳои ҷанубию марказии ҷумҳурӣ ҷораҳои лозимий андешиданд.¹⁴²

Тавре ки аз ин мисолҳо бар меояд, дар давраи азҳудкардани водии Ваҳш ва иншоотҳои азими ирригатсионӣ муҳоҷират доираи васеъро дарбар гирифта, ба ин ҷорабиини мухим қариб ҳаммаи ноҳияҳои ҷумҳурӣ ҷалб карда шуда буданд. Бинобар ҳамин маблағҷудокунӣ ба ин ҷорабиини иҷтимоӣ - иқтисодӣ сол аз сол зиёд мегардид. Ҳукумати ҷумҳурӣ соли 1932-юм тамоми ҳароҷот ва имтиёзҳои муҳоҷиронро ба назар гирифта, ба ин мақсад 17млн.720 ҳазор сӯм ҷудо кард.¹⁴³

¹⁴² Қурбонова Ш.И. Асари номбурда С 67.

¹⁴³ БМДҖТ. Ф.18, р.2, д.765,в. 45.

Дар ин муддат чунин масъалаҳои муҳим, аз чумла дар мавзеъҳои муайян ҷой додани муҳочирон, манзили онҳоро обод кардан, чудо кардани ҳавлию хона ва заминҳои корам, барои инкишофи соҳаҳои кишоварзӣ ёрии ҳаматарафа расонидан, чудо кардани тухмӣ , олотҳои истеҳсолӣ , маданий-маърифатӣ ва дигар масоили ҳаётан зарур ба таври бояду шояд ҳаллу фасл мегардиданд. Барои ҳаллӣ саривақтии ин масъалаҳо ташкилоти маҳсус лозим буд, ки тамоми фаъолияташ маҳз ба ичрои ҳамин вазифаҳо равона карда шуда бошад.

Ҳамаи ин ва дигар масоилро ба эътибор гирифта, ШКХ ҷумхурӣ тобистони соли 1932 бо қарори худ трести «Переселенстрой»-ро таъсис дод. Ин ташкилот дар назди Раёсати марказии муҳочиркунӣ, ки дар ихтиёри Комисариати ҳалқии зироати ҷумхурии Тоҷикистон буд, ташкил дода шуд.

Тамоми шароиту имкониятҳоро ба назар гирифта, Ҳукумати Ҷумҳурӣ ҳар сол нақшай муҳочиркуниро муайян мекард. Кабл аз ҳама нақшай ба водии Вахш муҳочир карадни дехқонон ба эътибор гирифта мешуд. Муҳочиркуни нақшай баҳор ва тирамоҳи соли 1933-юм ҷунин буд: аз ҳисоби сарбозони аз хизмати Атиши Сурҳ озодшуда 1500 ҳоҷагӣ, ҷамъулҷамъ 3750 ҳоҷагӣ. Аммо, вақте ки вазъияти бо қувваи корӣ таъмин будани ноҳияҳои водии Вахш дуруст таҳлил карда мешавад, маълум мегардад, ки ҷунин миқдори ҳоҷагиҳои муҳочирон барои инкишофи ҳоҷагиҳои кишоварзӣ ва маҳсусан паҳтакорӣ кифоя нест. Бинобар ҳамин ин нақша аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурӣ ва ташкилотҳои салоҳиятдор аз сари нав дида баромада, ба шумораи муҳочирон тағиирот дароварда мешавад. Шумораи муҳочирон дар ин сол ба 5035 ҳоҷагӣ расида, аз он ба ноҳияи Вахш 1954 ҳоҷагӣ, Қурғонтеппа 1201 ҳоҷагӣ, Ҷилликӯл 954 ҳоҷагӣ, Шаҳритус 703 ҳоҷагӣ ва Арал 823

хочагӣ рост меомад. Аз шумораи умумии дехқононе, ки ба ноҳияҳои водии Вахш муҳочир шуда буданд, 2697 хочагӣ аз нақша берун буд.¹⁴⁴

Умуман агар соли 1933-юм 8482 хочагӣ ба ноҳияҳои пахтакори ҷумҳурӣ муҳочир шуда бошанд, аз он 3388 хочагӣ аз рӯйи нақшай пешакӣ, 5094 хочагии дигар берун аз нақша ҳичрат карда буданд, ки ин ҳам яке аз вижагиҳои амалӣ гардидани ин ҷорабинӣ ба шумор меравад. Аз ин миқдор ба ноҳияҳои Шаҳринаву Қӯлоб, Янгибозору Ҳисор, Лақайточику Фарҳор ва ҷанде дигар 3447 хочагии дехқонон муҳочир шуданд.¹⁴⁵

Воқеан, Раёсати марказии муҳочиркунӣ пеш аз ҳама ба он диққат медод, ки ҳайати муҳочирон ҳаматарафа омӯхта шавад, то ки минбаъд ба ҳайати он одамони тасодуфӣ, фиребгару қаллоб ва аз хочагии қишоварзӣ дур доҳил нагарданд. Нисбати онҳо ва аъзои оилаашон дар ҷараёни қӯҷбардорӣ ва дар ҷову макони нав муқимӣ гардидан ғамхории маҳсус зоҳир карда мешуд.

Ба ҳамаи ин нигоҳ накарда мисли солҳои пешин дар ҷараёни муҳочиркунӣ ва аз лиҳози хочагӣ муқимӣ гардидани муҳочирон ба ҳатоиву қачравиҳо роҳ дода мешуданд, ки ин боиси аз макони нав қӯҷидани хочагиҳои дехқонон мегардид. Танҳо фарқаш аз солҳои пешин дар он буд, ки аз ноҳияҳои пахтакор рафтани дехқонони муҳочир нисбатан камтар ба назар мерасид. Дар натиҷаи нокифоя будани маблаг соли 1933 1800 нафар муҳочирон, ба истиснои муҳочирони водии Вахш, барои ба эътидол овардани хочагиашон қарзи давлатӣ гирифта натавонистанд, ки ин ҳам ба ҷорабинӣ таъсири манғӣ расонид.

¹⁴⁴ Из истории коллективизации сельского хозяйства и колхозного строительства в Таджикской ССР, 1926-1937. гг. (Сборник документов и материалов) Из-во «Дониш», Душанбе, 1973 т.1.С. 529.

¹⁴⁵ Из истории коллективизации... т.1.С. 529.

Тачрибай андухтаро ба назар гирифта, Раёсати марказии муҳочиркуй ба ташкилоҳои ҳизбиву давлатии чумхурӣ таклиф пешниҳод намуд, то ки ташкилотҳои ноҳиявӣ дар бобати аз лиҳози ҳочагӣ ҷойгир кардани фотеҳони заминҳои навкорам амалан ширкат варзанд, бояд дар назди кумитаҳои иҷроияи ноҳияҳои асосии муҳочирқабулкун (Арал, Ҷиллиқӯл, Шаҳритус, Фарҳор, Қурғонтеппа) шуъбаҳои мустаҳкам кардани ҳочагии дехқонон ташкил дода шавад.¹⁴⁶

Аз соли 1933 то соли 1937 ба водии Вахш зиёда аз 18 ҳазор ҳочагиҳои дехқонон аз ноҳияҳои гуногун кӯчонида шуда буданд, ки аз он 3,5 ҳазор ҳочагӣ боз ба ҷойҳои пешинаи худ баргаштанд. Ин амалиёт ба давлат 1 миллиону 600 ҳазо сӯм зараи моддӣ расонид.¹⁴⁷

Маводҳои бисёр шаҳодат медиҳанд, ки дар солҳои 30-юми асри XX, Ҷумҳурии Тоҷикистон мамлакати аграрӣ баҳисоб мерафт, мақомоти ҳизбиву давлатӣ ба инкишифи обёрию мелиоратсияи замин, азхудқунии мавзеъҳои нау ба ин ҷо кӯчонидани дехқонони ноҳияҳои камзамин диққати ниҳоят ҷиддӣ медоданд. Масалан, КМ ҲҚ Тоҷикистон ва ШКХ чумхурӣ танҳо соли 1936 оид ба ин масъала 37 қарор қабул кардаанд, ки аз онҳо 27-тояш ба масъалаҳои муҳочирати дохиличумхурӣ ва берун аз он баҳшида шуда буданд.¹⁴⁸ «Дар бораи тайёри ба водии Вахш муҳочир кардани дехқонон», «Дар бораи истифодаи маводи маҳаллии соҳтмон барои муҳочирони водии Вахш», «Дар бораи дар фасли баҳор ба водии Вахш кӯчонидани муҳочирон», «Дар ҳусуси ба водии Вахш кӯчонидани муҳочирон аз ноҳияҳои Конибодому Шаҳринав», «Дар бораи рафти соҳтмон барои муҳочирони водии Вахш» ва амсоли инҳо аз ҷумлаи чунин қарорҳо мебошанд.

¹⁴⁶ Из истории колхозов...т.1, С. 531.

¹⁴⁷ БМДЧТ. Ф.18, р.1. д.1626, в.39-40.

¹⁴⁸ БМДЧТ. Ф.18, р.1.д.986. в. 9.

Мухочирати нимаи дувуми солҳои 30-юм нисбати мухочирати нимаи аввали он бо баъзе хусусияту омилҳояш фарқ мекард. Яке аз хусусиятҳои фарқунандааш аз он иборат буд, ки агар дар нимаи аввали солҳои 30-юм аз ноҳияҳои кӯҳсору камзамини Тоҷикистон ба водиҳои нисбатан фароҳи он асосан дехқонон мухочир шуда бошанд, дар нимаи дуюми он аксари мухочиронро аҳолии берун аз ҷумҳурӣ ташкил мекарданд, ки ин ҷараён сабаби субъективӣ дошт.

Дар нимаи дуюми солҳои 30-юм баъди аз ҳаёти сиёй дур кардан ва ҳатто ҷисман нобуд сохтани роҳбарони онвақтаи ҷумҳурӣ раванди аз манотики дигари Иттиҳоди Шуравӣ, баҳусус аз Ҷумҳурии Ӯзбекистон ба водиҳои аз лиҳози мелиоративӣ беҳтарӣ Тоҷикистон кӯчонда оварданӣ дехқонон ва табақаҳои дигари аҳолӣ зиёд гардид. Аммо, раванди аз навоҳии сернуфузи минтақаҳои кӯҳсори ҷанубию марказии ҷумҳурӣ мухочир кардани дехқонони безамину камзамин ва ба водиҳои навобод фиристонидани онҳо нисбатан суст гардид. Масалан, мувоғиқи маълумотҳо ба водии Ваҳш аз соли 1935 то моҳи октябрини сли 1936-ум 4250 ҳоҷагиро мухочир карданд, ки аз онҳо 1142 ҳоҷагӣ аз ноҳияҳои Шимолии Тоҷикистон, 1207 ҳоҷагӣ аз Ҷумҳурии Ӯзбекистон ва 1902 ҳоҷагиаш аз қисми аврупоии Иттиҳоди Шуравӣ буданд. 90 фоизи мухочирони мазкур сокинонӣ муқимиин водии зархези Ваҳш буданд.¹⁴⁹

Соли 1937-ум бошад ба водии Ваҳш ҳамагӣ 2000 ҳоҷагӣ, аз ҷумла 1700 ҳоҷагӣ аз ноҳияҳои Осиёи Миёна ва 300 ҳоҷагӣ аз қисми аврупоии Иттиҳоди Шуравӣ мухочир карда шуд. Ин ва дигар далелҳо шаҳодат медиҳанд, ки аз нимаи дувуми солҳои 30-юм, маҳсусан баъди ободонии навбати аввали заминҳои водии Ваҳш,

¹⁴⁹ БМДҶТ. Ф.18, р.1.д.1625. в.9.

суръати ба инчо кӯчонидани дехқони берун аз чумхурий зиёд мегардад.

Ба ақидаи мо, пас аз ин далелу рақам ва мисолҳо барои хонандагони сершумор истилоҳҳои «фишороварӣ ба русҳо», «риоя накарданни принсиби интернатсионализм» комилан равшан хоҳад гардид. Акнун онҳо бояд бифаҳманд, ки чаро Н. Махсум, А.Хочибоев, Ш. Шотемур ва дигарон ҳамчун миллатчиёни буржуазӣ муттҳаҷам карда шуданд. Он фарзандони ватанпараст ва бедордили миллат то даме, ки дар сари қудрат буданд, пайваста кӯшиш ба ҳарҷ медоданд, ки ба заминҳои бекорҳобидаву навкорами Тоҷикистон маҳз худи тоҷикон ва пеш аз ҳама дехқонони камзамины безамини ноҳияҳои кӯҳистони он муҳочир гардонида шаванд, то онҳо тавонанд бо дили гарм ва ибтикори меҳанпарастона заминҳои аҷдодии ҳешро ба майдони «тиллои сафед», ба бوغу бӯстонҳо табдил диханд. Вале сад дареғ, ки онҳо армонҳои волои меҳанпарастии ҳешро бо ҳуд ба гӯр бурданд.

Чараёни пурвусъати муҳочирати дехқонон ва табақаҳои дигари аҳолӣ ба водиҳои набунёди Тоҷикистон асосан ниммаи аввали соҳои 30-юмро дарбар мегирад. Аз нимаи дувуми солҳои 30-ум сар карда, раванди аз лиҳози ҳочагию кишоварзӣ аз ҳуд кардани заминҳои бекорҳобидаву навкорам ва корҳои ирригатсиониву мелиоративӣ сурат мегирад. Яъне то ин дам қисми асосии муҳочирони дар макони нав ҷойгир шуда, ба инкишофи ҳочагии кишоварзӣ, корҳои ирригатсиониву мелиоративӣ ба таври ҷиддӣ машғул мегарданд.

Бояд зикр кард, ки дар ҳуччатҳо, маҷмуаҳои оморӣ, адабиёти таъриҳӣ то ин дам ягон рақаме, ки шумораи аниқи муҳочиронро дар тӯли солҳои 20-ум ва 30-уми асри XX ба таври умумӣ муайян намояд, вуҷуд надорад. Далелу рақамҳое, ки оид ба муҳочират дар солҳои алоҳида вомехӯранд, ниҳоят ҳархела ва ба ҳам

зиданд. Бинобар ҳамин, мо кӯшиш кардем, ки далелу рақамҳои гуногунро ҳаматарафа омӯхта, ба тарозӯи ақлу идрок баркашида, шумораи умумии муҳочиронро дар давраҳои муайян анику равshan созем. Мувофиқи ҳисобу китоб шумораи муҳочирон дар Тоҷикистон аз соли 1924 то соли 1937, яъне то дами мунтазам ба ноҳияҳои навбунёд қӯчонидани дехқонон зиёда аз 70 ҳазор хоҷагиро ташкил мекард. Аз соли 1937 то соли 1941 бошад шумораи ҳарсолаи муҳочирон нисбати солҳои пешина ниҳоят кам ба назар мерасид.

Дар ин давра макони асосии муҳочиронро ноҳияҳои навбунёди водии Вахш ташкил мекарданд ва қисми бештари дехқонон ба ин чо фиристонида мешуданд. Мувофиқи маълумоти муҳаққикони ин соҳа аз соли 1925 то соли 1941-ум аз ноҳияҳои муҳталифи Тоҷикистон ва берун аз марзи он ба водии Вахш 48,7 ҳазор хоҷагии дехқонон муҳочир карда шуда буд. Агар ба ин рақам хоҷагиҳои фирориёни аз Афғонистон баргашта ва коргарону мутхассисони баъди анҷоми иншоотҳои ирригатсионӣ дар водии Вахш монда ҳамроҳ карда шавад, ин шумора ба 65 ҳазор хоҷагӣ мерасад¹⁵⁰.

Бояд изҳор кард, ки дар раванди муҳочиркунӣ ба заминҳои бекорхобидаву навкорам ҷараёни ба макони пешина бозгаштани дехқонон пайваста мушоҳида карда мешуд., ки ин аз шумораи умумии кӯчбардоштагон таҳминан 15-20 фоизро ташкил мекард. Ин ҷараён дар он замон сабаҳои муайяни сиёсӣ ва иқтисодиву иҷтимоӣ дошт.

Ба куллӣ норасоиҳо, каҷравию ҳатоиҳо нигоҳ накарда, Ҳукумати Ҷумҳурӣ ва ҳизби коммунист ва мақомоти салоҳиятдор дар тӯли охири солҳои 29-ум ва 30-уми асри XX барои амалӣ гардоидани сиёсати аз ноҳияҳои сераҳолии кӯҳсор ба водиҳои навбунёду

¹⁵⁰ Курбонова Ш.И. Китоби нобурда. С.76.

камаҳолӣ муҳочир кардани дехқонони зиёдеро ба сомон расониданд. Ба ҳаёт тадбик кардани ин сиёсати муҳими иқтисодӣ –иҷтимоӣ ва маданий- маишӣ дар шароити Тоҷикистони камзамин барои инкишофи ҳаматарафаи кишоварзӣ, заминкушоиву мелиоратсия ва амсоли инҳо аҳамияти ниҳоят қалон дошт. Ҳалли ин масъала дар он солҳо ба муттаносуби демографӣ дар дехоти тоҷик ҳамаҷониба мусоидат кард. Муҳочирати дехқонон дар солҳои 30-ум бо бâъзе хусусиятҳои хеш фарқ мекард. Яке аз ин хусусиятҳо ҳарактери оммавӣ қасб кардани он маҳсуб мегашт. Таҷрибаи таърихӣ собит месозад, ки сиёсати муҳочиркунӣ ва хусусан муҳочирати дохили ҷумҳурӣ раванди воқеиву ҳаётӣ ба шумор мерафт ва барои ҳоҷагии ҳалқи Тоҷикистон аҳамияти бебаҳо дошт ва дорад.

Аmmo баъди оғози Ҷангиги Бузурги Ватаний муҳочирати аграрӣ дар давраи муайян қатъ гардид ва дар солҳои панҷсолаи пас аз ҷангӣ боз эҳё шуд.

IV

Бо техника ва қадрҳои механизаторӣ таъмин кардани заминҳои науву бекорхобида.

Масъалаи тайёр кардани қадрҳои механизаторӣ дар охири солҳои 20-ум ва солҳои 30-юми асри XX дар Тоҷикистон бевостиа ба ҳаракати колхозӣ ва ҷараёни азҳудкардани заминҳои науву бекорхобида, инкишофи ирригатсияю мелиоратсия ва муҳочирати дохилӣ саҳт алоқаманд буд. Маълум, ки дар шароити Тоҷикистон, ки дар гузашта яке аз гушаҳои аз лиҳози иқтисодиву техникӣ ақибмондаи саризми рус маҳсуб буд. Баъд аз ғалабаи инқилоби октябр бошад то соли 1929-ум Тоҷикистон дар ҳайати ҷумҳурии Ӯзбекистон чун ҷумҳурии муҳтор маҳсуб буд, ки истиқлолияти пурра надошт. Танҳо пас аз соли 1929, ки ҷумҳурии соҳибистикӯл гашта, ба ҳайати Иттиҳоди Шуравӣ дохил мешавад, бâъзе масъалаҳои иҷтимоӣ- иқтисодии

хешро нисбатан мустақилона ҳалу фасл мекунад. Чумхурӣ дар охири солҳои 20-ум ва ибтидои солҳои 30-юм ҳамчун чумхурии аграрӣ маълум буд, ки ин вазъият имконият намедод, ки техникаи замонавии хочагии кишоварзиҳо дошта бошад. Вақте ки ҳукумату хизби коммунист дар маштаби мамлакат масъалаи колективонии суръатноки хочаги кишоварзиҳо ба миён гузоштанд, тамоми чумхуриҳои шуравӣ барои иҷрои саривақтии ин масъалаи дар он солҳо муҳим ва ҳалкунанда ба шумор мерафт, вазифадор карда мешуданд. Аммо, дар он айём бо асбобу анҷоми хочагии кишоварзии бобоӣ на соҳти колхозӣ ва на масъалаҳои инкишифи системаҳои ирригатсионӣ, мелиоративӣ ва азхудкардани заминҳои нав аз имкон берун буд. Чунин шароитҳоро ба эътибор гирифта, ҷараёни аз марказ ба чумхурии Тоҷикистон фиристонидани тенҳикӣ ҳамонвақтаи хочагии кишоварзӣ бо қадрҳои механизаторӣ оғоз меёбад.

Тавре ки дар боло изҳор карда шуд, дар солҳои панҷсолаи якум нисбати давраи барқароркунӣ соҳтмонҳои азими ирригатсионӣ ва азхудкуни заминҳои нав бо суръат идома мейфт, ки он ҳам техникаи пурӯзиҳои ва ҳам маблағи зиёд талалб мекард. Чунин вазъиятро ба эътибор гирифта, бо мақсади аз лиҳози техниқӣ таъмин кардани хочагии кишоварзӣ ва ирригатсияю мелиоратсияи замин ҷараёни ба чумхурӣ дохил карадни инвентар (асбобу анҷом) тез карда мешавад. Аз соли 1929 то 1932 ба чумхурӣ зиёда аз 30,5 ҳазор сипари (плуги) бо асп ҳаракткунанда, зиёда аз 35,2 ҳазор мола, наздики 13,5 ҳазор сеялок (мошини тухмпошӣ), 11,5 ҳазор культиватор (мошини заминнармкунӣ), 8,2 ҳазор каланд, 11 сипари (плуги) трактор ва 79 молаи трактор (борон) ба чумхурӣ ворид гаштанд¹⁵¹.

¹⁵¹ БМДҶТ. Ф..20, р 2, д.397, в, 8, 11.

Дар натиҷаи саноаткунонии мамлакат колхозҳо ва совхозҳо бо тракторҳо ва дигар техникаи хочагии кишоварзӣ ва хочагии об таъмин карда шуданд, ки ин ҷараён маҳсусан барои чумхурии Тоҷикистон комилан аҳамияти қалони иқтисодӣ дошт. Ин мувафаққият ба он оварда раксонд, ки шумораи СМТ (стансияҳои мөшину тракторӣ) дар Тоҷикистон дар айни долу зарби корҳои бузурги ирригатсионӣ ва мелиоративӣ сол аз сол аз ҳисоби чумхуриятҳои саноатии мамлакат зиёд мешавад. Масалан, шумораи СМТ аз соли 1930 то 1932 дар Тоҷикистон аз 4 то 19 расид. Дар соли 1931 бошад 7 СМТ- нав бунёд карда шуданд: дар Сталинобод, Қурғонтеппа, Ҷиллиқӯл, Ғарҳор, Қӯлоб, Нов ва Конибодом. Соли 1932 бошад 8 СМТ дар Ҳисор, Янгибозор, имрӯза Рӯдакӣ, Ваҳш, Ҳучанд, Исфара, Ӯротеппа ва Панҷакент бунёд гардид. СМТ дар базаи хеш 1085 трактор доштанд. Иқтидори парки тракторӣ зиёда аз 4 баробар, яъне аз 3 то 14,4 ҳазор қувваи асп афзуд. Танҳо дар минтақаи водии Ваҳш соҳтаи СМТ зиёда аз 100 трактор дошт.¹⁵²

Маълум, ки дар солҳои 30-юм яке аз омилҳои мухими азхудкунии заминҳои нав ва системаҳои ирригатсионӣ ва ба он ҷо кӯчонидани мӯҳоҷирони меҳнатӣ ва онҳоро бо ҷову макон ҷо ба ҷо кардан мавқеи СМТ ва қадрҳои он қалон буд. Агар дар солҳои панҷсолаи якум ва дуюми инкишофи хочагии ҳалқ баробари барпо кардани якчанд СМТ ва ганӣ гардонидани онҳо аз техникаи замонавӣ, дар панҷсолаи сеюми хочагии ҳалқ бошад баробари соҳтани якчанд СМТ нав, ҳаракат мерафт, ки онҳоро бо техникаи пуритидори ҳозиразамон таъмин карда, ташкили меҳнатро беҳтар намудан меистод.

¹⁵² Очерк истории колхозного строительства в Таджикистане (1917-1965 годы). С.80-81.

Таъмин кардани чаранёни системаҳои ирригатсионӣ, мелиоративӣ ва аз худ кардани заминҳои наву бекорхобида бо техникаи зарурӣ, дар солҳои пеш аз ҷангӣ яке аз масъалаҳои муҳим ва ҳалкунандай Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб мерафт. Дар он солҳо ҷунин шиоре ба пеш омада буд, ки «техника ҳамаро ҳал мекунад». Аз ин лиҳоз ин масъала дар мамлакат яке аз масъалаҳои ҳалкунандай ҳаёти ҷамъиятӣ маҳсуб буда, барои ҳаллӣ саривақтии он ҳизбу ҳукумати шуравӣ маблағро дарег намедоштанд. Дар натиҷаи саноаткунонии босуръати мамлакати шуроҳо масъалаи бо техникаи замонавӣ таъмин кардани ҷараёни соҳтмони ирригатсионӣ, мелиоративӣ ва азҳудкардани заминҳои наву бекорхобида дар мамлакат ва аз ҷумла Ҷумҳурии Тоҷикистон асосан ҳалли ҳудро ёфт. Баъд аз бо техникаи нав таъмин кардани ҳочагии қишоварзӣ дар мамлакат шиори нав пайдо мешавад, ки он ҷунини ном дошт »кадрҳо ҳамаро ҳал мекунанд«. Ин ҷунин маъниро доро буд, ки техникаро бояд кадрҳо идора ва кор фармоянд. Аз ин нуқтаи назар дар мамлакати шуроҳо ва аз он ҷумла Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳочагии ҳалқ инкишифи техникаю тайёр кардани кадрҳо баробар ҷараён мегирифт.

Вақте ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон иншоотҳои бузургу умумиҳалқӣ аз ҷумла обёйӣ ва азҳудкардани даштҳои ташналабу бекорхобидаи водии Ваҳш, системаҳои умумиҳалқии суръатноки канали калони Фарғона, қисми шимолии он ки ба Тоҷикистон таалук дошт, иншооти ирригатсионии канали калони Ҳисор ва ғайра оғоз гардидан ҷараёни бо техника таъмин кардан ва ба ин муносибат тайёр кардани кадрҳои ҳочагии обу азҳудкардани заминҳо наву бекорхобида низ оғоз мегардад.

Масалан, вақте ки дар аввали солҳои 30-уми асри XX ҷараёни азҳудкунонии водии Ваҳш оғоз мегардад, яке

аз масъалаҳои мухими ҳалли чунин иншоотҳои бузурги умумиҳалқӣ сари вақт бо техникаю технологияи замонавӣ таъмин кардани он мерафт. Маълум, ки дар он вақт ин масъала дар Тоҷикистон бе ёриву дастгирии умумиитифоқ ҳаллу фасли худро намеёфт. Барои ҳамин ҳам аз рӯзҳои аввали кори иншоотҳои аз тамоми ҷумҳуриятҳои Иттифоқ ва қабл аз ҳама аз Федератсияи Русия ба иншоотҳои ирригатсионии Тоҷикистон техникаи гуногун бо ихтиносмандон фиристида мешуд.

Дар ҳудуди Тоҷикистони имрӯза дар навбати аввал техникаи ҳочагии обу, мелиоратсияи замин ва азхудкунии заминҳои наву бекорҳобида ба водии Вахш равон карда мешуд. Дар шароити нисбатан бeroҳai водии Вахш, ки соҳтмони умумиитифоқӣ эълон карда шуда буд, аз дигар ҷумҳурияҳои иттифоқ ба соҳтмон оварда расонидани техника як масъалаи ниҳоят душвори боваринашаванда маҳсуб буд. Ин масъала дар шароити вучудияти Иттиҳоди Шуравӣ бо ширкати дастаҷамъии мутахассисони миллату ҳалқиятҳои гуногун ба сомон расонида мешуд, ки мардуми ҷаҳонро ба ҳайрат меовард.

Бо супориши Ҳукумати Шуравӣ ва ҳизб аз ҷумҳуриятҳои иттифоқ сари вақт техникаву технологияро бо муттаҳасисонаш бо азобу машақати зиёд ба соҳтмони водии Вахш оварда мерасониданд ва онро ба кор медароваврдан ва дар вақти лозимӣ онҳоро аз таъмир мебароварданд. Барои он ки фикру ақидаи изҳоркардаи мо беасосу бепоя ба назар нарасад оиди ин масъала мисолу далелҳо меоварем. Вақте ки ҷараёни азхудкунии водии Вахш оғоз ёфт, дар он ҷо на қувваи кории ихтиносманд ва на техникаи замонавӣ арзи вучуд мекард. Аммо, бе мутахассису техникаи заминкан нақшай кашидаи ин иншоот басомон намерасид. Барои ҳамин ҳам, ҷараёни ба водии Вахш ворид гаштани ҳам техникаю ба ҳам мутахассисон ба тамоми душвориҳои

ба пеш омада нигоҳ накарда рӯз то рӯз суръат мегирифт.

Аз ин рӯ, мутахасион ба хулосае омаданд, ки дар қисмҳои душворкоркуни канали калони Вахш бо тамоми санъати баланд техникаро эҳтиёткорона ва сари вақт истифода бурдан лозим буд. Маълум, ки ин техника бо мутахассисонаш аз шаҳрҳои саноатии мамлакати шуроҳо ва хориҷа ба ин чо бо сад душворӣ ворид мешуданд. Масалан, яке аз намудҳои техника, ки шумораи онҳо дар ибтидои соҳтмон ба 28 то экскаваторҳои тамғаҳои гуногуни хориҷӣ мерасид кор фармуда мешуданд. Яке аз воситаҳои асосии то ба соҳтмон оварда расонидани чунин техника, ин роҳи оҳани Тирмиз ба ҳисоб меравад. Пас аз ин техникаро дар биржаҳо (қаиқи калони боркаш А.Р.) аз тариқи Амударё то бандари Панҷи Поён мекашониданд. Аммо, ин ҳоли масъала набуд, зеро то маркази асосии «Вахшстрой» боз бештар 120 км роҳ мемонд.

Дар он вақт 120 км роҳ ин масофаи нисбатан дуру дароз буд, барои ҳамин ҳам ба миён масъала ба амал омад, ки техникии хоҷакии кишоварзӣ, аз ҷумла экскаваторҳоро бо роҳи худ бурдан лозим ва ё ба қисмҳо тақсим карда то ба коргоҳ расонидан шарт ва зарур аст. Ин корро муҳандисон ва мутахассисони ботаҷриба ба анҷом расонида, баъд аз ба сари соҳтмон расидан боз онро ба шакли коршоям баргардонидан лозим буд.

Кисм-қисм кашонида овардани экскаваторҳо то ба макони иншоотҳои ирригатсионӣ метавонист вақти зиёдеро талаб кунад, ки мутахассисон дар гирду атрофи ин масъала баҳсу андешаҳои зиёд мекарданд. Дар охир роҳи ҳалли ин масъала аз ҷониби муҳандис С.К. Калижнюк (муовини сардори соҳтмон) муайян карда шуд. Ӯ таклиф намуд, ки қисмҳои экскаваторҳоро дар бандари Панҷи Поён васл карда, онҳоро ба қитъаи

асосӣ бо гашти худашон ронда бурдан лозим аст. Ин таклиф аз ҷониби намояндаи фирмаи «Менк» мухандис Ҳевелт дастгирӣ ёфт.

Вале баъзеҳо ба монанди (муовини сармуҳандис роҷеъ ба механика А. М Телегин, мухандис-механизатор М.М. Кустодиев) ёфт шуданд ва мардумро боваркунониданӣ мешуданд, ки экскаваторҳо барои ҳайкарда бурдани роҳи дур пешбинӣ нагардидаанд ва то ҷойи зарурӣ нарасида аз кор баромаданашон аз имкон дур нест. Ҳатто комиссияи маҳсусе, ки маҷлиси машваратии истеҳсолӣ таъин карда буд, роҳи ҳаракти экскаваторҳоро санҷида ба хулосае омад, ки экскаваторҳоро бо гашти худашон бурдан имконнозазир аст. Дар охир ба онҳо муяссар гардид, ки ба ин сардори соҳтмон Р.Я. Измайлово бовар қунонанд ва ў васлсозии экскаваторҳоро дар бандар манъ намуд. Бахсу мунозираҳо тӯл мекашиданд, беасосии чунин андешаҳо исбот карда мешуданд. Маҷлиси Кумитаи ҳизбии «Ваҳшстрой» яучанд бор доир гардид ва ниҳоят таклифи С.К. Калижнюкро қатъиян дастгирӣ ва тадбирҳои даҳлдор андешид. Дар охир қарор дода шуд, ки экскаваторҳо бо гашти худашон ба қитъаи асосӣ оварда шавад.¹⁵³

Ба шахсони камбовару сустирода зарба зада, қумитаи ҳизбӣ қарори хешро ба ҳаёт тадбиқ намуд. Бо гашти худ рондани экскаваторҳои маркази «Менк», ки тасмачарҳ буданд бомуваффақият оғоз ёфт. Ин вазифаро ба ихтиёри коргарони драга (мошинҳои маҳсуси заминканӣ А.Р.) гузашта шуд. Дар сари рули якумин «Менк- Гамбург ба навбат Сабуренко ва рафиқонаш менишастанд. Дар ду рӯз мошин аз қитъаи душвортарин –дарёбоди Панҷ бо регзори равон ба пуштакӯҳ баромад. Дар тӯли ин ду рӯз «мо ташвиши зиёд кашидем»,– баъдтар ба хотир меоварад собиқ

¹⁵³ Ниг. Ҳамроев М.. Таърихи обёрии Ваҳш. С. 39-40.

муншии кумитаи ҳизбии «Вахшстрой» Н.И. Епифанов. Баъди 9 рӯз экскаватор ба қитъаи асосӣ расиданд ва бо гашти худ ба ин чо якчанд экскаватор оварда шуд.¹⁵⁴

Хукумату ҳизби коммунисти Иттифоқ ва хукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон баҳри пешрафту муваффақиятҳои иншооти бузургӣ «Вахшстрой» доимо ғамхорӣ карда, қабл аз ҳама ин майдони ҳарбу зарби меҳнатиро бо техникаи замонавӣ таъмин мекарданд, зоро ба охир расонидани ин иншоот ба пешрафти ҳочагии ҳалқи мамлакат бисёр мадад мерасонд. Натиҷаи он аст, ки соли 1933 дар ин иншооти аср 25 экскаваторҳои пурӯзвват ба кор дароварда шуда буданд. Дар ибтидои соли 1934 бошад дар бунёди шабакаи ирригатсионии водии Вахш 220 мошинҳои заминканию хоккашонӣ ва 17 фресно (бели лағжандай тракторӣ А.Р.) дар истеҳсолот кор фармуда мешуданд.¹⁵⁵

Моҳияти бузурги «Вахшстрой» боз дар он зоҳир мегардад, ки ҳоло дар аввали моҳи октябри соли 1931 ШКХ ИЧШС доир ба ин масъалаи дар он вақт тағдирсоз қарор ирсол намуд, ки дар он «Вахшстрой» ба гурӯҳи иншоотҳои маҳсуси зарбдори мамлакат ворид карда мешуд. Инро ба эътибор гирифта барои соҳтмони «Вахшстрой» 250 тракторҳои маркази ҳархела бо қисмҳои истиёти ва бо қадрҳо таъмин карда шуда буд¹⁵⁶. Дар бораи ғамҳории роҳбарияти Иттиҳод ва Тоҷикистон нисбати соҳтмони азими «Вахшстрой» боз он рақам шаҳодат медиҳад, ки дар ниммаи аввали солҳои 30-юми асри XX дар истеҳсолоти ин чо 500 трактор фаъолият мекард.¹⁵⁷

Яке аз масъалаҳои муҳими ҷараёни соҳтмони ирригатсионии «Вахшстрой» ин ташкил кардани корхонаҳои таъмиркуни техника ба шумор мерафт, ки

¹⁵⁴ Ҳамроев М.. Таърихи обёрии Вахш. С. 40.

¹⁵⁵ Коммунист Таджикистана. ,13-уми сентябри соли 1958.

¹⁵⁶ БДТНҶТ. Ф.3,р.6, д, 48,в. 49.

¹⁵⁷ Коммунист Таджикистана, 13 сентябри соли 1958.

ба ин масъала ҳам диққати ҷиддӣ дода мешуд, зеро корҳои заминканию бетонрезӣ ва дигар машгулиятҳои вазнин зуд-зуд техникаро аз кор мебароварданд. Бо ҳамин мақсад дар роҳи соҳтмони иншооти ирригатсионӣ дар ҳар участкаи рафти кор устохонаҳо бо таҷхизоту устоҳо таъмин буданд. Устохонаҳои асосӣ дар минтақаи марказии соҳтмон ҷойгир буданд. Онҳо дорои 41 дастгоҳ, 12 матор, як генератор ва 3 динамомошин махсуб буданд. Чунин таҷхизот дар ҳафт сех ҷойгир карда шуд. Аммо, таҷриба нишон дод, ки устохонаҳои марказӣ талаботи соҳтмонро оиди таъмири техника ҷавоб дода наметавонанд. Соли 1932 боз як устохонаи механикӣ дар қитъаи дуюми соҳтмон барпо карда шуд, ки онҳо махсус тракторҳоро таъмир мекарданд.¹⁵⁸

Маълум, ки молҳо, маводҳои соҳтмонӣ ва таҷхизодҳо барои соҳтмони иншооти ирригатсионии Вахш аз тамоми гушаву канори собиқ Иттифоқ, аз виолияту шаҳрҳои саноатии Федератсияи Русия, Белорусия, Украина, Арманистону Озорбайҷон ва Гурҷистон ва дигар ҷумҳуриятҳои Иттифоқ дастрас карда мешуданд. Барои чунин борҳо ва таҷхизотҳоро ба соҳтмони Вахш бурда расондан аз ҷониби Ҳукумати Марказӣ зиёда аз 350 мошинҳои боркаш ҷудо карда шуда буд.

Дар ҷараёни соҳтмон мавқеи нақлиёти боркаш ва асбу арроба ва уштур дар шароити Тоҷикистон кам набуд. Чунин навъи нақлиёт ҳам вазифаҳои доҳили соҳтмон ва ҳам берун аз онро ичро мекард. Баҳри таъмини ин навъи нақлиёт аз ҷумҳурияҳои Осиёи Миёна -аспу уштури зиёд ҳаридорӣ карда шуд. Масалан, дар аввали моҳи июни соли 1931 нақлиёти боркашу аспу аробаи «Вахшстрой» 597 асп буд, ки аз он 402 тои он коршоям ҳисоб меёфт, аз 102 уштур бошад

¹⁵⁸ Коммунист Таджикистана 21 августи соли 1931.

танҳо 67 тояш коршоям ба ҳисоб мерафт. Дар солҳои минбаъда дар натиҷаи баъзе ҷорабиниҳоро андешидан шумораи нақлиёти аспу ароба рушт ёфт. Масалан, соли 1933, шумораи аспҳо алакай ба 3000 ва уштурҳо ба 2000 расид, ки барои тезонидани суръати соҳтмони ирригатсионӣ мусоидат намуд.¹⁵⁹

Дар рафти соҳтмони иншоотҳои ирригатсионӣ, мелиоративӣ ва азхуднамудани заминҳои нав, бунёдироҳу хиёбонҳо дар шароити онвақтаи табиии водии Вахш баробари техника истифодаи корвони уштурҳо чун нақлиёти хеле зарурӣ басо бомаврид ва айни мудда ба ҳисоб мерафт.

Соҳтмони иншоотҳои гидротехникии водии Вахш ба хизмати чунин нақлиёт ҳусусан барои қашонидани ҳаргуна бор аз як ноҳия ба ноҳияи дигар эҳтиёҷ дошт. Чунини эҳтиёҷи Тоҷикистонро ба назар гирифта, Ҳукумати Ҷумҳурии Қазоқистон ба таври ихтиёրӣ якчанд оилаҳоро бо корвони уштурҳо ба соҳтмони Вахш фиристод. Маъсалаи интихоб ва ҷо ба ҷо кардани оилаҳои уштурбонон дар маркази диққати Ҳукумати Ҷумҳурӣ ва мақомоти маҳаллии Ҳокимияти Шуравӣ меистод, чунки инкишофи зоти уштур ва уштурпарварӣ ба интихоби ҷой ва тарзи ҳаёти иҷтимоӣ- иқтисодии муҳочирон вобастагии зич дошт. Бо ҳамин мақсаад 2-юми ноябрисоли 1930-юм ШКХ Ҷумҳурии Тоҷикистон »Дар бораи ҷойгир кардани ҳочагиҳои қазоқҳои уштурпарвар« қарори маҳсус интишор намуд. Онҳо дар ноҳияи Қурғонтеппа ҷойгир карда шуданд. ШКХ ҷумҳурӣ дар қарори мазкур ба Комиссариати ҳалқии ҷумҳурӣ супориш дод, ки дар муддати як рӯзи баъди интишори қарор ғурӯҳи заминсозонро ба ноҳияи Қурғонтеппа бифиристад ва ба ҳочагиҳои уштурпарвар фавран мувофиқи ҳаҷми муайян замин ҷудо кунад. Ба

¹⁵⁹ Касимов А., Ҳамраев м. Развитие орошения земель Советского Таджикистана., Душанбе, 1985, С.43-44.

кумиҷроји ноҳияи Қурғонтеппа супориш дод, ки дар ҷойҳои зисти ин ҳоҷагиҳо шурои ҷамъияти мустақили миллӣ таъсис дидад.¹⁶⁰

Албатта техникаю воситаҳои нақлиётро ба макони соҳтмони иншоот бурда расонидан бечунучаро вазифаи қадрхову мутахассисон маҳсуб буд. Дар он замон мувофиқи таъмини техника, ки аз тамоми Иттифоқ ба даст дароварда мешуд, қадрҳо низ намояндагони миллату ҳалқиятҳои мамлакати бузург буданд, дар кори соҳтмони иншотҳои ирригатсионӣ сахми арзандай хешро гузоштаанд. Масалан, дар ҷараёни соҳтмони системаи ирригатсионии «Ваҳшстрой» дар қатори намояндагони ҳалқияту миллатҳои дигар, инчунин коргарони Боку иштирок варзидаанд. Бо ташаббуси онҳо дар қулли сеҳҳои марказии устоҳонаҳои механикӣ бригадаҳои зарбдор ташкил карда шуданд, ки дар байни онҳо мусобиқаҳо ташкил карда шуда буд.

Бояд изҳор кард, ки намунаи меҳнати қаҳрамононаро коргарон ва инженер - техникҳо маҳсусан дар вақти бунёди оббандҳои зинадори Ҷилликӯл моҳи марта соли 1934 бармалло нишон доданд. Дар даҳ рӯзи фатҳи ин иншоот бисёр коргарон ва дигар мутахассисон меҳнати шоён нишон дода, баъзеи онҳо дар як рӯз то 12-14 соат меҳнати фидокорона нишон доданд.

Корҳои асосиро оиди соҳтмони канал механизаторҳо, экскаваторҳо ва ронандагони онҳо иҷро менамуданд. Дар рафти соҳтмон бисёре аз онҳо истеҳсолкунандагони шоиста ва қаҳрамонони соҳаи заминканӣ гардиданд. Масалан, бригадаи зарбдори драгерӣ (мошини маҳсуси заминканӣ) И.П. Пашков моҳи апрели соли 1932 нақшай корҳои заминканиро 117

¹⁶⁰ Систематическое собрание действующих законов Таджикской ССР. Таджикгосиздат, Сталинабад, 1932, С. 494.

% ва дар даҳаи аввали моҳи май 172% ичро намуд. Драгери калон Т. Ленин, экскаватори маркаи «Менк V1-2» қабул намуда, дар байнни машинистон қабл аз ҳама интизоми қавиро ҷорӣ карда, қадрҳои камтаҷрибари таълиму тарбия дод.¹⁶¹

Набояд аз нақши хотир дур кард, ки дар солҳои соҳтмони ирригатсионии водии Вахш ва азхудкуни заминҳои наву бекорхобида саҳми занон кам нест. Дар ин соҳтмонҳо шумораи онҳо ба 626 мерасид, ки аз байнашон муҳандисон, техникҳо, ҳарротҳо, бетонрезҳо, таъмиргарони маркази устоҳонаҳои механикӣ ва дигар участкаҳои кор машгули истеҳсолот буданд.

Дар аввали соли 1933 мусобиқаи сотсиалистӣ ва ҳаракати зарбдор дар байнни колективи бинокорони «Вахшстрой» авҷ гирифт. Устоҳонаҳои механикӣ нақшай моҳи январи соли 1933-ро 105 %, моҳи февралро 131% ичро намуданд.

Воқеяти «Вахшстрой» аз рӯйи рӯҳбаландӣ, ҷӯшуҳурӯши меҳнатӣ ва корнамою қаҳрамониҳои бемисл тавсиф карда мешавад. Бригадаи Бредун, ки дар соҳтмон машҳур буд, ба корҳои заминковии иншооти асосиро бомуваффакият ичро намуд. Баъд ба ў корҳои бетонрезиро супориданд. Бредун дар бораи бетон ягон фаҳмише надошт. Ба ў лозим омад, ки тамоми корҳои навро дуруст биомӯзанд ва бо мадади созмони ҷавонон бригадаи ҳисобӣ ҳочагии ў бетонрезиро азхуднамуд.

Аз бригадаи ў чунин коргачавонон, ба мисли Мирҳамид Мирзоев, техник Досов, коргар Кузмин ва дигарон дар иншооти асосӣ бетонрезони беҳтарин гардианд.¹⁶²

Аз колхози «Октябрி Сурхӣ»-и ноҳияи Хуҷанд чун садҳо дигар дилдодагони соҳтмони Вахш Полвон

¹⁶¹ Ниг. Касимов А., Ҳамраев м. Развитие орошения земель Советского Таджикистана. С. 55.

¹⁶² Ҳамроев М. Таърихи обёрии водии Вахш. С.70.

Каримзода омад. Дере нагузашта ў худро дар ҷараёни истехсолот чун шахси қавииродаю меҳнатдӯст нишон дод ва дар натиҷа ба сарвари бригадаи беторезон таин гардид. Дар рафти корҳои истехсолӣ аъзоёни бригадаи ўз аз дигарон куллан фарқ мекарданд. Дар натиҷаи андухтани таҷрибаи истехсолӣ аъзоёни бригадаи ўз ки собиқ колхозчиён маҳсуб буданд ба қишоварзон, ба коргарони пешқадам, мутухассисони чунин як иншооти бузурги аср «Ваҳшстрой» мубаддал гаштанд.¹⁶³

Бояд изҳор намуд, ки дар солҳои 30-ми асри XX соҳтмони ирригатсионии «Ваҳшстрой» дар шароити ниҳоят хушку гарми ноҳияҳои марказӣ ва ҷанубии ҷумҳурии Тоҷикистон, маҳз бо мададу ёрии ҳамаҷонибаи Ҳукумати Марказӣ, иштироки намояндагони миллату ҳалқиятҳои СССР амалӣ гардид. Дигар ин ки чунин соҳтмони азими аср бе техникаи мураккаби муҳандисии заминсозиву заминканӣ дар муддат нисбатан қӯтоҳ иҷронашаванда маҳсуб буд. Тавре ки дар боло ишора рафт техникаи дар он вақт мураккаби заминсозиву заминканӣ бе меҳнати шабонарӯзии ҳазорҳо кадрҳои таҷрибаноки коргарӣ ва инженер - техникӣ иҷронопазир буд, ки он ба ҳеч шахс пинҳон нест. Ин ғалаба натиҷаи ягонагиу ҳамbastagии ҳалқҳои мамлакати паҳновари Шуравӣ ба даст оварда шуд, зоро «Ваҳшстрой» барои пешрафти иқтисодӣ - иҷтимоӣ ва илмиву фарҳангии тамоми ҳалқҳои мамлакат хизмат кард ва имрӯз низ хизмат кардаистода аст.

Агар каме бошад ҳам корҳои соҳтмонии «Ваҳшстрой» бо мисолҳо нишон дода шавад, маълум мегардад, ки танҳо дарозии умумии каналҳои калон, гурӯҳи обёрий ва танзимакҳое соҳтаву аз нав бунёд карда шуда буд, ба 13 ҳазор км мерасид. Дар онҳо

¹⁶³ Курочкин И. Ваҳшстрой (очеркҳо ва қайдҳои сафар), Тошкент-Самарқанд, 1934, С.82.

наздики 10 ҳазор иншоотҳои гидротехникий бунёд шуда буданд. Дар натиҷаи амалӣ гардидан қулли корҳои обёрии набати аввали водии Вахш 30 млн. метри мукааб корҳои заминканӣ, 40 ҳазор метри мукааб корҳои бетонию оҳану бетонӣ, 22 ҳазор метри мукааб соҳтмонҳои чӯбин ва гайра бунёд ёфтанд.

Аз лиҳози техникий таъмин будани «Вахшстрой» аз рӯйи меъёрҳои онвақта ниҳоят баланд ба назар мерасид. Ба ин соҳтмони азим 28 экскаватори тағмаҳои гуногун, 130 трактор, 450 автомашин, 2 конвейер-траспортёр, 163 механизми заминковии конструксияҳои гунгун, чуйканҳо ва чигинаҳои аспӣ хизмат мерасониданд.¹⁶⁴

Факту рақамҳо шаҳодат медиҳанд, ки соҳтмони ирригатсионии Вахш дар ҳамон солҳо дар миқёси Иттиҳоди Шуравӣ соҳиби парки калонтарини тракторӣ ба ҳисоб мерафт. Масалан, дар соҳтмони калонтарини Иттиҳоди Шуравӣ дар ҳамон вақт «Днепрострой» 14 экскаватор, дар соҳтмони канали Панама 16 экскаватор, дар «Вахшстрой» бошад танҳо дар ибтидиӣ кор 28 экскаватор ба соҳтмон ҷалб карда шуд.¹⁶⁵

Баробари бо техника сари вақт таъмин кардани «Вахшстрой», масъалаи бо қадрҳо ва қабл аз ҳама бо коркунони инженер-техникий таъмин кардан дар ҷои аввал меистод. Яъне, аз лиҳози базаи моддӣ- техникий таъмин кардани соҳаи ҳочагии кишоварзӣ дар назди Ҳокимияти Шуравӣ ва ҳизби коммунист масъалаи ҳалкунанда шуморида мешуд. Дар қарори хеш аз 11 апрели соли 1938 «Дар бораи ҷорабинҳо оиди инкишофи ҳочагиҳо ва соҳтмони маданий- маишӣ дар Ҷуҳурии Шуравии Сотсиалистии Тоҷикистон», ШКХ СССР ва КМ ҲҚУ (б) Комисариати Ҳалқии Заминдориро вазифадор намудан, ки дар Тоҷикистон 3

¹⁶⁴Ниг. Ҳамроев М. Таърихи обёрии водии Вазш. С.94.

¹⁶⁵БМДТНТ. Ф. 4414,р.1 д. 540,в. 165.

СМТ-ии нав, 235 трактор ва 20 комбайн чудо намоянд. Пас аз қабули ин қарор Комиссариати халқии Заминдории СССР ба Тоҷикистон 129 трактор ва 21 комбай фиристод. Дар натиҷа дар ҷумҳурӣ стансияҳои машинӣ тракторӣ (СМТ) дар Ғунҷӣ, Қаромазор ва Ҳаволинг барпо карда шуданд¹⁶⁶.

Ин ва дигар мисолу далелҳои боварибахш ба он шаҳодат медиҳад, ки Ҳукумати марказӣ ва ҳизби коммунист, барои рушту такомули соҳаҳои ҳочагии қишоварзии Тоҷикистон ва маҳсусан паҳтакорӣ аҳмияти ҷиддӣ дода, сол аз сол базаи моддӣ -техникии сектори аграриро қавӣ мегардониданд.

Дар ин ҷо метавон ҷанде мисолҳо овард, то ки андешаи зикршударо тасдиқ намояд. Масалан, дар ибтидои нақшаи панҷсолаи сеюми инкишофи ҳочагии халқ дар ҷумҳурӣ 46 СМТ амал карда бошад, соли 1940 шумораи онҳо ба 51 расид. Базаи истеҳсолии онҳо беҳтар гардид. Дар ҳочагии қишоварзӣ парки тракторҳо аз 3740 мосини соли 1937 то ба 3884 мосини соли 1940 омада расид. Шумораи комбайнҳо аз 63 то 137 ва мосинҳои боркаш бошад аз 811 то 1533 адад расид¹⁶⁷.

Дар охири солҳои 30-юми асри XX дар ҷумҳурӣ Ӯзбекистон ва Тоҷикистон корҳои бузурги ирригарсионӣ ва мелиоративӣ бо қувваи халқ бо суръати тез ва бонатиҷа бурда мешуд. Соҳтмони канали қалони Фарғона, ки дар он замон дар шароити онвақта иншооти бузурги ирригатсионии тезамал ва умумиҳалқӣ маҳсуб буд, ташабbusi меҳнаткашони ҷумҳуранияҳои ҳамсояро бедор мекард. Масалан, моҳи октябри соли 1939 колхозчиёну колхозчизанони ноҳияҳои шимолии ҷумҳурӣ Тоҷикистон ташабbus

¹⁶⁶ Очерк истории колхозного строительства в Таджикистане (1917-1965 годы), С 145.

¹⁶⁷ Таджикистан за 40 лет. Душанбе 1964, С. 98.

нишон дода изҳор намуданд, ки онҳо тайёран соҳтмони Канали Калони Фарғонаро аз шаҳри Конибодом то ба шаҳри Ленинобод идома диҳанд. Чунин ташаббуси умумихалқиро Ҳукумати Иттифоқ ҳамаҷониба дастгирий намуда, аз лиҳози моддӣ ва техникий ба Ҷумҳурии Тоҷикистон мадади ҳамаҷониба расонида шуд.

Бо мақсади ба лоиҳа гирифтан ва иншооти ирригатсиониро соҳтан аз ҷониби ШКХ СССР ва КМ Ҳизби Коммунистӣ ба ҷумҳурии Тоҷикистон 5 млн. сӯм, 10 автомашини ЗИС-5, 10 автомашини ГАЗ-АА, 5 автомашини ПИКАП-М-1, 10 трактори ЧТЗ, 10 мошини заминканию хоккашонӣ, 4 электростансияи сайёр,, 3 ҳазор метри куби чуб, 1500 т. сement, 300 т. оҳан ва дигар маводҳои соҳтмонӣ, инчунин хурокворӣ дода шуд.¹⁶⁸

Дар натиҷаи меҳнати диловаронаи колхочиёну колхозчизанон, кормандони инженер-техникий ва умуман баҳодурони ноҳияҳои шимолии Тоҷикистон соҳтмони қисми шимолии Канали Калони Фарғона дар муддати 24 рӯз соҳта шуд. Дар ин муддат онҳо тавонистанд пеш аз вакт наҳри 60 километраро соҳта зиёда аз 900 ҳазор метри кубӣ хоку шагал бароваранд.¹⁶⁹

Тавре ки дар боло изҳор карда шуд аввалин соҳтмони калонтарини иригатсионӣ ва мелиоративии ҷумҳурии Тоҷикистон «Ваҳшстрой» ба ҳисоб мерафт, ки дар зарфи солҳои (1931-1934) навбати аввали он бомуваффақият ба анҷом расид. Дар ин соҳтмони азим аз 12 то 20 ҳазор одамон кор кардаанд. Танҳо як худи экскаваторҳо 24 то буданд, яъне 2 маротиба аз Днепрострой зиёд буд. Аз тамоми гушаву канори

¹⁶⁸Очерк истории колхозного строительства в Таджикистане (1917-1965 годы), С. 149.

¹⁶⁹ Коммунист Таджикистана, 18 октябрь 1940.

мамлакат ба ин соҳтмони аср муҳандисон, техникҳо ва коргарони ихтисосманд омада қувваю дониши хешро баҳри ободии Ватани тоҷикон дареф надошта, таҷрибаи андухтаи худро ба коргарони маҳаллӣ медоданд. Дар ҷараёни соҳтмон бисёр коргарони маҳаллиро таълим доданд, ки аз байни онҳо муҳандисон ва коргарони касбӣ бавоя расиданд ва онҳо минбаъд дар дигар иншҳои обёришаванда дилпурона кор намуданд.

Дар солҳои панҷсолаи дуюм соҳтмони системаи ирригасионии Ваҳш бомуваффақият ба анҷом расид. Дар оҳири панҷсола ин система 72 ҳазор гектар заминҳои ташналаби водии Ваҳшро шодоб намуд.¹⁷⁰

Баробари «Ваҳшстрой» корҳои соҳтмонҳои ирригатсионӣ инчунин дар ноҳияҳои алоҳидаи ҷумҳурии Тоҷикистон бо муваффақият бурда мешуд. Масалан, дар солҳои 30-уми асри XX соҳтмони сарбанди Чубек дар ноҳияи Маскав ва сарбанди Арал дар ноҳияи Куйбешев оғоз гардид, ки онҳо пеши роҳи заминҳои корамро аз обзеркунӣ ҳифз мекарданд. Дар ҳамин вакт инчунин корҳои азnavsозиву инкишофи системаҳои обёрии Ҳучабоқирғон ривоҷ гирифт.

Дар солҳои панҷсолаи сеюми инкишофи ҳоҷагии ҳалқ бо ташаббуси меҳнаткашони Осиёи Миёна, аз ҷумла Тоҷикистон соҳтмонҳои ҳалқии суръатнок руи кор омад ва онро роҳбарони маркази мамлакат ва маҳалҳо бо ифтихор тарафдорӣ намуданд. Ба ин муносибат дар ҳамон вакт рӯзномаи «Правда» навишта буд, ки ҳаракати умумиҳалқи барои об, барои ҳосили баланди пахта-саҳифаи дураҳшони таърихи Тоҷикистон аст.¹⁷¹

¹⁷⁰ История таджикского народа, т. 3, кн. 1 М., 1964, С. 307.

¹⁷¹ Хамидов С. Народное скоростное ирригационное строительство в Таджикистане в 1939-1942 гг.- «Изв. АН Тадж .сср. Отд. Общ. Наку», 1962, № 4, С.. 48.

Хусусияти маҳсуси соҳтмонҳои суръатноки системаҳои ирригатсионӣ аз он иборат буд, ки ташаббуси он аз худи оммаи ҳалқ баромадааст ва умуман онҳо бо қувваю бозӯ ва маблағи хеш онро амалӣ намуданд. Масалан, агар соли 1937 аз ҳисоби маблағи колхозҳо ба системаҳои ирригатсионӣ 8,3 ҳазор сӯм сарф карда бошанд, соли 1939 омада ин маблағ ба 9 млн. сӯм расид.

Ҳаракати умумихалқӣ барои об, барои азхудкардани заминҳои наву бекорхобида, ки ба ҳама чой доман паҳн кард, соли 1939 дар тамоми мамлакат ба он қариб 900 ҳазор колхозчиён ширкат варзиданд.¹⁷²

Колхозчиёни водии Ҳисори Ҷумҳурии Тоҷикистон ва вилояти Сурхондарёи Ҷумҳурии Ӯзбекистон тирамоҳи соли 1940 бо методи ҳалқӣ соҳтмони канали Калони Ҳиссорро оғоз карданд, ки аз дарёи Варзоб то дарёи Қаротоғ дар масофаи 49,3 км тӯл мекашид.¹⁷³

Корҳои тайёрӣ моҳи октябрини соли 1940 оғоз ёфт. Тамоми амалиётҳои коргарӣ ба мавзеъҳои соҳтмонӣ тақсим карда шуданд, ки бо тракторҳои пурқувваттарини он замон «Челябинец» таъмин карда шуда буд. Дар самти роҳ ҷандин шаҳрчаҳои соҳтмонӣ қомат рост намуданд. Колхозчиён ва умуман мардумони водии Ҳисор барои соҳтмон ҳазорҳо белу каланд, занбар ва дигар олотҳои зарурии истехсолиро дар як муддати нисбатан кӯтоҳ ҷамъоварӣ карданд.

Дар ҳақиқат рафти кор нишон дод, ки ин иншооти ирригатсионӣ ҳарактери умумихалқӣ гирифт, ҳама марду зан, муйсафеду наврасон миёнро мустаҳкам баста, ба душвориҳои пешомада нигоҳ накарда шабу рӯз диловарона хизмат карданд.

¹⁷² Абулхаев Р.А. Вопросы новейшей истории таджикского народа (Сборник избранных статей и публикаций) часть 6. Душанбе 2021. С. 204.

¹⁷³ Хамидов С. Указ. Раб., С. 53.

Ду ҳазор колхозчиён аз ноҳияҳои гирду атрофи шаҳри Сталинобод барои соҳтмони иншооти бузурги сарбанд ва обтақсикунак, ки бояд оби дарёи Варзобро ба руди Калони Ҳисор равона намояд, бо як шавқу завқ ва бо ибтикори муҳандисон сар кардданд. Барои ин сарбанд маводҳои ниҳояд зиёди соҳтмонӣ лозим буд. Дар ин иншоот танҳо 1,5 ҳазор тонна сement сарф шуд. Ин иншооти дар он вақт ниҳоят заҳматталаб дар зарфи 6 моҳ барпо гардид.¹⁷⁴

Дар ниммаи аввали моҳи сентябри соли 1942 соҳтмони канали Калони Ҳисор бомуваффақият байтмом расид, ки ин нишонаи хизмати фидокоронаи меҳнаткашони Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии ҳамсояи Ӯзбекистон мебошад. Дар ин соҳтмон аз ду ҷониб ҳам қувваи корию ва ҳам техниқи заминканию обтақсимкунӣ бо тамоми қоидаву қонунаш ба кор бурда шуд. Ин иншооти ирригатсионӣ натанҳо аҳмияти иқтисодиву иҷтимоӣ, инчунини аҳмияти зиёди тайёр кардани кадрҳои маҳаллӣ, муҳандисони соҳаи обёрий, ки минбаъд барои инкишифи ҳочагии кишоварзӣ дар минтақаҳои гуногуни чумхурӣ зарурияти қалон доштанд.

Муҳандисон-ирригаторҳо Н.Д. Свриденко (сафвари муҳандисони ККФ, КШФ, ККХ) муҳандисон А.А. Заполский, А.А. Турсак, Б.П. Внучков, А.А. Камаров, Д.Ф. Трешин ва дигарон барои пешрафти соҳтмонҳои ирригатсионии ҳалқӣ ва тайр кардани кадрҳои маҳаллӣ саҳми арзада нишон додаанд. Ҳамаги дар соҳтмонҳои ККФ, КШФ, ККХ зиёда аз 1000 муҳандис –техникҳо кору фаъолият кардаанд. Дар соҳтмони канали Калони Ҳисор бо меҳнати фидокоронаи хеш чунин муҳандисону техникҳо ба монанди Митин, Николников, Савенков, Старов, Козирев, Морщчинин ва бисёр дигарон корнамоӣ нишон додаанд.¹⁷⁵

¹⁷⁴ Тоҷикистони сурх, 12 сент соли 1942

¹⁷⁵ Тоҷикистони сурх, 14 сент. соли 1942.

V

Вазъи мадани-маишими фотеҳони заминҳои нав.

Дар охири солҳои 20-ум ва солҳои 30-юми асри XX дар назди ҷумҳурии навбунёди Тоҷикистон ҳалли ҷандин масоили дастаҷамъии ҳочагии ҳалқ меистод, ки иҷроиши он қалиди асосии рушти минбаъдаи мамлакат ва боло рафтани дараҷаи некуаҳволии меҳнаткашон маҳсуб буд. Тавре ки дар боло зикр гардид инкишофи ирригатсия, азхуднамудани ҳазозҳо гектар заминҳои наву бекорхобида, ба хотири бо суръати тез инкишофи истехсолоти ҳочагии қишоварзӣ ва маҳсусан соҳаи пахтакорӣ, ки бояд Иттиҳоди Шуравӣ дар ин ҷабҳа дар миқёси ҷаҳонӣ истиқлолиятро ба даст дароварад, ба миён гузошта шуд. Дар ин солҳо соҳтмонҳои асосии ирригатсионии водии Ваҳш, канали Шимолии Фарғона ва канали Калони Ҳисор, ки иншоотҳои умумииттифоқӣ маҳсуб буданд, аз ҳисоби маблағи Иттиҳофоқ ва ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин бо саҳми меҳнаткашон бунёд карда мешуданд, ки оиди ҳаллӣ саривақтии ин масъала байни муҳандисони дохиливу ҳориҷӣ шубҳа пайдо шуд. Таҷрибаи таҳрихӣ нишон дод, ки қувваҳои якҷояи коргарону мутаҳассисони Шуравӣ бо шарафона аз ӯҳдан иҷроиши ин иншоотҳои бузурги ирригатсионӣ баромада тавонистанд. Аз ин рӯ қувваи асосие, ки дар ин иншоотҳо шабу рӯз барои Ватан заҳмат мекашиданд оммаи меҳнаткаш, муҳочирони дохилӣ, муҳандисону техникҳо, роҳбарони ҳукумату ҳизб, комсомолону ҷавонони мамлакат, сарварони вазорату муассисаҳои даҳлдор, роҳбарони ҳукумату ҳизбӣ ба ҳисоб мерафтанд.

Дар ин ҷо ҷунин вазъиятро банаҳазар гирифтан лозим аст, ки баҳри пешрафти нақшаҳои кашида, доир ба инкишофи тамоми ҷабҳаҳои ҳочагии қишоварзӣ, ки дар шароити Тоҷикистон асоси он соҳтмонҳои

ирригационӣ ва азхудкардани заминҳои наву бекорхобида маҳсуб аст, бе муҳайё накардани шароитҳои мадани-маишӣ, бе соҳтани ҷову манзил барои коргарону муҳандисон ва дехқонони муҳочир ва гайра кор пеш намерафт. Баҳри ташкили шароитҳои мусоид ба кору зиндагии фотеҳони соҳтмонҳои ирригационию азхудкардани заминҳои наву корамнашуда, омилҳои асосӣ муҳайё буданд, зеро ин иншоотҳо аҳмияти умумии тифокиро доро буданд. Аз таъмини техникаю технология сар карда, то таъмини муҳандисону коргарони баландиҳтисос, дар мавзеи соҳтмон ташкил кардани инфраструктура, шароити маданию маърифатӣ ва гайра барои соҳтмончиён аз ҷониби ташкилотҳову муассисони даҳлдори Иттифоқ ва ҷумҳурии Тоҷикистон саҳмгузорӣ карда шуд. Аз ҳарду ҷониб ҳам сари вақт барои тезонидан ва иҷрои вазифаҳои дар пеш гузошта, саҳмгузорӣ карда мешуд.

Барои шароити мӯътадил муҳайё кардан ба соҳтмончиён ба вазорату муассисаҳои салоҳиятдори иттифоқ ва ҷумҳурии Тоҷикистон, қабл аз ҳама чунин вазифаҳои мушаҳҳас: соҳтмони ҷову манзили зист барои муҳочирони доҳилӣ; аз лиҳози майшӣ таъмин кардани куллӣ соҳтмончиён; таъсиси муассисаҳои сайёри маданий- майшӣ; ташкили муассисаҳои таълимӣ; корхонаҳои маданий-равшаннамой; соҳтани роҳу купрукҳо ва гайра гузошта шуда буданд.

Баробари иҷроиши тамоми масъалаҳои соҳтмонҳои ирригационӣ ва мелиоративӣ, инчунин масъалаҳое, ки дар боло номбар карда шуданд мутаносибан иҷро карда мешуданд.

Яке аз масъалаҳои муҳимме, ки барои муҳочирони доҳилӣ, коргарону муҳандисон ва дигар қувваҳои ҷамъиятие, ки дар ҷараёни фатҳ намудани заминҳои чулу беоб ва онро ба макони маҳсулотҳои муҳимтарини ҳоҷагии кишоварзӣ ва қабл аз ҳама паҳтакорӣ табдил

додан, онҳоро сари вақт бо хонаву чой таъмин кардан шарт ва зарур буд. Дар шароити онвақта танҳо чумхурии Тоҷикистон чунин вазифаи масъулиятнок ва меҳнатталабро ичро карда наметавонист. Аз ин рӯ аз рӯзҳои аввали ба миён омадани чунин масъалаи маишӣ-маданий ба чумхурии Тоҷикистон Ҳукумати Иттифоқ ва чумхурияҳои ҳамсоя, аз ҷумла чумхурии Ӯзбекистон, ки дар ҷараёни соҳтмонҳои ирригатсионӣ бо мо ҳамкор буд, дасти ёрӣ дароз кард.

Барои ичрои ин вазифаҳои муҳими ҳаётӣ дар «Ваҳшстрой» махсус бригадаҳои соҳтмонӣ, аз ҳисоби мардуми таҳҷӯӣ, муҳочирон ва ихтиёриёне, ки аз гушаву канори Иттифоқ ба ин соҳтмони зарбдор омада буданд ташкил карда шуданд. Барои соҳтмончиёни манзили зисти фотеҳони заминҳои нав шароитҳои мұттадили бо ҳӯрокворю молҳои саноатӣ сари вақт таъмин кардан вазифаи муҳим буд. 14-уми декабря соли 1930 Ҳукумати Тоҷикистон оиди «Ваҳшстрой» қарор қабул кард, ки дар он изҳор карда шуда буд, ки тамоми навъҳои озуқа аз рӯи категорияи якум ҳисобида шавад, зеро ин иншоот аҳамияти умумииттифоқӣ дошт.

Ҳукумати Тоҷикистон аз 21 –уми моҳи июни соли 1931 дар назди ташкилотҳои салоҳиятноки Москвадар бораи таъминоти мутамарказии соҳтмони Ваҳш ҳамчун соҳтмони зарбдор бори дигар масъала гузошт. Шӯрои Комиссарони Ҳалқии ИҶШС дар қарори хеш аз 2-юми октябри соли 1931 ба Комиссариати ҳалқии таъминоти ИҶШС ва Иттифоқи марказии ҷамъиятҳои матлуботи Иттиҳоди Шуравӣ пешниҳод намуд, ки қашонидани молҳои саноатӣ ва ҳӯроквориро барои «Ваҳшстрой» фавран оғоз намоянд. То 15 сентябри соли 1931-ум 32 ошхона ташкил карда, 6 анбори молҳои саноатӣ, як анбори марказӣ дар Панҷи Поён ва 5 анбори ёрирасони қитъаҳо, баробари ин 22 магозаи молҳои саноатӣ ва 10 дӯкони ҳӯрокворӣ бино карда шуд.

Дар ибтидои соли 1932 бо мақсади боз ҳам зиёдтар қонеъ гардонидани бинокорон бо хуроки умумиyo молҳои саноатӣ 27 нуқтаи савдо ва дӯконҳои фурӯши молҳои саноатию озукаворӣ кор мекарданд. Ба замми он 12 ошхона, 8 буфет ва 4 чойхонаи сурҳ ба кор даромад. Дар системаи соҳтмони «Вахшстрой» чандин нонвойхонаҳо кушода шуда, ба соҳтмончиёни «Вахшстрой» хизмат мекарданд.¹⁷⁶

Бо мақсади минбаъд мустаҳкам намудани қувваҳои мавҷудаи кории «Вахшстрой» ва боз ҳам қавӣ гардонидани вазъияти моддии онҳо ҳизбу Ҳукумати Тоҷикистон 19-уми майи соли 1933 бо мақсади иловатан ба ин иншоот чудо намудани микдори зиёди озукаворӣ ва молҳои саноатӣ таклиф ба миён гузоштанд. Гайр аз ин супориш дода шуд, ки таъминоти зарборони касбу ҳунарҳои асосӣ беҳнар карда, ноҳияҳои кишоварзии назди соҳтмон ба тайёр кардани гӯшт вобаста карда шаванд.¹⁷⁷

Соҳтмони системаи ирригатсионии водии Вахш ва бомуваффақият анҷом ёфтани он, бечунучаро талаб мекард, ки шароити маданий - майшии коргарон дар вақташ муҳайё карда шавад. Барои фарзандони онҳо муассисаҳои тарбиявию таълимӣ низ соҳтан шарт ва зарур буд, зеро онҳо мебоист чун наслҳои маърифатноку хизматгори ҳалқи хеш бавоя расанд. Ин масъала ҳам аз назорати ташкилотҳои салоҳиятдор дур намонданд. Бо мунтазам чудо кардани маблағҳои лозимӣ чунин масъалаҳои иҷтимоӣ – маданий иҷро карда мешуданд, ки албатта аз камбудиву норасоиҳои ҷузъӣ орӣ набуданд. Агар ба факту рақамҳои мушахҳас назар афканем, онҳо гувоҳи онанд, ки дар ин ҷода пешравиҳо ба назар мерасиданд. Масалан, дар ибтидои соли 1932 дар системаи «Вахшстрой» аллакай 4 клуб, 4

¹⁷⁶ Ниг. Ҳамроев М. Таърихи обёрии водии Вазш. С.66.

¹⁷⁷ БДТНҶТ. Ф.3,р.1, д. 732, в. 39.

чойхона, 3 майдончаи варзишӣ, 3 дастгохи кино, 2 маркази радио мавҷуд буд. Дар ҳар клуб 3-4 кружок кор мекард. Албата оид ин масъалаҳо норасоиҳо зиёде мавҷуд буданд, яъне таҷҳизоти клубҳо ҳоло ба талаботи он вакт ҳатто ҷавобгу набуд, гушаҳои сурҳ танҳо дар ҷойхонаҳо дида мешуд. Аммо, тамоми талаботҳои коргарону оилаҳои онҳоро чунин ташкилотҳо қонеъ карда наметавонистанд. Дар самти соҳтмон қитобхонаҳо баъзан кор мекарданд. Дар равиши соҳтмон инчунин моҳи апрели соли 1932 кружоки драммӣ ташкил карда шуда буд¹⁷⁸.

Дар самти соҳтмон фаъолияти муассисаҳои маданию маишӣ мунтазам рӯ ба беҳбудӣ мерафт, яъне то моҳи майи соли 1932-юм 4 майдончаи варзишӣ, 6 киной сайёр, 2 карнаи радио, 10 қитобхонаи сайёр ва 5 қитобхонаи доимӣ мавҷуд буд, кружокҳои сиёсӣ, ҳарбӣ, варзишӣ ва ба инҳо монанд кор мекарданд. Моҳи мартаи соли 1933 боз 3 клуб ва 14 гушаи сурҳ қушода шуд. Дар ташкили корҳои маданию оммавӣ созмонҳои комсомолону ҷавонон нақши бориз бозиданд. Бо ташаббуси онҳо дар 12 ғурӯҳи бинокорон клуб соҳта, майдончаи варзишӣ ва ҳафт кружоки драмавӣ ташкил карда шуд¹⁷⁹.

Ҳамин тавр, дар солҳои 30-юм дар тамоми мавзеъҳои соҳтмонҳои ирригатсионӣ баҳри баланд бардоштани рӯҳу қуввати армияи соҳтмончиёни «Ваҳшстрой», мувофиқи шароиту имкониятҳои ҳамон вакт корҳои маданий ва маишӣ мунтазам гузаронида шуда, рӯз ба рӯз сифати хизматрасонӣ дар ин самт ба соҳтмончиён ҳубтару беҳтар мешуд. Масалан, дар ибтидои соли 1936 дар майдони соҳтмони ирригатсионӣ 7 клубу театр, 5 қитобхона, 6 ҷойхонаи

¹⁷⁸ Ҳамроев М. Таърихи обёрии водии Ваҳш. С.87.

¹⁷⁹ Дар ҳамон чо. С.88.

сурх, 4 дастгоҳи кино, 3 радиоузел, 350 нуқтаи радио кору фаъолият мекард.¹⁸⁰

Чараёни муҳочират қатъи назар аз душворию каҷравиҳо идома меёфт ва чун пештара яке аз масъалаҳои муҳим ва ҳалталаби замон ба шумор мерафт. Ҳалли нақшай соҳтмони ҷову манзил, муассисаҳои маданий- маърифатӣ ва гайра барои муҳочирон дар маркази диққати ташкилоту муассисаҳои салоҳиятдор меистод. Масалан, соли 1933- юм танҳо мувофиқи шартномаи байни Комисариати ҳалқии зироати ҷумҳурӣ ва созмони иншоотҳои Вахш соҳтмони 31 муассисаи маданий-ичтимоӣ, 250 ҳонаҳои дуошёна, 40 ҳавзаҳои обтозакунӣ, кушодани 48,3 км роҳи мошингарди байни Колхозобод, Қўргонтеппа ва Ҷиллиқӯл ба нақшп гирифта шуда буд. Барои соҳтмони чунин иншоотҳо ба водии Вахш 538 ҳазор метри мукааб ҷӯбу тахта, 9000 метри мукааб фанер, 127 тонна мум, 80000 метри мураббаъ шиша, таҳминан 2 миллион дона хишти пухта ва дигар таҷҳизотҳо бурдан лозим буд. Арзиши умумии ин соҳтмонҳо ба 8,9 миллион сӯм мерасид.¹⁸¹

Умуман барои ҳарачоти ҳаматарафаи муҳочирон соли 1933 танҳо ба водии Вахш сарф кардани қариб 30 миллион сӯм ба нақшга гирифта шуда буд.

Чун солҳои пешина дар кори қўчонидан ва چо ба چо кардани муҳочирон дар ҷумҳурӣ, аз ҷумла водии Вахш, ки макони асосии корҳои мелиоративио ирригатсионӣ ба ҳисоб мерафт, душвориҳои зиёде ба ҷашм мерасид. Ин душвориҳо қабл аз ҳама нокифоягии маводи соҳтмон, мутахассисони баландиҳтисос, коргарони қасбӣ, техникҳо ва амсоли инҳо маҳсуб мегаштанд. Норасогии аз ҳама ҷиддӣ чун ҳарвақта аз он иборат буд, ки муҳочирон на ҳама вақт ва на дар

¹⁸⁰БДТНҶТ. Ф.9, р.1, д 184, в.33.

¹⁸¹Курбонова Ш.И. Китоби нобурда. С. 68-69.

ҳама чо бо хонаву чой, молу мавод таъмин карда, дар макони нав аз лиҳози хочагӣ муқимӣ гардонида мешуданд. Дигар сабаби ба макони пешина баргаштани дехқонон ва дигар табақаҳои ҷамъиятӣ аз он иборат буд, ки чун солҳои қалби намояндагони ташкилотҳои муҳоҷиркунӣ ба шумораи муҳоҷирон диққат дода, андеша намекарданد, ки онҳо ба соҳаҳои қишоварзӣ ягон сару кордоранд ва ё на? Бинобар ҳамин ҳам ҳамроҳи дехқонони асил ва хоҳишмандони азхуднамудани заминҳои нав шахсони тасодуфие, ки ба қишоварзӣ ягон муносибате надоштанду танҳо имтиёзҳоро истифода мекарданд, муҳоҷир мешуданд. Вақте ки ашҳоси ба ном қувваи корӣ ба душвориҳои азхуднамудани заминҳои нав рӯ ба рӯ мешуданду ба онҳо тоб оварда наметавонистанд, фавранроҳи гурезро пеш мегирифтанд. Ба замми ин ба макони зисти аслӣ баргашта дар байни мардум ташвиқоти зидди муҳоҷиршавай мебурданд ва бо ҳамин ба ҳалқу давлат зарари моддию маънавӣ мерасониданд.

Дар хоста гирифтанд аз лиҳози хочагӣ, маданий – майшӣ чойгир ва мустаҳкам намудани муҳоҷирон дар макони нав ба ҳатоихо роҳ дода мешуд, ки бечунучаро дар ин бобат мақомоти маҳаллӣ, раёсати муҳоҷиркунӣ, шӯъбаи азхуднамудани системаи ирригатсионии водии Ваҳш, ташкилотҳои таъминотӣ ва амсоли инҳо низ айбор ҳисобида мешуданд. Онҳо сари вақт ба колхозҳои муҳоҷирон замини корам ва ба хочагиҳои алоҳида участкаи назди ҳавлигӣ чудо намекарданд. Гайр аз ин ташкилотҳои салоҳиятдор ба хочагиҳои муҳоҷирон заминҳои шӯр ва ё аз лиҳози ирригасионӣ ва мелиоративӣ нотайёро чудо мекарданд, ки ин ба муқимӣ гардиданি онҳо дар макони нав душвориҳои иловагӣ меовард.¹⁸²

¹⁸² Очерк истории колхозного строительства в Таджикистане. С. 125.

Ба ҳамин тариқ сол аз сол оиди муҳочиркуни дохили чумхурӣ ва дар заминҳои нав ҷойгир кардани дехқонон масъалаҳои навбатии ҳалталаб рӯи коромада, ҳачми иҷроиши ин паҳлӯи ҳаёти ҷамъиятӣ торафт вазеъ ва доманадор мегардид. Бояд изҳор намуд, ки дар ҷараёни кӯҷонидан ва аз лиҳози хоҷагӣ, маданий- маишӣ дар ҷою макони нав мустаҳкам намудани дехқонон нақшу мавқеи раёсати муҳочиркуни назди Комисариати ҳалқии зироат кам набуд. Ин мақомоти маҳсуси муҳочиркуни дар тӯли солҳои 30-юм дар ҳаллу фасли масъалаҳои мушкил ва муҳими ҳаёти ҷамъиятӣ, аз ҷумла ташкили корҳои оммавӣ - фахмондадиҳӣ дар байни деқонони муҳочир, дар ҷойҳои нав қабул ва ҷойгир кардани онҳо, ташкили шароитҳои мӯътадили зиндагӣ, маданий- маърифатӣ, ҷудо намудани заминҳои корам, ташкили хоҷагиҳои шаҳсӣ, колективӣ, сари вақт расонидани ҳамаи ёрмандиҳои муайян кардаи давлат ва амсоли инҳо кору хизмати зиёде ба ҳарҷ медод. Оиди фаъолияти ин мақомоти маҳсуси муҳочиркуни аҳолии ноҳияҳои камзамини кӯҳсор ба водиву даштҳои беканор дар адабиёти таърихии чумхурӣ фикру ақидаҳои муҳталифе вучуд дорад. Баъзе таҳқиқотчиён фаъолияти ин мақомотро аз будаш зиёд таъриifu тафсиф намуда, паҳлухои дигари масъала, яъне ба камбуғтиву ҳатоӣ ва қаҷравиҳо дидаву дониста роҳ додани коркунони алоҳидаро нодида мегиранд. Дар асл бошад чӣ дар зинаҳои болоӣ ва чӣ поёнӣ ҳодимони алоҳидай ин мақомоти салоҳиятдор ба ҳатоиҳои дағалу афнопазир, яъне ҳангоми додани қарзҳои давлатӣ, ҷудо кардани замини кораму участкаҳои наздиҳавлигӣ ва гайра ба маҳалгароӣ, хешутаборпарастӣ ва ҷурабозӣ роҳ медоданд. Баъзан маблағе, ки давлат барои ҳарчи муҳочирон ҷудо мекард, ба корҳои гайр сарф ва қисман аз ҷониби шаҳсони алоҳида азхудкарда

мешуданд. Чунин амалиётҳои ношоистай ашхоси алоҳидаи раёсати муҳочиркунӣ ба тафаккури деҳқонон ва умуман ба ҷараёни кӯчокӯчии деҳотиён таъсири манғӣ нарасонида наметавонист.

Факту мисолу далелҷои боэъти мод шаҳодат медиҳанд, ки дар ниммаи аввали солҳои 30-юм дар доҳили чумхурӣ аз ҳама зиёдтар ҳочагиҳои деҳқонон муҳочир карда шуданд, ки шумораи онҳо ба 12241 ҳочагӣ мерасид. Дар ҳамин давра беш аз ҳама заминҳои нав аз лиҳози ирригатсионию мелиоративӣ азҳудкарда шуданд, ки микдори онҳо танҳо дар водии Вахш 7035 гектарро ташкил медод.¹⁸³ Маблағе, ки бо мақсади гузаронидани муҳочират ба чумхурии Тоҷикистон чудо шуда буд, аз маблағи солҳои пешин хеле зиёд буд, ки қарib 95% аз худ карда шуд.¹⁸⁴

Соҳтмони водии Вахш, ки овозааш дар тамоми Иттиҳоди Шуравӣ паҳн гардида буд ва ба анҷоми он ҳамаи чумхуриҳо ҳавасманд буданд, бегуфтугу дар маркази диққати мақомоти ҳизбиву давлатии натанҳо Тоҷикистон, балки тамоми мамлакат меистод. Масалан, дар қарори пленуми (сентябри соли 1934) Бюрои осиёимиёнагии КМ ҲҚУ (б) қайд карда мешуд, ки дар натиҷаи ба охир расидани мӯҳлати навбати якуми соҳтмони бузурги Вахш давраи нав оғоз меёбад, ки он аз лиҳози мелиоративӣ тайёр кардани заминҳои нав дида мураккабтар аст. Ин давраи нави дар мавзеъҳои водии Вахш ҷойгир намудани муҳочирон ва аз лиҳози ҳочагӣ азҳуднамудани заминҳои навкорам ва бекорхобида ба ҳисоб мерафт. Дар қарори пленум изҳор карда мешуд, ки ҷойгир намудани муҳочирон ва аз ҷиҳати ҳочагӣ азҳудкардани заминҳои водии Вахш танҳо кори сокинони Тоҷикистон набуда, балки вазифаи тамоми чумхуриҳои Осиёи Миёна мебошад.¹⁸⁵

¹⁸³ **БМДҶТ. Ф. 18. Р.1. д.1626. в. 78.**

¹⁸⁴ Дар ҳамон ҷо. д. 16-23. в. 22.

¹⁸⁵ Ҳамроев М. Деятельность коммунистической партии..., С. 275.

Барои ҳаминҳам дар давраи нави соҳтмони ирригатсионӣ- мелиоративии водии Вахш тамоми ҷумҳуриҳои ин минтақа ва умуман Иттиҳоди Шуравӣ дасти ёрӣ дароз намуданд.

Беҳуда нест, ки дар ибидои давраи нави соҳтмони водии Вахш, ин масъалаи муҳим диққати мақомоти ҳизбиву давлатиро ба худ ҷалб кард. Масалан, моҳи майи соли 1934 КМ ҲҚ(б) Тоҷикистон ва ШКХ ҷумҳурӣ масъалаи «Оид ба рафти соҳтмони Вахш ва азхуднамудани заминҳои нав»-ро мавриди муҳокимаи маҳсус қарор дод. Дар ҷараёни муҳокимаи ин масъала баробари қайд гардидани муваффақиятҳои беамсоли таъриҳӣ, яъне соҳтмони силсилаи иншоотҳои бузурги гидротехникӣ ва мелиоративӣ, роҳ ва гайра ҳамзамон таъқид гардид, ки ҳоло дар пеш вазифаҳои ниҳоят бузург ва масъулиятнок меистанд. Водии Вахш, -изҳор карда шуд дар пленум,- давраи ниҳоят мураккаб ва масъулиятноки ташкилӣ, яъне марҳалаи гузаштан аз соҳтмон ба давраи азхуднамудани истеҳсоли техникии иншоотҳои обёрий ва заминҳои наву қӯҳнаро паси сар мекунад. Дар қарор зикр гардида буд, ки ташкилоти соҳтмони Вахш дар ҷараёни иҷрои кор бояд ба тадриҷ бо қадрҳои асосӣ ва воситаҳои техникиаш ба ташкилотҳои бошукуҳ табдил ёбад. Ва он на танҳо барои азхуднамудани системаҳои нав, балки дар водӣ ташкил кардани ҳочагии бонуфузи истеҳсолоти пахта ва қабл аз ҳама навъи маҳиннаҳи он корҳои зиёдеро ба сомон расонад.¹⁸⁶ Таҳлили маводҳои зиёд нишон медиҳад, ки ин масъала дар тӯли солҳо 30-ум масъалаи хеле мураккаб ва ҳалталаби рӯз ба ҳисоб мерафт. Масалан, солҳои 1930- 1935-ум ба водиҳои ҷумҳурӣ аз нохияҳои қӯҳии Тоҷикистон, Ӯзбекистон ва дигар ҷумҳуриҳои ИҶШС 43 ҳазор ҳочагиҳо муҳочир карда шуда буданд. Дар ин муддат аз ин шумора ҳамагӣ 18

¹⁸⁶ Ниг. Қурбонова Ш.И. Китоби номбурда. С. 70.

ҳазор хоҷагиҳо дар заминҳои нав ва бекорхобида муқимӣ шуданду ҳалос. Аз шумораи умумӣ 3,5 ҳазор хоҷагии дехқонон, ки барои қӯҷонидани онҳо миллионҳо сӯм сарф шуда буд, бо роҳҳои гуногун ба ҷойҳои аслии зист ва дигар шаҳру дехот баргаштанд.¹⁸⁷

Сабабҳои асосии ба макони аслии хеш баргаштани қисми муҳоҷирон чун солҳои пешин бад будани шароити иҷтимоию иқтисодӣ, маданиву майшии манзилгоҳҳои нав маҳсуб мегашт. Ташкилотҳои болоии салоҳиятдор ва ташкилотҳои поёнӣ шароитҳои воқеии зиндагии муҳоҷиронро ба эътибор нағирифта, амр медоданд, ки сол аз сол шумораи онҳо ҳарчи зиёдтар карда шавад. Масалан, раёсати муҳоҷиркунии назди Комисариати ҳалқии зироат аз тарафи ҳизбу давлати ҷумҳурӣ вазифадор карда шуда буд, ки ба шароити зиндагии муҳоҷирон дар макони нав ҳамаҷониба назорат намояд ва камбудию норасоиҳоро сари вақт бартараф созад. Аммо, таъриҳҳо месозад, ки ин мақомот наҳама вақт вазифаашро пурра ва бовиҷдонона иҷро мекунад. Дар аксар маврид коркунони ин раёсат дар кори сари вақт қабул намудани муҳоҷирон дар макони нав, ба онҳо чудо кардани заминҳои корам, участкаҳои наздиҳавлигӣ ва пурра омода намудани анҷоми соҳтмонҳои хоҷагӣ ва зисту зиндагии фотеҳон бевосита иштирок ва назорат намекарданд. Ин ва дигар мақомоти салоҳиятдор бо шароити зисту зиндагии муҳоҷирон ҳаматарафа шинос нагардида, фавран онҳоро ба корҳои сахроӣ сафарбар мекарданд. Ба соҳтмону таъмири манзилгоҳи муҳоҷирон танҳо охири фасли тирамоҳ, яъне дар оstonai зимистон сар мекарданд. Кишту кори баҳорӣ, ки оғоз мегардид, ҳамоно корҳои соҳтмони манзилгоҳҳо ба таъхир андохта мешуд.

¹⁸⁷ БМДҖТ. Ф. 18. Р.1. д.1626. в. 78.

Хонаву чойи муҳочирони он давра танҳо аз кулбаҳои тангу зиддисанитарие иборат буданд, ки тақрибан 2-3 сол умр медиданду ҳалос. Саволи қонуние ба миён меояд, ки чаро манзили муҳочирон ба талаботи оддитарини одамони ҳамон давр ҷавоб дода наметавонист? Қабл аз ҳама сабабаш он буд, ки қарзе, ки давлат барои соҳтмони хонаву чойи зисти муҳочирон чудо мекард, нокифоя буд. Масалан, барои соҳтмони як хонаи истиқоматӣ 474 сӯм чудо карда мешуд, дар сурате, ки 1 метри мукааби чӯбу тахта 250 сӯм меистод.¹⁸⁸

Гайр аз ин дар колхозу совхозҳои навбунёд ва кӯхнабунёд қувваҳои кории соҳтмончиён нокифоя буданд ва ба талабот ҷавоб дода наметавонистанд.

Инчунин сабабҳои дигаре низ вучуд доштанд, ки ба ҳалли пурраи масъалаи номбурда, ба дараҷаи муайян монеъ мегардианд. Масалан, маъмурияти заминҳои навкорам ва бекорхобида, ҳоҷагихо, ки муҳочиронро қабул мекарданд, ҳанӯз аз ҷиҳати моддӣ-техникӣ ба таври кофӣ тайёр набуданд. Мақомоти салоҳиятдори марказию маҳаллӣ муҳочиронро аз ҷиҳати ташкилию фаҳмондадиҳӣ, иҷтимоӣ-психологӣ ва ватанпарварию миллатдӯстӣ ҳамаҷониба омода накарда буд. Бинобар ҳамин ҳам, қисми асосии муҳочирон танҳо ҷиҳатҳои иҷтимоӣ-иқтисодии ҷорабинии кӯчокӯҷро дарк карда, ба тарафҳои сиёсӣ, миллию ватанпарастии ин масъалаи муҳими замони Иттиҳоди Шуравӣ сарфаҳм намерафтанд. Агар муҳочирон тарафҳои мусбии масъалаи муҳочирати дохилиҷумҳуриро ҳаматарафа дарк мекарданд, шояд онҳо тамоми душвориҳои садди роҳро бартараф карда, бидуни ба макони аслӣ баргаштан заминҳои бобоиро азхудменамуданд ва Ватанро бою ганий мегардониданд.

¹⁸⁸ БМДҶТ. Ф. 18. Р.1. д.1626. в.61.

Дар тӯли солҳои 20-30-юми асри XX муҳоцирон қувваи асосии меҳнатиро ташкил карда, барои соҳтмони иншоотҳои саноативу кишоварзӣ дар Тоҷикистони аз лиҳози иҷтимоию иқтисодӣ ақибмонда, саҳмгузори асосӣ буданд. Онҳо барои инкишофи соҳаҳои мухталифи кишоварзӣ, ки асоси баланд бардоштани дараҷаи моддию маданияи меҳнаткашон маҳсуб мегардад, ба тариқи ихтиёриз аз ноҳияҳои камзамини чумхурӣ ба водиҳои фарроҳи он мӯҳиҷир мешуданд Комсомолону ҷавонон дар макони нав ҳочагиҳои колективии ҳудро таъсис дода, барои аз лиҳози ҳочагӣ ҳамаҷониба мустаҳкаму қавӣ гардиданӣ онҳо кӯшиши зиёде ба ҳарҷ медоданд. Ба ҳайати ҳочагиҳои комсомолону ҷавонон беҳтарин пешқадамони истеҳсолот ҷалб карда мешуданд. Онҳо бо ёриву мадади дехқонони пуртакриба ботадриж ҳочагиҳои колективиро аз ҷиҳати ташкили иқтисодӣ балан бардошта, ибрати дигар фотеҳони заминҳои наву бекорхобида мегардиданд.

Дар тамоми давраҳои кӯчбардории дехқонон масъалаи дар ҷойҳои нав ҷойгир ва муқимиҳардонидани муҳоцирон ва ба ҷойи лозима сарф намудани маблаги барои онҳо ҷудо кардаи давлат масъалаи ниҳоят муҳим ба ҳисоб мерафт. Аз сустии назорати мақомоти салоҳиятдор истифода бурда, баъзе ашҳоси қаллобу коргурез қарзу кӯмаки давлатиро гирифта аз заминҳои нав ғайб мезаданд ва ҷанде пас боз ҳудро ба руихати муҳоцирон навишта, соҳиби пулу моли муфт мегаштанд. Ин амалиёти ношониста ва ноҷавонмардонаи ашҳоси коргурезу авомфиреб ҳусусияти оммавӣ касб кард, ки он дикқати мақомоти болоии давлатии чумхуриро ҷалб накарда наметавонист. Ба хотири пеши роҳи ин ҷараёро гирифтанд 2 декабри соли 1935 КИМ ва ШКХ Тоҷикистон »Оиди ба ҷавобгарӣ қашиданӣ муҳоцироне, ки як ҷанд бор қарзу кӯмаки давлатӣ

гирифтанд» қарори маҳсус баровард. Дар ин ҳуҷҷати давлатӣ аз ҷумла изҳор гардида буд, ки амали якчанд бор ба водии Ваҳш қӯҷидани оилаҳои алоҳида ва борҳо аз ҷониби давлат гирифтани қарзу кумак нишонаи аз ҷониби онҳо рӯйрост давлатро фиреб ва молу мулки онро тороч кардан ҳисоб меёбад¹⁸⁹. Дар ин қарор мақомоти салоҳиятдор ва маъмурии ҷумҳурӣ бо ҷиддият вазифадор карда мешуд, ки нисбати чунини қаллобону фиребгарон баъди тафтиши ҳамаҷониба парвандаи ҷиноятӣ кушода, ба онҳо ҷазои сазовор дода шавад.

Аз рӯйи ин қарор мақомоти маъмурии оилаву ашҳоси алоҳидаеро, ки аз бартариҳои барои муҳочирон муайянкардаи давлат истифода бурда, барои ҷизу ҷора ва пули муфт роҳи нодуруст ва фиребу найрангро пеш мегирифтанд, мувофиқи қонун ба ҷавобгарӣ мекашид. Ин ҷорабинӣ як андоза пеши роҳи қаллобиву фиребгариро боз дошт ва ба ҷойгиру мустаҳкамшавии муҳочирон дар макони нав мусоидат намуд.

Чун солҳои пешин дар нимаи дуюми солҳои 30 омили асосии дар заминҳои нав ва бекорхобида мустаҳкам шудани муҳочирон барои онҳо сари вакт муҳайё намудани шароити моддӣ- маданий ба ҳисоб мерафт. Дар шароити он солҳо барои қонеъ намудани талаботи фотеҳони заминҳои нав шароити мусоид наҳама вакт вуҷуд дошт. Аз қисми марказии Иттиҳоди Шуравӣ қашонда овардани таҷхизоти соҳтмони манзил, мактабу маориф, тандурустӣ ва муассисаҳои маданий- маърифатӣ аз ҳама масъалаи ҳалталаб ба ҳисоб мерафт. Кори нақлиёт дуруст ба роҳ монда нашуда буд, дар ноҳияҳои Ҷанубу Марказии Тоҷикистон, аз он ҷумла водии Ваҳш, ки маркази асосии соҳтмони иншоотҳои ирригатсионӣ ва меллиоративӣ, азхуднамудани заминҳои нав ба ҳисоб мерафт, ҳанӯз

¹⁸⁹ БМДҖТ. Ф. 18. Р.1. д.18, в.2.

роҳи оҳане соҳта нашуда буд. Мебоист он минтақаҳои ҷумҳуриро бо дигар қисми Иттиҳоди Шуравӣ пайваст мекард. Ин омил ҳам як андоза ба қашонда овардани таҷхизоти соҳтмонҳои саноатӣ, комуналӣ, маданий - маърифатӣ ва ҳочагӣ таъсири манғӣ мерасонд. Аз тарафи дигар он таҷхизотхое, ки Кумитаи давлатии планкашии Иттиҳоди Шуравӣ барои соҳтмони Тоҷикистон чудо мекард ба талабот пурра ҷавоб дода наметавонист. Баъзан онҳо ба мақсадҳои дигар сарф карда мешуданд. Дигар ин ки мутахасисони соҳтмон намерасиданд, қисми онҳо ихтисоси қазоии қасбӣ надоштанд.

Бо вучуди чунин душвориҳо мақомоти ҳизбиву давлатӣ қӯшиш ба ҳарҷ медоданд, ки мувофиқи шароиту имкониятҳои мавҷуда барои муҳоҷирон ҳонаву ҷой, мактабу боғчаҳои қӯдакона, муассисаҳои тандурустӣ, маданию маърифатӣ муҳайё созанд ва як дараҷа бошад ҳам шароити зисту зиндагонии фотехони даштҳои бекорхобидау ташналабро ба низом дароваранд. Дар ҳамин давра қувваю диққати асосӣ ба азҳудқунии водии Ваҳш равона карда шуд. Дар ин ҷо сол аз сол корҳои соҳтмонӣ меафзуд. Танҳо дар зарфи солҳои 1933-1937-ум дар ин ҷо 109 мактабу боғчаҳои қӯдакон, беморҳонаҳою таваллудҳонаҳо, ҷойҳонаҳои сурҳ, ҳонаҳои истиқоматӣ ва гайра қомат рост карданд. Аммо, шумораи муҳоҷирон дар ҳамин давра нисбати ин соҳтмонҳо ҷандин маротиба зиёд буд ва албатта, талаботи онҳо бо ин соҳтмонҳо қонеъ намешуд. Аз соли 1933 то соли 1937 ба водии Ваҳш зиёда аз 18 ҳазор ҳочагиҳои деҳқонон аз ноҳияҳои гуногун қӯҷонида шуда буданд, ки аз он 3,5 ҳазор ҳочагӣ боз ба ҷойҳои пешинаи худ баргаштанд. Ин амалиёт ба давлат 1 миллиону 600 ҳазор сӯм зарари моддӣ расонид.¹⁹⁰

¹⁹⁰БМДҖТ. Ф. 18. Р.1. д. 1626, в.39-40.

Ҳуҷатҳои зиёди бойгонии боварибахш шаҳодат медиҳанд, ки дар солҳои 30-юм, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон мамлакати аграрӣ ба ҳисоб мерафт, мақомоти ҳизбию давлатӣ ба инкишофи обёрию мелиоратсияи замин, азхудкунии мавзеъҳои наву ба ин ҷо қӯҷонидани деҳқонони ноҳияҳои камзамин дикқати ниҳоят ҷиддӣ медоданд. Масалан, КМ ҲҚ Тоҷикистон ва ШКХ ҷумҳурӣ танҳо соли 1936 оиди ин масъалаҳо 37 қарор қабул карданд, ки аз онҳо 27-тояш ба масъалаҳои муҳочирати доҳили ҷумҳурӣ ва берун аз он баҳшида шуда буданд.¹⁹¹ “Дар бораи тайёри ба водии Ваҳш муҳочир намудани деҳқонон”, “Дар бораи истифодаи маводи маҳаллии соҳтмон барои муҳочирони водии Ваҳш”, “Дар бораи дар фасли баҳор ба водии Ваҳш қӯҷонидани муҳочирон”, “Дар хусуси ба водии Ваҳш қӯҷонидани муҳочирон аз ноҳияҳои Конибодому Шаҳринав”, “Дар бораи рафти соҳтмон барои муҳочирони водии Ваҳш” ва амсоли инҳо аз ҷумлаи чунин қарорҳо мебошанд.

Бо мақсади дар заминҳои навбунёд мустаҳкам ҷойгир шудан ва боз ҳам беҳтару хубтар гардидани ҳаёти моддӣ- майшӣ ва мадании муҳочирон давлат ҳар сол ҳачми қарзи қӯтоҳмуддат ва дарозмуддатро барои онҳо зиёд мекард ва то андозае назорати истифодаи самаранокашро таъмин менамуд. Масалан, соли 1936 бо ҳамин мақсад барои эҳтиёҷоти фотеҳони заминҳои набунёди водии Ваҳш Ҳукумати Тоҷикистон зиёда аз 8,5 миллион сӯм ҷудо намуд,¹⁹² ки ин нисбати қарзи давлатии солҳои пешина хеле зиёд буд. Ҳукумати Ҷумҳурӣ аз бонки ҳоҷагии кишоварзӣ қотеъона талаб намуд, ки ин қарз танҳо бо он колхозҳои муҳочироне

¹⁹¹ БМДҖТ. Ф. 18. Р.1. д.986,. в.9.

¹⁹² БМДҖТ. Ф. 18. Р.1. д.986,. в.26.

дода мешавад,ки онҳо аз лиҳози ҳуқуқӣ ба қайд гирифта шуда бошанд. Файр аз ин ҳамон сол барои соҳтмони 118 иншооти маданий-маишӣ мӯҳочирони водии Вахш зиёда аз 3,2 миллион сӯм қарзи давлатӣ ҷудокарда шуд, ки дар шароити онвақта маблағи хеле қалон ба ҳисоб мерафт.

Масъалаи мӯҳочирати дехқонон ба заминҳои навкорами Тоҷикистон дар нимаи дуюми солҳои 30-юм яке аз масъалаҳои муҳими иҷтимоӣ-иқтисодӣ ба ҳисоб мерафт ва диққати мақомоти ҳизбиву давлатӣ ва ташкилотҳои даҳлдори ҷумҳуриро ба ҳуд пайваста ҷалб менамуд ва онҳо баҳри дуруст ба роҳ мондани ин ҷорабинӣ кӯшишҳо мекарданд. Мувофиқи қарори Шурои Комиссарони Ҳалқи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31-уми январи соли 1937-ум “Дар бораи мардикоргирӣ ва баҳори соли 1937 ба водии Вахши Ҷумҳурии Тоҷикистон овардани мӯҳочирон” ба зиммаи мақомоти салоҳиятдор дар байни фотеҳони заминҳои навкорам оид ба масъалаҳои мӯҳочиршавӣ бурдани корҳои зиёди оммавӣ- фаҳмондадиҳӣ гузошта шуда буд. Минҷумла оиди чунин масъалаҳо: мӯҳочират бо қадом мақсад гузаронида мешавад, фотеҳони заминҳои нав чӣ гуна имтиёзҳо доранд, онҳо аз макони аслиаашон то ҷои зисту зиндагонии нав чӣ гуна оварда мешаванд (ҳарчи роҳ, ҳизмати тиббӣ-санитарӣ, гирифтани музди якшабонарӯза аз ҳисоби давлат.), ба макони нав бо ҳуд чӣ гуна ҷизҳои зарурии рӯзгорро бояд гиранд? Чунин корҳои фаҳмондадиҳӣ дар байни омма бо мақсаде гузаронида мешавад, ки мӯҳочират ҳусусияти ихтиёриашро гум нақунад: агар онҳо камаш ними заминҳои корамро ба истеҳсоли паҳтаи навъи маҳиннаҳ табдил диҳанд, дар зарфи панҷ сол ҳам аз андозҳои давлатӣ ва ҳам маҳаллӣ, ба ҷуз андози (контрактатсия) паҳта озод карда мешаванд; инчунин барои ҳаридани ҳайвони корӣ, хонагӣ, анҷомҳои

хочагиу нақлиётӣ, кабутизоркунӣ, масолеҳи соҳтмонӣ баҳри хонаи истиқоматӣ, говхонаю аспхонаҳо, анборҳо ва ғайра қарзи камтарини дарозмуддат дода мешуд, ки ба ҳар оила ба ҳисоби миёна 2217 сӯм рост меомад.¹⁹³ Гайр аз ин ҳар як оилаи муҳочир дар макони нави зисту зиндагӣ дусад сӯм ва оилаҳое, ки зиёда аз чор сар ҳӯранда доштанд, то 250 сӯм ёрдампулӣ мегирифтанд.

Муҳочирати нимаи дуюми солҳои 30-юми асри XX нисбати муҳочирати нимаи аввали он бо баязе хусусияту омилҳояш фарқ мекард. Яке аз хусусиятҳои фарқунандааш аз он иборат буд, ки агар дар нимаи аввали солҳои 30-юм аз ноҳияҳои кӯҳсору камзамини Тоҷикистон ба водиҳои нисбатан фарроҳи он муҳочир шуда бошанд, дар нимаи дуюми ин солҳо аксари муҳочиронро аҳолии берун аз ҷумҳурӣ ташкил мекарданд, ки ин ҷараён сабаби субъективӣ дошт.

Хулоса

Дар солҳои пеш аз ҷангӣ ҳалли масъалаҳои муҳталифи соҳаҳои гуногуни кишоварзӣ, минҷумла рушту нумуи ирригатсия, мелиоратсия ва азхудкунии заминҳои науву бекорхобида, аз мавзеъҳои кӯҳию назди кӯҳии безамину камзамин кӯҷонида ба заминҳои наув оварда, шароитҳои зисту зиндагонӣ ва кору бори онҳоро таъмин кардан яке аз вазифаҳои муҳим ва ҳалқунандаи иҷрои вазифаҳои ҷамъбастии соҳти сотсиалистӣ ба ҳисоб мерафт. Дар ҷараёни ҳаллӣ саривақтии масъалаҳои муҳими тараққиёти соҳаҳои хочагии ҳалқ, аз ҷумла инкишофи ҳамаҷонибаи хочагии кишоварзӣ душвориҳои маълуми ҳам объективӣ ва ҳам субъективӣ меистоданд. Ҳалли чунин вазифаҳои масъулиятнок дар шароити охири солҳои 20-

¹⁹³ БМДҶТ. Ф. 18. Р.1. д.981. в.66.

ум ва 30-уми асри XX дар Чумхурии Тоҷикистон ниҳоят мушкилу заҳматталаб буд. Яке аз масъалаҳои ниҳоят зарурӣ ва ҳалли саривақтӣ дар он шароит ба таври лозимӣ ҷудо кардани маблағи муайян баҳри бунёди иншоотҳои муҳим ва ҳалкунандай обёрикунанда, онҳоро бо техникаи замонавии ҳочагии кишоварзӣ таъмин намудан маҳсуб буд. Дар он солҳо иншоотҳои обёрикунанда дар Чумхурии Тоҷикистон як дараҷа бо техникаи ҳочагии кишоварзӣ таъмин қарда мешуд.

Аммо, масъалаи дигари ҳалкунанда дар ҷараёни соҳтмонҳои азими обёрикунанда ва мелиоратсияи замин онҳоро сари вақт бо қадрҳои инженер-техникиӣ ва коргарони доимӣ таъмин қардан меистод. Масъалаи тайёр қардани қадрҳои соҳаҳои муҳталифи ҳочагии кишоварзӣ барои Чумхурии Тоҷикистон дар шароити он замон масъалаи душвор буда, онро танҳо бо қувваи ин ҷумҳурӣ ҳалу фасл қардан аз имкон берун буд.

Аввало дар ин ҷумҳурӣ муассисаҳои таълимӣ ва мутахасисони баландиҳтисос кифоя набуданд, ки қадрҳои ихтиносанди ҳочагии кишоварзӣ тайёр қарда шаванд. Маълум, ки Чумхурии Тоҷикистон яке аз ҷузъи ҷудонашавандай Иттиҳоди Шуравӣ ба ҳисоб мерафт, ки ҳалли саривақтии масъалаҳои номбарда, бе иштирок ва ёриву мадади ҳамаҷонибаи ҷумҳурияҳои иттиҳоқ тадбиқнашаванд буд. Аз ин хотир муаллиф, бо факту далелҳои радиопазир ба хулосае меояд, ки маҳз бо ёриву мадади қадрҳои инженер-техникии ҷумҳурияҳои собиқ Иттиҳоқи Шуравӣ дар Тоҷикистон масъалаи тайёр қардани қадрҳои соҳаҳои муҳталифи ҳочагии кишоварзӣ ва аз ҷумла соҳаҳои ирригатсияву мелиоратсияи замин ҳалу фасл қарда мешуданд.

Агар ба гузаштаи барои таъриҳи наонқадар дурдиққат намоем, огоҳ мешавем, ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон ягон системаи типи муҳандисии инқишифӣ обёрий вуҷуд надошт. Мехнаткашон барои шодоб намудани заминҳои корам аз усуљои кӯҳна, ки меҳнати

сангинро талаб карда, фоидаи ноҷизро ба бор мовард истифода мебурданду ҳалос. Яке аз усулҳои кӯҳнаи обёрикунии замин чунин буд, яъне обро аз наҳру дарёҳо ба воситаи ҷарх бароварда, барои қиши ту кори зироат истифода мебурданд. Мавридаш меомад, ки ҷарҳро ҳатто ба воситаи аспу барзагов ва аксаран батракҳо мегардониданд. Дар натиҷаи ёриву мадади ҷумҳуриҳои иттифоқӣ дар солҳои 30-ми асри XX-ум дар системаҳои ирригатсионӣ ва мелиоративии Тоҷикистон техникаи замонавӣ ҷорӣ карда шуд ва мувофиқӣ он барои идора намудани техникаи ҳамон замон қадрҳои инженер-техникий ва мутахасисони ин ҷабҳа низ таъмин гардидаанд.

Баъди асосан барҳам додани ҳаракати босмачигарӣ минбаъд инкишоф додани системаҳои обёрий, азҳуднамудани заминҳои бекорхобида дар ноҳияҳои Ҷанубу Марказии Тоҷикистон ба таври ҷиддӣ пеш мерафт. Ногуфта намонад, ки барқарорсозии ҳочагии қишоварзӣ дар ин қисми Тоҷикистон ҳусусиятҳои хоси ҳешро дорост. Яке аз ин ҳусусиятҳо аз он иборат аст, ки дар ин ҷо барқароркуни ҳочагии қишоварзӣ аз барқарорсозии системаҳои ирригатсионӣ ва азҳуднамудани заминҳои нав оғоз мейбад, зоро дар ин ҷо ба маъни томаш саноат вуҷуд надошт.

Мисолу далелҳои зиёди таъриҳӣ баравъло шаҳодат медиҳанд, ки ширкатҳои мелиоративӣ пеш аз ҳама ва беш аз ҳама дар вилоятҳои пахтакори Ваҳш, Қӯлоб ва Ҳисор ташкил ёфта, дар барқарорсозии ҳочагии қишоварзӣ ва сисемаҳои обёрикунӣ саҳми ҳудро гузоштаанд, ки онҳо низ ба ҳуд ҳусусиятҳои хосро қасб карда буданд. Ҳусусияти хоси ширкатҳои мелиоративӣ аз он иборат буд, ки таъриху фаъолияти онҳо бо ҳаёту фаъолияти дехқонони муҳочири кӯҳистон робитаи зич дошт. Чунки корҳои ирригатсиониву мелиоративӣ дар заминҳои навазҳудшудаву бекорхобида нисбат ба дигар мавзузъҳо бештар ва васеътар бурда мешуданд ва дар он ҷойҳо қувваи корӣ асосан муҳочирон буданд.

Ширкатҳои мелиоративӣ дар Қурғонтеппа, Фархор ва Чубек низ барпо карда шуданд. Инчунин дар округи Хӯҷанд ширкатҳои нави мелиоративии Нов, Сомғор ва Куркат арзи вуҷуд намуданд.

Корҳои асосии ирригатсионӣ, мелиоративӣ ва маҳсусан азхуднамудани заминҳои нав ва бекорхобида дар водии Ваҳш чун базаи асосии истеҳсоли пахтаи маҳчиннаҳ масъалаи бо қувай корӣ таъмин кардани ин заминҳо аз ноҳияҳои кӯҳии камзамину сераҳолӣ муҳочир намудани дехқонон маҳсуб буд. Аммо, ҳалли ин масъала ҳам душвориҳои зиёде ба пеш меовард. Аввало на ҳама меҳост, ки ҷову макони обоянишро гузашта ба дигар ҷой раванд. Аз ҷониби дигар аз он қисми муҳочирони ба заминҳои нав муҳочир шуда на ҳамаашон дар он ҷо муқимӣ мешуданд ва бо ҳар роҳу восита маблағи давлатро гирифта ба макони аслиашон бармегаштанд ва ё ба дигар ноҳияҳою шаҳрҳо қисмат мешуданд.

Соҳтмони системаи ирригатсионии Ваҳш барои ҷумҳурии Ҷавони Тоҷикистон натанҳо аҳамияти бузурги иқтисодӣ дошт, инчунин сабаби дигаргуниҳои бузурги иҷтимоӣ -маишӣ дар ҳаёти меҳнаткашон буда, мактаби ҳақиқии патриотизми Шуравӣ, интернационализм, дӯстии ҳалқҳо ва манбаи асосии тайёр кардани кадрҳо ва маҳсусан муттаҳасисони маҳаллӣ гардид. Дар натиҷаи меҳнати фидокоронаи заҳматкашони тоҷик, ёрии ҳамаҷонибаи намояндагони ҳалқҳои собиқ Иттифоқи Шуравӣ, роҳбарии бемайлони ташкилотҳои даҳлдори ҳоҷагӣ, хизбиву комсомолӣ миёссар гардид, ки асосан дар ибтидои панҷсолаи дуюми тараққиёти ҳоҷагии ҳалқ бунёди системаи ирригатсионии Ваҳш бомуваффақият ба анҷом расад.

Ба кор даромадани канали калони Ваҳш, дар таърихи иншоотҳои ирригатсионии Осиёи Миёна як воқеаи бузурги қаҳрамонӣ ва фаромӯшнашавндае мебошад, ки он барои ҳалқҳои ин кишвар ва маҳсусан ҳалқи тоҷик мисоли равшани амали гаштани орзуҳои

ба гулистон табдид додани заминҳои ташналаби он мебошад.

Дар охири солҳои 30 ва ибтидои солҳои 40-уми асри XX дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон манбаи қалонтарини ирригатсийӣ ва мелиоративӣ ба ҷуз Ваҳш соҳтмони канали Калони Ҳисор ба ҳисоб мерафт. Барои иншооти чунин манбаи қалони ирригатсионӣ ва мелиоративӣ ҳатман лоиҳаи дар асоси илмӣ тартибдода шарт ва зарур буд. Нихоят 24 моҳи июли соли 1940 Ҳукумати ҷумҳурий ва ҳизби коммунистӣ лоиҳаи техникии соҳтмони ин қаналро, ки аз дарёи Душанбе то Каротоғ давом мекард маъқул шумориданд. Дарозии навбати аввали он 54 км-ро ташкил карда, аз он қисми тоҷикистониаш 20,5 км буд.¹⁹⁴

Ҳазорон колхозчиёни ноҳияҳои гирду атрофи Душанбе ба соҳтмони сарбанд-санчиши фишори об, ки бояд мавҷи пуршуру пурғавғои дарёи кӯҳиро ба маҷрои қанал равон қунад, бо як ҳисси ифтихор ва ватандорӣ оғоз намуданд.

Дар давраи ташкили корҳои тайёрӣ колхозчиёни ҷумҳурии Ӯзбекистон дар мавзеи худ барои барпо қардани иншооти аз лиҳози техникӣ муракқаб оғоз намуда, тоннели зери заминиро (Дюкерро) соҳтанд, ки оби канали Калони Ҳисор аз таги дарёи Ҳонақо безараар гузашта ба сарҳади ҷумҳурии Ӯзбекистон ҷараён мегирифт.

Аммо, ҳучуми аҳдшиканонаи германияи гитлерӣ моҳи июни соли 1941 ба мамлакати шурӯҳо ва оғози Ҷангиги Бузурги Ватанӣ соҳтмони канали Калони Ҳисор ва дигар иншоотҳои обёриқунандаро як муддат ба ақиб партофт. Марҳилаи дуюми соҳтмони ин иншоот тирамоҳи соли 1941 давом дода шуд ва кори ба итном расонидани он зиёда аз як сол тӯл кашид.

Соҳтмони канали Калони Ҳисор дар ниммаи аввали моҳи сентябри соли 1942 дар авҷи қалонтарин

¹⁹⁴БДТНҶТ, Ф.3,р. 4, д. 580, в.128.

задухурди давраи Ҷанги Бузурги Ватанӣ, яъне муҳорибаи назди Сталинград ба анҷом расид.¹⁹⁵

Дар охири солҳои 20-ум ва 30-уми садаи XX макони асосии азхудкуни заминҳои нав дар қисми ҷанубӣ ва марказии Ҷумҳурии Тоҷикистон ноҳияҳои водии Ваҳш, водии Ҳисор баҳисоб мерафтанд. Дар қисми шимолии Тоҷикистон бошад азхудкуни заминҳои наву бекорхобида дар ноҳияҳои Ҳучанд, ҳавзаи оби Ҳочабоқирғон, Конибодому Исфара ва Ашт ба нақша гирифта шуда буд. Майдони азхудкуни заминҳо дар ин ҷо маҳз пас аз соҳтани канали Калони Фарғона ва қисми Тоҷикистонии он васеъ мешавад.

Таҳқиқотҳои муттаҳассисон исбот кард, ки дар мавзеи Осиёи Миёна ягона заминҳои водии Ваҳш барои инкишофи паҳтакорӣ ва қабл аз ҳама ба навъи маҳиннаҳи он мувоғиқ аст. Аз ин рӯ барои ба ин мақсади стратегӣ расидани меҳнаткашони тоҷик ҳукумати марказӣ ва намояндагони дигар ҳалқҳои иттифоқ ёрии ҳаматарафаи хешро дарёг надоштанд.

Дар солҳои панҷсолаи дуюм дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба соҳтмонҳои ирригатсионӣ ва вобаста ба ин барои азхудкардани заминҳои наву бекорхобида доимо дикқати ҷиддӣ дода мешуд. Масалан, танҳо солҳои 1929-2932 барои соҳтмонҳои ирригатсионӣ ва азхуднамудани заминҳои нав наздики 110 мил. сум маблаг ҷудо карда шуда буд, ки дар натиҷа он имконият фаро расонд, ки 113 ҳазор гектар заминҳои аз лиҳози обёригу мелиоративӣ тайёр гардида афзояд.¹⁹⁶

Хусусияти азхудкуни заминҳои нав дар панҷсолаи дуюм нисбати панҷсолаи якum аз он иборат буд, ки аз сабаби дар панҷсолаи дуюм зиёд гардидан ва нисбатан сифатнок шудани тамоми намудҳои техникаи ҳочагии кишоварзӣ, ихтиносонок шудани кадрҳои агротехникиӣ, истеҳсоли маҳсулоти ҳочагии кишоварзӣ

¹⁹⁵ Тоҷикистони Сурх, 15 сент. соли 1942.

¹⁹⁶ БМДҖТ. Ф. р. 288, р.1, д.301, в.54.

бехтар гардид. Хусусияти дигари чараёни азхудкардани заминҳои нав ва бекорхобида дар солҳои панҷсолаи дуюм ва минбаъд боз аз он иборатаст, ки дар мамлакат ҳаракати навоварӣ дар чараёни истеҳсолот ба амал омад, ки онро ҳаракати стахановӣ меномиданд.

Дар Помир колективонии ҳоҷагии қишоварзӣ аз сабаби аз марказҳои ҷумҳурӣ дур будан ва дар доҳили вилоят байни ноҳияҳо набудани алоқаҳои мустаҳками иқтисодӣ, танҳо дар солҳои панҷсолаи дуюм оғоз меёбад. Мехнаткашони Помир аз хисоби корҳои ирригатсионӣ ва мелиоративӣ нисбати соли 1933 майдони заминҳои корамро 2 ҳазор гектар зиёд карданд.¹⁹⁷

Дар аввали солҳои панҷсолаи сеюм дар тамоми қаламрави ҷумҳурӣ ҷараёни васеъи азхудкунии заминҳои нав ва вобаста ба ин дигаргуншавии соҳтори ҳоҷагиҳои ҷаъбастӣ ба назар мерасад. Умуман дар соли 1940 нисбати соли 1913, ки соли аз ҳама баланди тараққиёти ҳоҷагии ҳалқи собиқ Русияи подшоҳӣ ба ҳисоб мерафт, дар ҷумҳурӣ заминҳои корам дар натиҷаи гузаронидани корҳои ирригатсионӣ ва мелиоративӣ наздики 160%, аз ҷумла майдони ғалладона зиёда аз 130 %, маҳсулоти техникӣ ба 426 %, пахтакорӣ 417, 6% зиёд гардиданд.¹⁹⁸

Дар ин солҳо дар водии Ваҳш чун қаблан корҳои ирригатсионӣ ва мелиоративию азхудкардани заминҳои нав қатъ нагашта буд. Дар ибтидои моҳи ноябрி соли 1939 ин яке аз қалонтарин системаи обёришаванди собиқ иттифоқи шуравӣ ҳисобида мешуд. Дар қарори Шурои Комиссарони Ҳалқии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 5 ноябрī соли 1939 зикр карда шуда буд, ки дар муддати соҳтмони системаи ирригатсионии водии Ваҳш колхозу совхозҳои

¹⁹⁷ БМДҖТ. Ф. р.-18, р. 5 д 152. В. 2.

¹⁹⁸ «Ҳоҷагии ҳалқи РСС Тоҷикистон дар соли 1976». Маҷмӯаи ҳарсолаи оморӣ. Душанбе, 1977, С.48.

Тоҷикистон, дар дашти хушку урён соҳиби 22 ҳазор гектар заминҳои обӣ шуданд.¹⁹⁹

Ба хотири амалӣ гардонидани нишондодҳои Анҷумани Муассисони Шуроҳои Ҷумҳурии Ҳудмухтори Тоҷикистон (декабри соли 1926), Кумитаи Иҷроияи Марказӣ ва Шурои Комиссарони Ҳалқи Тоҷикистон аз 5 марта соли 1927-ум «Дар бораи ба муҳочирон ва сокиншавандагон додани имтиёзҳо» қарори даҳлдор бароварда, роҳу воситаҳои ба ҳаёт тадбик кардани онҳоро ба таври мушаҳҳас нишон дода шуд. Дар зарфи якчанд соли баъди таъсиси Ҷумҳурии Ҳудмухтори Тоҷикистон ҳазорҳо ҳоҷагиҳои дехқонони безамину камзамин ба заминҳои бекорхобидаву навкорам кӯҷонида шуданд. Масалан, аз соли 1924 то солди 1928-ум аз ноҳияҳои кӯҳӣ ба водии Ваҳш ва дигар ноҳияҳои ҷанубию марказии ҷумҳурӣ зиёда аз 8000 ҳоҷагиҳои дехқонӣ кӯҷонида, мувоғики шароити онвақта дар макони нави зист ҷойгир карда шуданд.²⁰⁰

Муҳочирати дехқонон ба ноҳияҳои Ҷанубию Марказии Тоҷикистон аз беруни ҷумҳурӣ низ давом мекард. Ин муҳочират аслан аз Ҷумҳурии Ӯзбекистон ва қабл аз ҳама аз водии Фарғона ташкил карда мешуд

Бояд зикр намуд, ки дар ҳуҷҷатҳо, маълумотҳои маҷмуаҳои оморӣ, адабиёти таъриҳӣ, воситаҳои аҳбори умум то ин дам ягон рақаме, ки шумораи аниқи муҳочиронро дар тӯли солҳои 20-ум ва 30-юми асри XX ба таври умумӣ муайян намояд, вучуд надорад.

Таъмин кардани ҷараҷонӣ системаҳои ирригатсионӣ, мелиоративӣ ва азҳудкардани заминҳои наву бекорхобида бо техникаи зарурӣ, дар солҳои пеш аз ҷангӣ яке аз масъалаҳои муҳим ва ҳалқунандай Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб мерафт. Дар он солҳо

¹⁹⁹БМДҶТ. Ф. р- 288, р. 2, д. 332, в. 61.

²⁰⁰БДТН҆Т. Ф.1.р.1, д. 601, в.9.

чунин шиоре ба пеш омада буд, ки «техника ҳамаро ҳал мекунад».

Техникии дар он вақт мураккаби заминсозиву заминканӣ бе меҳнати шабонарӯзии ҳазорҳо кадрҳои таҷрибаноки коргарӣ ва инженер - техникий имконнопазир буд, ки он ба ҳеч шаҳс пинҳон нест. Ин ғалаба натиҷаи ягонагио ҳамбастагии ҳалқҳои мамлакати паҳновари собиқ Иттиҳоди Шуравӣ ба даст оварда шуд, зоро «Ваҳшстрой» барои пешрафти иқтисодӣ - иҷтимоӣ ва илмигу фарҳангии тамоми ҳалқҳои мамлакат хизмат кард. Баробари бо техника сари вақт таъмин карданӣ «Ваҳшстрой» ва дигар иншиотҳои ирригатсионии ҷумҳурӣ масъалаи бо кадрҳо ва қабл аз ҳама бо коркунони инженер-техникий таъмин кардан низ муҳим буд.

Яке аз масъалаҳои муҳимме, ки барои муҳочирони дохилий, коргарону муҳандисон ва дигар қувваҳои ҷамъиятие, ки дар ҷараёни фатҳ намудани заминҳои чулу беоб ва онро ба макони маҳсулотҳои муҳимтарини ҳоҷагии қишоварзӣ ва қабл аз ҳама паҳтакорӣ табдил додан, онҳоро сари вақт бо ҳонаву ҷой таъмин кардан лозим буд. Дар шароити онвақта танҳо ҷумҳурии Тоҷикистон чунин вазифаи масъулиятнок ва меҳнанталабро иҷро карда наметавонист. Аз ин рӯ аз рӯзҳои аввали ба миён омадани чунин масъалаи майшӣ-маданий ба ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳукумати Иттифоқ ва ҷумҳурияҳои ҳамсоя, аз ҷумла ҷумҳурии Ӯзбекистон, ки дар ҷараёни соҳтмонҳои ирригатсионӣ бо мо ҳамкор буд, дасти ёрӣ дароз кард.

Барои иҷрои ин вазифаҳои муҳими ҳаётӣ дар «Ваҳшстрой» маҳсус бригадаҳои соҳтмонӣ, аз ҳисоби мардуми таҳҷоӣ, муҳочирон ва ихтиёриёне, ки аз гушаву канори собиқ Иттифоқи Шуравӣ ба ин соҳтмони зарбдор омада буданд ташкил карда шуданд.

Мундарича

| | |
|--|---------|
| Сарсухан..... | 3-13 |
| | I |
| Рушди обёрӣ ва мелиоратсияи замин..... | 13-84 |
| | II |
| Азхуднамудани заминҳои нав | 84-105 |
| | III |
| Муҳочирати доҳилии ҷумҳурии дәҳқонон..... | 105-130 |
| | IV |
| Бо техника ва қадрҳои механизаторӣ таъмин кардан заминҳои наву бекохобида | 130-149 |
| | V |
| Вазъи маданий - майшии фотеҳони заминҳои нав..... | 149-166 |
| Хулоса | 166-174 |

РАҚИБ АБУЛҲАЕВ

ИНКИШОФИ ОБЁРӢ ВА
АЗХУДКУНИИ ЗАМИНҲОИ
БЕКОРХОБИДА ДАР
ТОЧИКИСТОН
(СОЛҲОИ 1929-1941).

Ба чоп 08. 04. 2024 имзо шуд.
Андозаи 60x84_{1/16}. Қоғази оғсетӣ.
Хуруфи адабӣ. Чопи оғсетӣ.
Чузъи чопии шартӣ 11. Адади нашр 100.

Дар ҶДММ «Бебок» чоп шуд.



Абулҳаев Рақиб

Фаъолияти мухтасари меҳнатӣ

ӽ фаъолияти меҳнатиро аз соли 1961 дар шуъбаи таърихи навтарини Пажуишгоҳи таърих, бostonшиносӣ ва мардумшиносии АИ ҶТ оғоз кардааст. Аз соли 1963 то 1965 дар Пажуишгоҳи таърихи АУ СССР, дар шаҳри Маскав, ба такмили ихтисос пардохтааст. Баъд аз хатми аспирантура, соли 1970, ба дифои рисолаи илмӣ сазовори унвони номзади илмҳои таърих мегардад. Аз соли 1971 Дар Пажуишгоҳи таърих, бostonшиносӣ ва мардумшиносии АИ ҂Т ба ҳайси корманди калони илмӣ фаъолият кардааст. Аз соли 1976 то соли 1979 дар кафедраи таърихи ҳизб ва иқтисодӣ – сиёсии Донишкадаи хунарҳои забои ба номи М. Турсунзода кору фаъолият

кардааст. Аз соли 1979-1988 корманди калони илмӣ ва аз соли 1988 то 1998 мудири шуъбаи таърихи навтарини Пажуишгоҳи таърих, бostonшиносӣ ва мардумшиносии ба номи А. Дониши АУ ҂Т адои хизмат кардааст. Соли 1992 рисолаи докториро дифоъ карда, соли 2003 ба унвони профессорӣ мушарраф гардидааст. Аз соли 1998 то кунун ба чуз ҳодими пешбаранди илми Пажуишгоҳи номбаршуда, дар ДСРТ чун профессор фаъолият дорад. Соли 2001 мудири кафедраи «таърихи умумӣ»-и ҳамин Донишгоҳ таъин гардидааст. Аз моҳи январи соли 2009 профессори кафедраи «таърихи умумӣ ва ватани» мебошад.

Муаллифи наздик аз 300 корҳои илмӣ, илмӣ-оммавист. Ба қалами ӽ аз чумла чунин китобу монографияҳои илмӣ таалук доранд: «Барқароркунни ҳокимияти шӯравӣ дар болооби Зарафшон», «Субҳи Зарафшон», «Инкишофи обёйӣ ва азҳуд намудани заминҳои нав», «Таҷрибаи таърихии соҳтмони иригатсионӣ ва азҳуд намудани заминҳои нав», «Иштироки намояндагони намояндагони Федератсияи Русия дар соҳтмонҳои обёрикунанда», «Таърихи муҳочирати дохилӣ дар Тоҷикистон дар асри XX». Ба Ватан баргаштани гурезагони асри XX», «Таърихи муҳочирони меҳнати дар оҳири асри XX ва авали асри XX1», «Муносибатҳои ҳамкории Эрону Тоҷикистон дар оҳири асри XX ва ибтидои асри XX1», «Ҳамкории Эрону Тоҷикистон дар соҳаи маъориф, маданият ва илм дар оҳири асри XX ва ибтидои асри XX1», «Масъалаҳои таърихи навтарини ҳалқи тоҷик (маҷмууи мақолаҳои интихобшуда ва нашргардида) дар 7 қисм ва гайра ба ҳисоб мераванд». «Ситораи дураҳшони осмони маъонӣ», «Инкишофи обёйӣ ва азҳудкунни заминҳои бекорхобида дар Тоҷикистон (солҳои 1929-1941)» соли 2024